

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
ПАЖУҲИШГОҲИ РУШДИ МАОРИФ БА НОМИ АБДУРАҲМОНИ  
ҶОМИИ АКАДЕМИЯИ ТАҲСИЛОТИ ТОҶИКИСТОН**

*Ба ҳуқуқи дастнавис*

**УДК: 371. 01.(575.3)**

**ББК: 74.20. (575.3)**

**Ш.- 54**

**АКМАЛОВА МАЛОҲАТ АБДУЛЛОЕВНА**

**ҲАМКОРИИ ОИЛА, МУАССИСАИ ТАЪЛИМИЙ ВА  
ҶОМЕАИ МУОСИР ОИД БА РОҲНАМОИИ  
КАСБИИ НАВРАСОНУ ҶАВОНОН**

**ДИССЕРТАЦИЯ  
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои  
педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.05 - Назария,  
методика ва ташкили фаъолияти фарҳангӣ-иҷтимоӣ  
(13.00.05.03. – педагогикаи иҷтимоӣ ва худшиносӣ)**

**Роҳбари илмӣ:** Қаюмова Ҳурилиқо  
Тағайевна - номзади илмҳои педагогӣ,  
ҷонишини директор оид ба тарбияи  
Коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Ҳосият  
Махсумовай ДДОТ ба номи С. Айнӣ

**Душанбе 2023**

## МУНДАРИЧА

<b>МУҚАДДИМА .....</b>	<b>3-14</b>
<b>БОБИ 1. МАСЬАЛАҲОИ НАЗАРИЯЙ ВА МЕТОДОЛОГИИ РОҲНАМОИИ КАСБИИ НАВРАСОНУ ҶАВОНОН .....</b>	<b>15-77</b>
1.1 Моҳият ва хусусиятҳои ҳамкории оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа оид ба роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон.....	15-39
1.2 Технологияи муосири роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон зимни ҳамкории оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа..	40-64
1.3 Таҳлили вазъи роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон.....	65-73
<b>Хулосаи боби 1 .....</b>	<b>74-76</b>
<b>БОБИ 2. КОРҲОИ ТАҶРИБАЙ-ОЗМОИШӢ ДОИР ВА САМТҲОИ АСОСИИ ФАҶОЛИЯТИ МУШТАРАКИ ОИЛА, МУАССИСАИ ТАЪЛИМИЙ ВА ҔОМЕА ОИД ВА РОҲНАМОИИ КАСБИИ НАВРАСОНУ ҶАВОНОН.....</b>	<b>77-149</b>
2.1 Тавсиф ва арзёбии роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон.....	78-97
2.2 Роҳҳои ташаккули роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон.....	98-121
2.3 Ташкили озмоишҳо доир ба ҳамкории оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа оид ба роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон ва натиҷагири аз он.....	122-145
<b>Хулосаи боби 2.....</b>	<b>148-149</b>
<b>ХУЛОСА ВА ТАВСИЯҲО .....</b>	<b>150-156</b>
<b>ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА.....</b>	<b>157-170</b>

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Дар замони муосир тафриқаи муайянни маълумоти миёна ва касбӣ бо назардошти талаботи бозори меҳнат оғоз гардида, болоравии омодагии кадрҳо оид ба ишғоли ҷойи кор дар бозори рақобат зимни интихоби касбҳои зарурӣ мушоҳида мешавад. Роҳнамоии касбӣ ва тарбияи меҳнатӣ ҳамчун категорияи педагогӣ хонандагонро бо касбҳои гуногун ошно намуда, ба онҳо дар интихоби ихтисоси минбаъдаашон ёрӣ мерасонад. Муқоисаи ин се категорияи педагогӣ истилоҳи тарбияи касбмуайянқуниро, ки маънои васеъро дар бар мегирад, ба вучуд меорад.

Бояд зикр намуд, дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурий имрӯз низ ба таълими меҳнат ва роҳнамоии касбӣ барои он эътибор дода мешавад, ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ аз вазифаи асосии худ чун пештара дур намонад. Вале дар ташкили касбинтихобкуни хонандагони синну соли гуногун ғояи ахлоқии меҳнат ва моҳияти иҷтимоии он дар ҷои аввал гузашта мешавад.

Интихоби касб ниҳоят мураккаб буда, бевосита аз майлу ҳоҳиши наврасон, ҳудбаҳодиҳӣ ва дараҷаи иддао, инчунин ҷаҳонбинии онҳо нисбати моҳияти иҷтимоии касб вобаста аст. Бинобар ин, муносибати касбмуайянқунӣ ҳамеша ба шахсият нигаронида шуда, қисми таркибии рушди ҳамаҷонибаи ӯро ташкил мекунад. Ин ҷараён дар наврасон ҳаваси касбомӯзиро бедор карда, аз ҷиҳати рӯҳӣ ва ахлоқӣ ба интихоби касб омода шудани онҳоро тақозо менамояд. Касбмуайянқунӣ ба яке аз механизмҳои мутаносиб тақсимқунӣ ва оқилона истифодабарии манбаъҳои меҳнат, сазовор пурра кардани сафи коргару дехқон хизмат мекунад. Аммо касбу ҳунаромӯзӣ иродай матинро талаб менамояд. Тағйиротҳои мусбате, ки дар дар давраи муосир рух медиҳанд, бешубҳа таҳияи равишҳои навро дар тарбияи шахсияти донишомӯз ва омода намудани ӯро ба интихоби касби оянда дар доираи масъалаҳои таҳқиқшаванда тақозо менамояд. Чунки марҳилаи муосири рушди ҷомеа рӯ ба сӯйи парадигмаҳои арзишманд овардааст.

Аз ин рӯ, арзишҳои педагогӣ меъёрҳое мебошанд, ки дар он низоми маърифативу амалгаро дар ташхиси шахсияте, ки омода ба худинкишофёбӣ ва такмил мебошад, ифода мешаванд. Дар рушди шахсият фаъолияти касбиву корӣ, ки дар шаклҳои гуногуни ташкилий - шурӯъ аз кори одии худхизматрасонӣ то фаъолияти ҷиддии барои ҷамъият фоидаовари истеҳсолӣ зоҳир мешавад, умда дониста мешавад. Ин ҷо бояд қайд кард, ки оғози фаъолияти меҳнатӣ дар шакли бозиҳои бачагона ҳанӯз дар хонавода шакл мегирад, яъне ҷалби инсон ба кору фаъолият аз овони тифлӣ дар муҳити оила сурат мегирад ва он ҳангоми таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ рушд мекунад. Дар фаъолиятҳои тарбияи меҳнатӣ сифатҳои арзишманди зиёде шакл мегиранд, ки дар миёни онҳо, чуноне таҷриба нишон медиҳад, тамоюли касбии хонандагон мавқеи муҳим дорад. Баъдан, мебояд зикр кард, ки роҳнамоии касбӣ яке аз натиҷаҳои низоми корҳои маҳсуси ҷалби оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа ба тамоюли касбинтиҳобкунии хонадагони синфҳои болоӣ ба шумор меравад.

Зикр кардан бомаврид аст, дар баробари тағиироти ҳамаи сamtҳои ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҷамъиятӣ дар шароитҳои кунунӣ дар назди маориф масъалаи муҳими таъмини омӯзишҳои вижай аввалия, таҳсилоти асосӣ, миёна ва миёнаи маҳсус аз ҷониби кадрҳои педагогии баландиҳтисос меистад. Аз ин рӯ, яке аз сamtҳои асосии тағиiri рушди иқтисод диққати ҷиддӣ додан ба сӯи тамоилҳои касбӣ мебошад.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзӯъ.** Дар масъалаи моҳияти тарбияи иҷтимоии хонандагони синфҳои болоӣ ва омода намудани онҳо ба интиҳоби касб дар доираи масъалаҳои пажуҳишшаванда саҳми олимони хориҷиву ватанӣ, педагогҳо, файласуфон, ҷомеашиносон ва равоншиносонро зикр намудан ба мақсад мувоғиқ аст. Паҳлуҳои умумӣ ва назариявии нақш ва аҳамияти тарбияи меҳнатии инсон дар асарҳои олимони варзидаи рус М.В. Ломоносов, Г.Н. Теплов ва А.Н. Радищев, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, К.Д. Ушинский, Л.И.Божович, инчунин олимони хориҷӣ Ф.Энгелс, Д.Б.Элконин ва дигарон ҷойгоҳи

хоса дорад. Дар ҳамин иртибот асарҳои олимони варзидаи тоҷик: М.Лутфуллозода, К.Б.Қодиров, С.Қодиров, А.Мирализода, Х. Раҳимзода, Н.М.Юнусова, М. Қосимова, М. Абдураҳмонова, Б. Каримов, И.М.Қодирзода, Ҷ. М. Раҷабовро метавон зикр намуд, ки тасаввуроти комилу муфассалро роҷеъ ба имкониятҳои истифодаи ҳамаи воситаҳои таълимиу тарбия дар омода намудани волидон ва омӯзгорон ба тарбияи касбии таҳсилотӣ ҳонандагон инъикос меқунанд.

Тарбияи роҳнамоии касбии ҳонандагони синфҳои болоӣ қонеъ гардонидани талаботи шахсият ва рушди ҳамаҷонибаи ӯро тақозо менамояд. Аз ин рӯ, ба беҳбудии фаъолияти якҷояи оила ва муассисаи таълими дар омодасозии наврасон ба интиҳоби касб дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд аҳамияти зиёде дода шавад. Вобаста ба ин масъала як қатор қарору санадҳои хуқуқӣ, аз ҷумла Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи тасдиқи Консепсия ва барномаи интиҳоби касбии наврасон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон" аз 5-уми октябри соли 1998, Барномаи рушди роҳнамоии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, 2020-2025, моддаи 7-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон", моддаи 13-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ", қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 октябри соли 2010, № 499 "Дар бораи Консепсияи раҳнамоии касбии ҳонандагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон", қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2008, № 373 "Дар бораи қоидаҳои ташкили низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор" низ қабул гардидаанд.

Давраи кунуни ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии кишвар гузариш ба механизмҳои иқтисоди бозоргонӣ, аз нав соҳтани равишиҳои моликият, ҳамоиш ба фазои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳанги ҷаҳониро тақозо менамояд. Сабаби асосии мушкилот дар ин гузариш нокомилии роҳнамоии касбии низоми фаъолияти муассисаи таълими дар оила ба

омодасозии мутахассисон барои бахши иқтисоди давлатӣ; фориғболии падару модарон ва муассисаҳои таълимӣ, омодагии нокифоя ва надоштани қобилият ба қонеъсозии талаботи сохторҳои давлативу хусусӣ мебошад. Дар ин ҷода зарур аст, ки бозори меҳнат ҷиддан омӯхта, талаботи нав ба малакаҳои қасбӣ ва сатҳи кормандони соҳибтахассус чустучӯ карда шавад. Вазифаи асосӣ дар марҳилаи кунунӣ ин роҳандозии омодагиҳои ҳадафноки қасбӣ дар доираи таълиму тарбияи хонандагон барои ташаккули малакаҳои зарурии истеҳсоливу иқтисодӣ, баҳусус фаъолиятҳои соҳибкорӣ, мебошад, то ин ки он талаботи мавҷудаи бозори меҳнатро қонеъ карда тавонад. Агарчи, то ба имрӯз ҷанбаҳои муҳталифи раҳнамоии қасбии насли наврас мавриди таҳқиқ қарор гирифта бошанд ҳам, вале ҳанӯз масъалаҳои зиёди ташкили фаъолиятҳои ҳадафноки оила ва муассисаи таълимӣ дар роҳнамоии қасбии наврасону ҷавонон ба таври кофӣ омӯхта нашудаанд.

**Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илми.** Таҳқиқоти диссертационӣ дар доираи татбиқи нақшай дурнамои корҳои илмию таҳқиқотии шуъбаи педагогика ва психологияи Пажуҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 дар мавзуи “Роҳу усулҳои муосири роҳнамоии қасбии хонандагон дар раванди корҳои таълимӣ-тарбиявӣ” ва талаботи асосии Консепсияи раҳнамоии қасбии хонандагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2008, № 373) ва Барномаи рушди роҳнамоии қасбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 иҷро шудааст.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАЦИЯ

**Мақсади таҳқиқот.** Коркарди маҷмӯии чорабиниҳои иҷтимоӣ-педагогӣ, роҳҳои ҳамкории муштараки оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеаи муосир дар раҳёфти тамоилҳои қасбии наврасону ҷавонон.

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Барои таҳқиқоти диссертационӣ вазифаҳои зерин муайян гардиданд:

- таҳлили заминаҳои меъёрию ҳуқуқӣ оид ба роҳнамоии касбӣ, омилҳои таъсиррасон ба интихоби касби наврасону ҷавонон;
- аз ҷиҳати назариявӣ асоснок кардани имкониятҳои раванди фаъолиятҳои корӣ дар шароитҳои нави иҷтимоӣ-иктисодӣ барои ҷалби оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеаи мӯосир ба тарбияи тамоилҳои касбии хонандагон;
- таҳияи тавсияҳои илмӣ-амалие, ки ба такмили самаранокии роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон зимни ҳамкории оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеаи мӯосир равона шудааст;
- ҳамаҷониба таҳқиқ қардани вижагиҳои шакл ва усулҳои таъсири педагогии оила ва муассисаи таълимӣ дар тарбияи роҳнамоиҳои касбии наврасону ҷавонон;
- ба роҳ мондани корҳои таҷрибавию озмоиший бо истифода аз технология ва усулҳои нави ҳамкорӣ дар самти роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон;
- муайян қардани роҳҳои педагогии самарабахши тарбия барои волидон ва омӯзгорон дар самти роҳнамоиҳои касбии наврасону ҷавонон.

**Объекти таҳқиқот.** Раванди ҳамкории оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа дар самти роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон.

**Мавзуи (предмети) таҳқиқот.** Ҳамкории оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа дар роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон.

**Фарзияи таҳқиқот.** Раванди ҳамкориҳои педагогии оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа дар роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон самаранок ҳоҳад шуд, агар:

- нақши тамоюлҳои касбӣ дар роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон ошкор ва таҳқиқ карда шаванд;
- роҳҳои навини ҳамкории ҳадафмандона ва босамари оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеаи мӯосир дар рушди роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон мавриди корқард ва роҳандозӣ қарор ёбанд;

- шаклҳои педагогии ҳамкориҳои оила, чомеа ва муассисай таълимӣ дар рушди тамоюлҳои касбии наврасону ҷавонон зимни интихоби касб ошкор ва нишон дода шаванд;
- маҷмӯии чорабиниҳои иҷтимоӣ-педагогӣ, роҳҳои ҳамкории муштараки оила, муассисай таълимӣ ва ҷомеаи муосир дар ташаккули тамоюлҳои интихоби касбии наврасону ҷавонон мавриди баргузории корҳои озмоиши мавриди истифода ва ҷатиҷагирӣ қарор дода шавад.

**Марҳилаҳои таҳқиқот.** Таҳқиқот дар се марҳилаи ба ҳам алоқаманд сурат гирифт.

**Дар марҳилаи аввал** (солҳои 2018-2019) озмоиши муқарраркунанда гузаронида шуд, ки дар ҷараёни он асарҳои бунёдии файласуфон, ҷомеашиносон, равоншиносон, педагогҳо, қонунҳо, консепсияҳо ва маводҳои дастурӣ дар масъалаҳои таҳқиқшавандада таҳлил гардид, ҳолати ҳамкории оила, муассисай таълимӣ ва ҷомеа дар тамоилҳои касбӣ муайян шуд, роҳҳои мувофиқу муносиб ва шаклҳои ҳамкориҳои оила ва муассисай таълимӣ нишон дода шуданд, фарзияи корӣ ва навғонии илмӣ матраҳ шуд. Усул ва методҳо барои гузаронидани таҳқиқот таҳия гардид.

**Дар марҳилаи дуюм** (солҳои 2020-2021) таҷрибаи ҷустуҷӯии имконпазир ва мувофиқи воситаву усуљои таъсири педагогии омилҳои ба ҳам алоқаманди роҳнамоиҳои касбии хонандагон ташкил ва гузаронида шуд; диққати асосӣ ба иртиботи мутақобилаи ҳамаи қисмҳои таркибии тарбияи касбии хонандагон равона гардид, омӯзиш ва таҳлили адабиётҳои илмӣ-методӣ ва маводи бадастомада дар ҷараёни корҳои таҷрибавӣ тасҳеху такмил гардиданд.

**Дар марҳилаи сеюм** (солҳои 2021-2022) маълумоти ба дастомада таҳлил ва арзёбӣ шуда, равобити байни хонавода, муассисай таълимӣ ва ҷомеаи муосир дар мавриди роҳнамоиҳои касбии хонандагон равшан гардид, тавсияҳои рушдёфтai илмӣ дар амалияи хонавода, муассисай таълимӣ, ҷомеаи муосир ва дигар ниҳодҳо вобаста ба ҳалли мушкилоти роҳнамоиҳои касбии хонандагон сурат гирифт. Озмоиши

ташаккулдиҳанда оид ба низоми роҳнамоии касбӣ миёни оилаву муассисаи таълимӣ ва ҷомеа дар ташаккули роҳнамоии касбии хонандагон гузаронида шуда, ҷамъбаст карда шуд. Дар асоси натиҷаҳои бадастомада барои ниҳодҳое, ки муносибати бевосита ба роҳнамиоии касбии наврасону ҷавонон доранд, тавсияҳои илмӣ-методӣ коркард гардид, инчунин натиҷаҳои таҳқиқот дар шакли диссертатсия ба расмият дароварда шуд.

**Асосҳои назариявии таҳқиқот.** Асосҳои назариявии таҳқиқоти диссертациониро осори муҳаққиқони хориҷиву ватаниӣ, педагогҳо, файласуфон, ҷомеашиносон ва равоншиносон роҷеъ ба имкониятҳои истифодаи ҳамаи воситаҳои таълимму тарбия дар омода намудани волидон ва омӯзгорон ба раҳнамоии касбинтиҳобкунии хонандагон, таҷрибаи пешқадами омӯзгорон, муассисаҳои таълимӣ ва ҷомеа дар таълимму тарбияи роҳнамоии касбӣ, қонуну консепсияҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳанд.

**Асосҳои методологии таҳқиқот.** Асоси методологии таҳқиқотро назарияи идрок, муқаррароти фалсафӣ оид ба ҷанбаҳои тарбияи ҳаматарафаи инсон, муқаррарот дар бораи ягонагии фаъолияти ҳамаи муассисаҳои таълимию тарбиявӣ ва ниҳодҳои ҷамъиятӣ, моҳияти иҷтимоии шахс, назарияи идрок, муқаррароти фалсафӣ барои инкишофи мутаносибу ҳаматарафаи шахс дар бар гирифтанд.

**Сарчашмаҳои таҳқиқот** асарҳои файлсуфон, ҷомеашиносон, сиёsatшиносон, равоншиносон ва педагогҳо, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи таҳсилоти миёнаи умумӣ», «Дар бораи таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ», «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълимму тарбияи фарзанд», Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Консепсияи миллии маълумот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи касбинтиҳобкунии ҷавонон дар муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии

Тоҷикистон, асарҳои бунёдии мутафаккирони бузурги тоҷику форс, классикони адабиёти дигар ҳалқу миллатҳо, ҳамчунин таҳқиқоти олимон дар соҳаи тарбия ва роҳнамоии касбии хонандагон, ҳуҷҷатҳои раҳнамоии (директивии) соҳаи маориф мебошанд.

**Заминаҳои эмперикӣ:** Заминаҳои эмпирекии таҳқиқотро муносибати амалии муаллифи таҳқиқоти диссертационӣ бо объекти таҳқиқшаванда, омӯзиши адабиёти илмӣ-методии марбут ба мавзӯъ, омӯзиши адабиёти умумӣ-дидактикӣ ва назариявӣ оид ба педагогика, психология ва методикаи таълим; омӯзиш ва истифодаи таҷрибаи пешқадами педагогӣ; ба мушоҳида гирифтани раванди роҳнамоии касбӣ; ҳамчунин, тавассути истифода аз методҳои эмперикӣ - таҳлили ҳуҷҷатҳои дастурӣ, фаъолияти хонандагон, омӯзиши фаъолияти педагогии муаллимон, падару модарон ва ниҳодҳои ҷамъиятӣ, кори озмоишӣ, маҷмуи усулҳои гуногун, ташкил ва гузаронидани озмоишҳои муқарраркунанда ва ташаккулдиҳанда, таҳлилу ҷамъости далелу маълумоти дар ҷараёни озмоиш бадастомада ва таҳлилу арзёбии муқоисавии натиҷаҳои онҳо, мушоҳидаи педагогӣ, мусохибаҳо, усулҳои хударзёбӣ ва арзёбиҳои ташхисӣ, дар асоси маълумоти бадастомада ташаккул додани далелҳои илмие, ки дар натиҷаи истифодаи нишондиҳандаҳои сифатию миқдорӣ ва дар шакли маълумоти оморӣ ва коркарди оқилонаи онҳо ба вучуд омадаанд, ташкил медиҳанд.

**Пойгоҳи таҳқиқот.** Таҳқиқот дар пойгоҳи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №№15, 16, 17 ва 20 шаҳри Ҳуҷанд, Литсеи физика ва математика ба номи Муҳаммад Осимии шаҳри Ҳуҷанд, Мактаб-гимназияи №24 шаҳри Ҳуҷанди вилояти Суғд гузаронида шуд.

**Навғонии илмии таҳқиқотро нуктаҳои зерин ташкил медиҳанд:**

- аз диdi назари нав таъсири оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа дар самти роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон мавриди таҳқиқ қарор ёфт;
- маҷмӯии чорабиниҳои иҷтимоӣ-педагогӣ, роҳҳои ҳамкории муштараки оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеаи мусоир дар раҳёфти тамоюлҳои интиҳоби касби наврасону ҷавонон коркард карда шуд;

- байни оила, муассисаҳои таълимӣ ва ҷомеа ҷиҳати рушди роҳнамоии қасбии хонандагон восита ва шаклҳои ҳамкории мақсаднок ва доимӣ ба роҳ монда шуд;
- дар ташкили роҳнамоии қасбии ҷавонону наврасон фаъолияти меҳнатӣ муҳим арзёбӣ гардида, дар шароити иқтисоди бозаргонӣ дарёфти роҳҳои ҳамкории оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеаи муосир дар ин самт ба таври назариявӣ ва амалӣ асоснок карда шуд;
- дар асоси натиҷаҳои таҳқиқот ва корҳои озмоиши тавсияҳои илмӣ ва амалӣ барои волидон, омӯзгорон ва ниҳодҳои ҷамъиятий коркард шуданд, ки ба баланд бардоштани сатҳи роҳнамоии қасбии наврасону ҷавонон мусоидат ҳоҳанд кард.

### **Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

- асосҳои назариявии роҳнамоии қасбӣ тибқи вижагиҳои психологӣ-педагогии таъсири оила, ҷомеа ва муассисаи таълимӣ бо назардошти муносибатҳои иҷтимоӣ – иқтисодии наҳ;
- муҳим будани ҳамкориҳои мутақобилаи оила, ҷомеаи муосир ва муассисаи таълимӣ дар роҳнамоии қасбии хонандагон;
- такмили маҷмуи фаъолиятҳои ҳадафноки ниҳодҳои иҷтимоии тарбия -оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеаи муосир оид ба роҳнамоиҳои қасбии хонандагон;
- қоидаҳо ва низоми ба ҳам алоқаманд ва пайванди унсурҳои масъалаи таҳқиқшаванда;
- эътиомнокии пажуҳишҳо, ки комилияти равишу усулҳоро дар ҳалли мушкилот таъмин намудаанд;
- тавсия ва пешниҳодоте, ки ба раванди қасбинтиҳобкуни хонандагон ва қасбомӯзии онҳо дар оянда мусоидат мекунанд;
- омода намудани омӯзгорони оянда дар масъалаи роҳнамоиҳои қасбӣ ва тарбияи меҳнатии хонандагони синфҳои болоӣ, аз нигоҳи методологӣ асоснок будани ҳолатҳои назариявии пажуҳиш.

**Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот.** Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар такмили назарияи педагогика ифода ёфта, аз навғонии

илмӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот бармеояд, ки нуктаҳои зерин муаррифгари он аст:

- аз нуктаи назари сохтори системавӣ роҳнамоии касбии хонандагон, моҳият ва хусусиятҳои ҳамкории оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа оид ба роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон тавсиф карда шуд;

- вазъи роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон таҳлилу баррасӣ шуда, технологияи муосири роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон зимни ҳамкории оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа нишон дода шуд;

- шароитҳои педагогии самараноки ташкили роҳнамоии касбии хонандагон ва ҳамкории муассисаи таълимӣ, оила ва ҷомеа дар ин раванд аз ҷиҳати илмӣ асоснок гардиданд.

**Аҳамияти амалии таҳқиқот** дар он зоҳир меёбад, ки ҷанбаҳои педагогии раванди роҳнамоии касбии хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ муайян гардида, натиҷаҳои таҳқиқот ва тавсияҳои методии коркард ва манзургардида ҷиҳати роҳнамоии касбӣ ва касбинтиҳобкунии хонандагон истифода шуда метавонанд. Ҳамчунон, асосҳои назариявию методӣ ва тавсияҳоро оид ба ҷанбаҳои гуногуни ҳамкории муассисаи таълимӣ, оила ва ниҳодҳои ҷамъиятий ҷиҳати роҳнамоии касбии хонанадгони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ метавон ба таври васеъ истифода бурд.

**Дараҷаи эътиимонкӣи натиҷаҳои таҳқиқот.** Эътиимонкӣи натиҷаҳои таҳқиқот бо асоснокӣ ва саҳеҳии усули методологӣ ва назариявӣ, истифодаи маҷмуи усулҳои ба ҳам вобастаи таҳқиқоти илмӣ, ки ба мавзӯъ ва вазифаҳои таҳқиқот комилан мутобиқанд, мувофиқати муқаррароту хулосаҳои назариявӣ, коғӣ будани сарчашмаҳои истифодашуда, гузаронидани таҳқиқоти озмоиши мувофиқ дар шароити хонавода, муассисаи таълимӣ ва ҷомеаи муосир, асоснокии истифодаи усулҳои озмоиший ва маълумотӣ дар натиҷаи таҳқиқоти озмоиший бадастомада таъмин мегардад.

## **Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.**

Диссертатсия ба бандҳои зерини шиносномаи ихтисоси илмии 13.00.05 – Назария, методика ва ташкили фаъолияти фарҳангӣ-иҷтимоӣ (13.00.05.03 - Педагогикаи иҷтимоӣ ва худшиносӣ) мувофиқат мекунад: ба банди 1 - Методологияи таҳқиқи фаъолияти иҷтимоӣ-педагогӣ, моҳият, сохтор, вазифа, принсипҳои онҳо; моделсозии равандҳои иҷтимоӣ-педагогӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва банди 4 - Сифати ташкили чорабиниҳои иҷтимоӣ-педагогӣ (технология ва усулҳои баҳодиҳии сифати фаъолияти иҷтимоию педагогӣ; меъёрҳо, нишондиҳандаҳои баҳодиҳии сифати фаъолияти иҷтимоию педагогӣ).

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.** Саҳми шахсии унвонҷӯ дар таҳлили ҳамаҷонибаи масъала; дар омузиши дурустӣ таҳқиқотҳои назариявӣ ва озмоиши, таҳлили миқдорӣ ва сифатии маводу натиҷаҳои дар ҷараёни корҳои озмоиши бадастомада; дар истифодаи маҷмӯи усулҳо вобаста ба мавзӯ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот; дар ташкил ва баргузор кардани таҳқиқоти озмоиши, тасдиқи амалии муқаррароти кори илмӣ дар раванди озмоиш, таҳлили натиҷаҳо ва коркарди маълумот, дар таҳия ва нашри мақолаҳои илмӣ, иштирок дар чорабиниҳои илмӣ, ҷаъбости натиҷаҳои бадастомада ва дар коркарди таҳқиқоти диссертационӣ зоҳир мегардад.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот.** Муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои кори илмӣ солҳои 2018-2022 дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ, семинарҳои илмӣ-методӣ ва мизҳои мудаввар баррасӣ ва тасвиб гардиданд. Татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот дар пойгоҳи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №№15, 16, 17 ва 20 шаҳри Хуҷанд, Литсеи физика ва математикаи ба номи Муҳаммад Осимии шаҳри Хуҷанд, Мактаб-гимназияи №24 шаҳри Хуҷанд вилояти Суғд дар муддати 5 сол (солҳои 2018-2022) сурат гирифта, самаранокии худро собит соҳтаанд.

**Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.** Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ дар 9 номгӯйи мақолаҳои илмӣ, аз он ҷумла 7 номгӯйи онҳо, ки дар нашрияҳои илмии тақризшавандай феҳристи

тавсиянамудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 номгӯй дар маҷмӯаи маводи конференсияҳо ба табъ расидаанд, инъикоси худро ёфтаанд.

**Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия:** Таҳқиқоти диссертационӣ аз муқаддима, ду боб, хулоса ва феҳрасти адабиёт таркиб ёфта, ҳаҷми он 170 саҳифаи чопи компьютериро ташкил меқунад.

## **БОБИ 1. МАСЬАЛАХОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДОЛОГИИ РОҲНАМОИИ КАСБИИ ХОНАНДАГОН**

### **1.1 Моҳият ва хусусиятҳои ҳамкории оила, муассисаи таълимӣ ва чомеа оид ба роҳнамоии касбии хонандагон**

Хусусиятҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ – фарҳангии низоми чомеа тақозо менамояд, ки характери омодасозии педагогӣ ва таълим, умуман, пайваста дигаргун карда шавад. Ба хотири муассиру судманд гаштани таҳсилоту таълим дар шароити кунунӣ бояд низоми омодасозии мутахассисони педагогӣ, мақсади таълими педагогӣ, муҳтаво ва технологияи он тағйир дода шавад.

Омӯзиш ва таҳлили таълифоту таҳқиқоти илмӣ нишон медиҳад, ки тарбияи меҳнатии хонандагон маҳаки асосии самти роҳнамоии касбӣ ба шумор меравад. Оид ба ин масъала муҳаққиқони зиёде фикру ақида ва андешаҳои худро иброз доштанд. Масалан, Н.К. Крупская ба касбомӯзии барвақтии кӯдакон дар синни хурдӣ андешаи зиёд баён намуда, онро зарапори нисбати кӯдак гуфтааст: “Кӯдакро аз хурдсолӣ ба омӯзиши ин ё он касб одат кунондан ба ошкор намудани қобилиятҳои эҷодии ӯ ва инкишоф додани ин қобилиятҳо халал расонда, имкониятҳои маънавии ӯро ба нестӣ мебарад” [60, С. 22-23].

Академик М. Лутфуллоzода дар асари худ “Истиқолияти Тоҷикистон ва маорифи навин” хуб дарҷ намудааст: “Дар чомеа омӯхтани касб ҷойи муҳимро ишғол мекунад. Аҳли чомеа, падару модарон, маҳсусан омӯзгорон вазифадоранд, ки ба воситаи таълими фанни худ аз синни хурдсолӣ меҳри кудакону хонандагонро ба омӯзиши касбу хунар афзун намоянд. Тарбиятгирандагон дар синни навраси бояд дарк намоянд, ки касбомӯзӣ омили тарбияи меҳнатӣ ва зиндагии бофароғат аст [81, С. 8-12].

Бо ин мақсад дар ҷараёни таълими ҳама гуна фанҳо ва мазмуни фанҳои алоҳидаро бояд истифода бурд.

Муҳимтарин корҳое, ки дар ин раванди тарбия бояд анҷом диҳем аз инҳо иборатанд:

1. Эхёи касбу ҳунарҳои мардумӣ, омӯхтан ва донистани касбҳои замони муосир, эҳтироми касбу ҳунар ва баланд бардоштани эътибори ҳунармандон.

2. Дастирии майлу ҳоҳиши хонандагон дар интихоб ва омӯзиши касбу ҳунар.

3. Тарбияи ҳисси меҳнатдӯстӣ , меҳанпарастӣ, поквичдонию накӯкорӣ зимни ҳамкории педагогӣ миёни муассисаи таълимӣ, оила, чомеа, рафиқону наздикон, миллат ва саъю қӯшиш баҳри афзун намудани ғановати маънавию ахлоқӣ, арзишҳои миллию умушибашарӣ.

4. Ошно намудани хонандагон, ба фарҳанги миллати худ ва дигар ҳалқҳои ҷаҳон, зимни асосҳои маънавият ва одамият.

5. Дар замери хонандагон тарбия намудани ҳисси сарфаю сариштакорӣ ва мувофиқи мақсад истифода бурдани неъматҳои моддӣ.

6. Бедор намудани ҳисси масъулияти тарбиягирандагону хонандагон дар боби маърифати экологӣ, ҳаёти солим, ҳифзи муҳити зист ва иштироки фаъолонаи онҳо дар афзоиши сарватҳои моддию маънавӣ.

Азбаски таҳсилоти миёнаи умумӣ аз се зина иборат аст, зиннаи дуюм зиннаи таҳсилоти асосӣ ба шумор меравад, ки баъди ҳатми ин зинна хонандагон ба шавқу рағбат ва эҳсоси ҳисси масъулията бомувафакият таҳсил мекунанд, касбу ҳунарҳои анъанавии мардумӣ ва ҳунарҳои ҳозираи барқио техникро аз худ менамоянд. Ин ҳам бошад дар заминаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, литеҳои касбӣ, таълимгоҳҳои маҳсуси касбӣ, ҳунаристонҳои касбию техникӣ сурат мегирад.

Он диққате, ки дар солҳои охир маҳсусан ба истифодабарии технологияи нав дар раванди таҳсилот дода мешавад, ҳусусиятҳои оммавиро дар таҳсилоти олии касбӣ пайдо намудааст. Ин таваҷҷуҳ, бо мақсади омода намудани мутахassisони ҷавобгӯйи талаботи бозори меҳнат гардидан, муассисаҳои таълимии кишварро водор месозад, ки дар татбиқи он таваҷҷуҳи хоса зоҳир намоянд. Ин мушкилотро бе

истифодаи технологияи нав тибқи маълумоти коркардшуда ва дар таҷрибаи оммавӣ санчидашуда ҳал намудан номумкин мебошад.

Мафхуми “корманд” бо муҳтавои нав пур мешавад: барои афроди бештаре, ки сарфи назар аз ҳар гуна соҳтор маҳалли кори худ фаъолият мебаранд. Ин роҳе аст, ки аз худ чун як шахси ташаббускор бо андешаву мафкураи эҷодӣ дарак медиҳад. Равиши истифода аз донишҳои гуногун, тавоноиҳо, истеъдодҳо, василае барои қонеъ намудани талабот дар муколама, эҷодиёт. Тариқе, ки имкониятҳоеро боз кард, то инсон дар низоми муносибатҳои меҳнатӣ на танҳо чун коргари касби муайян, балки чун шахсият, яъне дар сармояи қобилиятҳои фардӣ, тамоилий ва манфиатҳо аз худ дарак диҳад.

Ҳамзамон бояд зикр кард, ки дар ҷараёни инкишофи илмӣ-техникӣ на танҳо муҳтаво, балки хислати фаъолияти инсон низ дигаргун мешавад. Инсон ба як объекти фаъоли нерӯҳои нави истехсолӣ табдил мегардад. Ин ба он маъност, ки зарур аст ба ҳамаи талаботҳое, ки истехсолоти маҷмуъӣ-автоматӣ назди инсон мегузорад, посух дода тавонад. Дар ҷойе, ки ҳамаи шаклҳои фаъолиятҳои механикӣ, кӯҳнашуда ба мошинҳо дода шудааст, аз субъект чун истехсолоти ҷамъиятӣ ва ҳам ҳусусӣ дониши васеъ, малакаву маҳорат, рушди баланди фикрӣ, қобилиятҳои эҷодӣ, эҳсоси волои масъулият ва иродай муносибу мувоғиқ талаб карда мешавад.

Бояд қайд кард, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” навишта шудааст: “Ба вазифаи таълим ва тарбия чун қисми таркибии маориф дар шароити давлати демократӣ, ҳукуқӣ, дунявӣ омода намудани шаҳрвандони соҳибмаълумот, эҷодкор, рушдёфта, дорои дониши амиқ, маҳоратҳо, малакаҳои касбӣ, соҳиби ғояҳои сулҳпарварӣ, башардӯстӣ, ватанпарварӣ, адолати иҷтимоӣ, риояи арзишҳои маъмулии башарӣ, ҳуқуқҳо ва қонунҳо дохил мешавад” [64].

Дар аксари таҳқиқотҳои илмӣ дар ин замина баъзан таъкид мешавад, ки тавлид дар муҳити иҷтимоӣ-иқтисодии феълӣ ба таври айнӣ ниёз дорад, то ниҳодҳои омӯзишии маориф ба масъалаҳои инсон машғул

шаванд ва ин вобаста аз муҳити ҷамъияти метавонанд ба суръат ба навъи нави фаъолияти меҳнатӣ мутобиқ гарданд. Ин мутобиқшавӣ ба ҳар намуди фаъолият шарҳи фаҳмишеро чун рушди ҳамаҷонибаи қӯдак ва рушди ҳаматарафай шахсиятро талаб дорад, ҳарчанд онҳо аз ҳамдигар вобаста мебошад. Аммо рушди ҳамаҷонибаи қӯдак қабл аз ҳама ба сатҳи донишҳои қасбӣ, малакаҳо, тавоноиҳои вай, ки барои ширкат дар меҳнати поку табиӣ ва муштарак зарур мебошад, лозим аст. Ин фаҳмиш он талаботеро инъикос мекунад, ки истеҳсолоти муосир аз инсон талаб дорад ва ба омодагиҳои умумӣ ва хоси вай, таҳассус, маҳорати қасбии ў ва гайра дохил мешавад. Ҳар ҷомеа ба ин гуна талаботҳо рӯ ба рӯ мешавад, новобаста аз низоми иҷтимоӣ-иқтисодии он, ки сатҳи муосири рушди техникро соҳиб шудааст.

Мафҳуми “рушди ҳамаҷонибаи шахсият” қабл аз ҳар ҷизи дигар моҳияти вуруди инсон ба низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ, воқеъияти табдили он ба субъекти воқеъии раванди таърихири нишон медиҳад.

Мафҳуми муосири “интихоби қасб” чун “...фаъолияти ҳадафноки инсон, ки ба тағиیر ёфтани ва мутобиқ гаштани ашёи табиат барои қаноат баҳшидан ба хостаҳои худ муайян карда мешавад. Меҳнат дар раванди тамоюли қасбӣ ва интихоби қасб ин унсурро дар бар мегирад: меҳнати худ ё фаъолияти матлуб, ашёи меҳнат, воситаи меҳнат, натиҷаи меҳнат”. Дар ҳамин иртибот бояд қайд кард, ки донистани унсурҳои меҳнат ва омӯзиши онҳо дар тамоюли қасбӣ ва интихоби он аз ҷониби заҳматкаш дар айни замон маъниву мафҳуми бузурги педагогӣ дорад. Ҳамчунин бояд қайд кард, ки омӯзиши ин унсурҳо, чуноне таҷрибаи ҳамкории муштараки оила ва муассисаи таълимӣ нишон медиҳад, имкон ҳоҳад дод кори таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнай умумӣ мушахҳас ба роҳ монда шавад, падару модар ё шахсони онҳоро ивазкунанда ва омӯзгорон ба раванди омодагии хонандагон ба интихоби қасб ва тамоюли қасбӣ, ба тарбия ва рушди онҳо бо усулҳои гуногуни меҳнат ҷалб карда шаванд.

Бояд таъкид кард, ки меҳнати фоидаовар ва босамар дар ҷомеа як

абзори таъсирбахш ва одилона барои омӯзиши фардӣ ба таври комил тавсеа ёфтааст. Дар мавриде, ки сухан дар бораи ояндаи тамоилҳои меҳнативу касбии хонандагон меравад, ин як роҳи бебадалу ивазнашавандаст. Омӯзиши кори сермаҳсулу самарабахш яке аз принсипҳои асосии мактаби касбомӯзӣ дар оянда аст.

Мутобикъ ба “Консепсияи раҳнамоии касбии хонандагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” [61] барномаҳои нави омӯзиши меҳнатӣ ҳам барои синфҳои У-IX -и муассисаҳои таҳсилоти асосӣ ва миёнаи умумӣ ва ҳам барои синфҳои X-XI муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тартиб дода шудаанд. Бояд таъкид кард, ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ташкил намудани кори истеҳсолӣ ва касбии пайваставу ҳамешағӣ мавриди таълиму тарбияи сурат мегирад ва инро натиҷаҳои таҳқиқоти мо тасдиқ мекунад.Хонандагон паси мизи дарсӣ нишаста, аллакай мавриди таълиму тарбия талошҳои ватандӯстӣ мекунанд ва меҳоҳанд амалан ҳиссаи худро гузоранд. Талабот, қобилият, тафаккуру андеша, хислат ва дигар сифатҳои шахсияти наврас танҳо дар кору меҳнатӣ ӯ зохир мешавад ва инкишоф меёбад.

Анъанаи баёни ақидаҳои инсондӯстӣ бо тобиши сӯфиёна баъди Кошифӣ дар эҷодиёти дигар шоирону олимон ва мутафаккирони барҷастаи тоҷик, аз ҷумла дар осори асосгузори ҷараёни маорифпарварӣ, олими табиатшинос, файласуф, муаррих ва адиби маъруф Аҳмад Махдуми Дониш таҷассум ёфтааст.

Аҳмади Дониш тарғибари фаъоли фарҳангӣ пешқадами рус буд. Ӯ самимияти худро нисбат ба Россия баён дошта, талош меварзид, ки таваҷҷӯҳи насли наврасро ба омӯхтани дастоварду навовариҳо бедор намояд. Ӯ даъват мекард, ки насли наврас дар рӯҳияи эҳтироми илму дониш таълиму тарбия ёбанд ва шахсонеро, ки молу сарватро аз ҳама болою воло медонистанд, маҳкум намуда, омӯзиши касбу ҳунарро арзиши олии инсонӣ меҳисобид.

Аҳмади Дониш аз худ мероси бои илмию адабӣ боқӣ гузоштааст, ки асарҳои табиатшиносӣ, фалсафӣ, таърихӣ ва педагогиро дар бар мегирад.

Андешаҳои Аҳмади Дониш дар бораи интихоби касбу ҳунар диққатҷалбунандаанд. Ин андешаҳоро адиби маорифпарвар дар асари “Наводир-ул-вақоء” [9] асосан дар фасли “Дар васоёи фарзандон ва баёни ҳақиқати касбу пешаҳо” баён доштааст. Аҳмади Дониш дар бораи зарурати муносибати ҷиддӣ ба интихоб ва ҷобаҷогузории қадрҳои роҳбарикунанда дар дастгоҳи Аморати Бухоро дар рисолаи “Таърихи сулолаи мангит” ва “Рисолаи сиёсӣ” низ мулоҳиза рондааст. Андешаҳои педагогӣ ва тавсияҳои ў вобаста ба интихоби касбу ҳунар панду андарзҳои адиб ба фарзандонашро дар бар мегиранд, ки дар фасли маҳсуси “Наводир-ул-вақоء” ҷой дода шудаанд. Дар ин қисми асар Аҳмади Дониш чун давомдиҳандай анъанаҳои гузаштагони худ зоҳир гардида, мулоҳизаҳои маънавию ахлоқии худро дар шакли панду андарзҳо ба фарзандон баён менамояд.

Аҳмади Дониш дар тавсияҳои худ ба амир Музаффар зарурати таъсиси мақоми машваратӣ “мушоваратхона”, яъне шӯроеро, ки аз ҳисоби ходимони босавод ва соҳибтаҷрибаи давлатӣ новобаста ба мансубияти иҷтимоии онҳо ташкил ёфтааст, талқин мекард. Ба андешаи Дониш, ҳангоми пешбарии номзадҳо ба кори дастгоҳи давлатӣ санчиши сатҳи саводнокӣ, истеъдод, маҳорату малака, таҷриба ва дигар сифатҳои хоси онҳо ҳатмист. Танҳо баъди чунин санчиш дар асоси хулосаи комиссияи ҳукуматӣ номзадҳоро бо тартиби зерин ба умури давлатдорӣ ворид намудан мумкин аст: зираку суханварро ба сафорат, далеру ҷасурро ба лашкар, шӯҳу зарифро ба мулизиматии амир, ҳисобдон ва поквиҷдону бегаразро ба хазина ва ғ.

Ин тавсияҳо далели онанд, ки Аҳмади Дониш бошуурона ҳангоми интихоб ва ҷобаҷогузории қадрҳо қонунигардонии низоми ташхис ва интихоби касбу ҳунарро пешниҳод менамояд. Чунин тавсияҳоро адиби маорифпарвар дар мавриди ташкили кори мақомоти маҳалии ҳокимият

низ баён доштааст. Хусусан, Аҳмади Дониш талош меварзид, ки дар муассисаҳои таълимии Аморати Бухоро дар баробари фанҳои динӣ фанҳои дунявӣ низ таълим дода шаванд.

Панду андарзҳои Аҳмади Дониш ба фарзандони худ хусусияти анъанавӣ доранд. Ӯ дар асоси фармудаҳои Авасто ва Қуръон масъулияти таълиму тарбияи фарзандонро баён менамояд. Ба андешаи ӯ, мақсад аз омӯхтани шариат на ба даст овардани мансаб, балки тарбияю роҳбарии одамон ва ба роҳи рост ҳидоят намудани онҳо бояд бошад. Дар назарияи Аҳмади Дониш вобаста ба касбу ҳунар нуқтаи назари гузаштагони ӯ, ки меҳнатро ба намудҳои фикрӣ ва ҷисмонӣ тақсим карда буданд, бартарӣ дорад.

Аз таҳлили панду андарзҳои Аҳмади Дониш ба фарзандон чунин ҳулоса ҳосил мешаванд:

Аҳмади Дониш дар шароитҳои асримиёнагии Аморати Бухоро тавонист, ки андешаҳои ояндабинона баён дошта, якчанд сарчашмаҳои муҳими касбу ҳунарро пешакӣ дарёбад, ба мисли: ташхиси касбу ҳунар, интихоби озодона ва бошууронаи касбу ҳунар, озмоиши касбу ҳунар ва ғ.

Аҳмади Дониш низ дар пайравӣ ба мутафаккирони Шарқ меҳнатро ба ду намуд – фикрӣ ва ҷисмонӣ тақсим мекунад. Ба намудҳои олии меҳнати фикрӣ ӯ илм дар бораи шариат ва ҳамаи илмҳоеро, ки симои маънавии инсонро ташаккул медиҳанд, мансуб медонад. Ба намудҳои оддии меҳнат ӯ ҳамаи намудҳои меҳнати ҷисмониро нисбат медиҳад.

Аҳмади Дониш, ба фарқ аз гузаштагони худ, дар маҷмӯъ, намудҳои олий ва оддии меҳнатро ба ҳам муқобил намегузорад. Ба андешаи адиби маорифпарвар, меҳнати фикри ақлу шуури инсонро меафзояд ва меҳнати ҷисмонӣ бадану саломатии инсонро мустаҳкам гардонда, ба инкишофу такмили инсон мусоидат менамояд. Ҳулоса, барои инсон ҳарду намуди меҳнат заруранд.

Аз таҳлили андешаҳои педагогии мутафаккирони тоҷик бармеояд, ки онҳо дар шароитҳои ҷаҳолатпарастии феодалии асрҳои миёна масъалаи интихоби қасбу ҳунар ва аҳамияти иҷтимоию иқтисодӣ, психофизиологӣ, ҷамъиятӣ ва умумидавлатии онро пешакӣ дарк карда тавонистанд. Ҳамзамон, омӯзиши андешаҳои педагогии онҳо далели он аст, ки төъдоди бештари онҳо дар масъалаҳои тарбияи меҳнатӣ ва интихоби қасбу ҳунари хонандагону наврасон ҷонидори андешаҳои ирсият дар инкишофи инсон ва гузариши сифату ҳусусиятҳои муайян аз волидон ба фарзандон (аз насл ба насл) мебошанд.

Мулоҳизаҳои педагогии мутафаккирони тоҷик оид ба ин масъала чунин ҳулосаи илми генетикаро пешакӣ муайян менамоянд, ки ҳосиятҳои организм бо рамзи ҳоси генетикӣ рамзгузорӣ гардида, ин рамз маълумотро дар бораи ҳосиятҳои организм ҳифз менамояд ва интиқол медиҳад. Бино ба маълумоти олимони соҳаи генетика, инсон нишонаҳои ҳоси истеъдодро вобаста ба намуди муайяни меҳнат, аниқтараш, вобаста ба соҳаи фаъолият (санъат, нақшакашӣ, математика ва ғ.) мерос мегирад.

Бояд гуфт, ки мерос гирифтани истеъдод дар оилаҳои алоҳида, яъне пайдоиши инсонҳои боистеъдод дар соҳаи муайяни дониш паҳам дар якчанд насл бештар на танҳо бо меросӣ будани нишонаҳои муайяни истеъдод шарҳ дода мешавад, балки ҷой доштани чунин омил дар оила ба тарбияи фарзандон дар муҳити таваҷҷӯҳ ба намуди муайяни фаъолият ва иштирок дар он низ вобаста мебошад. Нишонаҳои истеъдод одатан танҳо ба соҳаҳои аз ҳама умумии фаъолият тавсиф медиҳанд. Ин нишонаҳо ба ягон намуди муайяни меҳнат ё эҷод, ки ҳамеша ба намудҳои муайяни истеҳсолот, санъат ва илм ба таври мушахҳас вобаста буда, бо сатҳи рушди онҳо муайян мегарданд, нигаронида нашудаанд. Нишонаҳои истеъдод дар соҳтори мағзи сар, узвҳои ҳис, нутқ ва ҳаракат ҷойгир гардида, чун яке аз шартҳои иҷрои муваффақи фаъолияти муайяне, ки бо таъсири шароитҳои зиндагӣ интихоб намудааст, истифода бурда мешаванд.

Зикр намудан бо маврид аст, ки қасбу ҳунар дар ҳама давру замон

бехтарин хирадмандони олами башарро маълуму машхур гардонидааст. Чунончӣ, дар таърихи ҳалқи тоҷик ба омӯзиши касбу ҳунар, тарбияи наслҳо дар ин рӯҳия таваҷҷӯҳи зиёд ёфтааст. Дар асарҳои классикони адабиёти форсу тоҷик ин мавзӯъ басо густарда пайгирӣ шудааст. Чунончӣ, шеърҳои Носири Ҳусрав - яке аз маъруфтарин чехраҳои адабии тоҷик дар ҳаққи қишоварзон саршор аз тараннуми ин гуна гояҳост:

Ба дунё оқилона тухм киштанд,  
Ба уқбо ҷумла дар боғи биҳиштанд.  
Агар дехқон чунон бошад, ки бояд,  
Сабук гӯй аз малоик даррабояд  
Агар ҷӯёи қаҳти нон набошад,  
Касеро пояи дехқон набошад. [4].

Шоири маъруфи тоҷику-форс Носири Ҳусрави Қубодиёни ба ин назар буд, ки яке аз масъалаҳои муҳими тарбияи ахлоқӣ ин ситоиши илм ва ҳунармандӣ, таблиги омӯзиши илм ва тавлидоти маҳсулоти ҳунармандист, ҳамчунин интиқод аз ҷаҳолат ва маҳкум намудани он аст. Шарафи инсон дар донишу фаҳм, илм, заковат ва ҳунари ӯст. Ва инро шоир дар яке аз мисраҳои ғазали худ ҷунин васф кардааст.

Беҳ аз сонеъ ба гетӣ муқбиле нест,  
Зи қасби даст беҳтар ҳосиле нест.  
Ба рӯз андар паи сомони хеш аст,  
Чу шаб дар хона шуд, сultonи хеш аст. [4].

Дар идома вай менависад, ки инсон бо ҳунари худ назди дигарон обурӯю эътибори зиёде ба даст меорад. Аз ин рӯ ӯ набояд аз қасбу ҳунар ва меҳнати худ шарм кунад, баръакс бояд илм биёмӯзад ва ҳунар ёд гирад, то ин ки машхур шавад ва шуҳрати гузаштагонашро боз ҳам болотар бардорад:

Чу рӯз ояд, равад боз аз паи кор,  
Ба тоъат то зи мустақбал ба мозӣ,  
Худо розӣ аз ӯ, ҳам ҳалқ розӣ,

Зи касби даст набвад ҳеч оре,  
Беҳ аз мактаб набошад ҳеч коре.  
Сари сонеъ ба гардун бас фароз аст,  
Салотинро ба санноъон ниёз аст. [4].

Ин мутафаккири бузург ва ин шоири тавоно чунин меҳисобид, ки инсон чун дар чомеа зиндагонӣ мекунад, бояд корҳои фоидаовареро анҷом дихад, ки ба суди дигарон бошад ва тибқи ашъори худ бекорхӯҷаву танбалонро маҳкум мекард:

Бояд қайд кард, ки дар мағҳуми педагогӣ ва тарбиявии он аз ҷониби бисёре аз педагогҳо ва фаъолони ҷамъияти арзёбӣ шудааст. Лев Толстой ва К.Д.Ушинский [130] ба масъалаи тарбияи интиҳоби касбу ҳунар ва тамоюли касбӣ инчуни тарбияи меҳнатӣ таваҷҷуҳи хос доштаанд. Масалан Л.Н.Толстой тарбияи меҳнатиро басо муҳим медонист. Дар асарҳои худ “Алифбо”, “Китоб барои бачаҳо”, ки дастурҳои педагогии нависандай маъруф ба шумор мераванд, барои бачаҳо арзишҳои ахлоқии фаъолияти меҳнатӣ, таъсири кор ба инкишофи неруи ҷисмонии инсон ва аз ҳама асосӣ, дар ташакули ахлоқиву рушди ҷисмонии вайро кушод.

Дар ҳамин иртибот вуруди ба анвоъи муҳталифи фаъолиятҳои коргарӣ уфуқҳои шаҳрвандии онҳоро густариш медиҳад, ба онҳо кумак мекунад, то эҳтиром ва муҳаббат ба корро афзоиш диҳанд ва ҳамчунин нигариши мусбати волидайн ва омӯзгорон барои инкишофи сифатҳои арзишманде чун муносибати эҳтиёткорона ва сарфаҷӯёна на танҳо ба сарвату дороии худ, балки моликияти ҷамъиятро боло мебарад. Ҳамзамон бо чунин нигаришҳое аз хонавода ва муассисаи таълимӣ ҳамчунин метавонанд унсурҳои муҳиме монанди фарҳангӣ кор, эҳсоси вазифа, коромадӣ, дикқат, дақиқият, тавоноии қадрдонӣ аз замон, ҳар лаҳза вориди кор шудан ва иҷрои сифатноки онро аз худ кунанд.

Натиҷаҳои ба дастовардаи мо дар ҷараёни таҳқиқот нишон медиҳанд, ки ҳангоми кори муштараки хонавода ва муассисаи таълимӣ маҳсусиятҳои синнусолии хонандагон ба назар гирифта мешавад ва ин

ба инкишофи чисмонии онҳо, баланд рафтани қобилияти умумии корӣ ва тобоварии организм мусоидат меқунад. Масалан, кори чисмонии ивазшаванда бо дарсҳои таълимӣ ба рушди фикрии хонандагон низ таъсир мерасонад, то ҳадде раванди азхудкуни асосҳои илмиро ҷонок меқунад, донишҳо, малакаҳо ва маҳоратҳоро чӣ дар дарсҳои гуманитарӣ ва чӣ табиатшиносӣ мушаххас менамояд. Дар фаъолиятҳои меҳнатии тафаккури техникӣ, амалӣ, эҳтимолие, ки ба таъмин ва тарбияи насли наврас ба дидгоҳҳо ва боварҳо, ба даст овардани ягонагии ҷаҳонбинӣ ва амалии рафтор мусоидат меқунанд, инкишоф меёбад ва рушд меқунад. Кор ҳамчунин барои дар хонандагон тарбия намудани ҳисси қарз, масъулияти ахлоқӣ, меҳнатдӯстӣ ва ба вучуд овардани одатҳо ба меҳнати дурудароз ҳиссаи сазовор мегузорад.

Педагоги машҳур А.С.Макаренко бо ибрози назар дар бораи ин ки ҷаро аҳамияти омӯзиши қасбу ҳунар зимни тарбияи устодону устозон ва мавриди кор дар устохонаҳои ҳунармандӣ ноҷиз аст. Дар ин маврид дикқати асосиро ба он ҷалб намуд, ки ҳуди аҳамияти асосии ин гуна корҳо паст аст. Зеро кор дар соҳаи ҳудхизматарсонӣ ҳастакунанда, якранг аст ва унсурҳои он ҳамеша ба як сурату ҳолат тақрор мешаванд ва инчунин дар ин масир аз тарафи омӯзгор ва роҳбариятҳои муассисаҳои таълимӣ ҳавасмандии камтар низ дорад. Кори ҳунармандӣ дар ҳақиқат масъулиятнок аст, вале тибқи мушоҳидаҳои А.Макаренко қасбӣ хонандагонро тамоил ба навъи шаҳсият кард, ки ин ба вазифаҳои тарбия ҷавобғӯ набуд. Вай ба ин назар буд, ки объекти тарбия метавонад танҳо қулли колектив бошад, зеро танҳо дар колектив ангезаҳои нав ба вучуд меоянд ва месабзанд, танҳо дар колектив омилҳои пайравӣ пайдо мешаванд [78, С.39-48].

1. Бояд қайд кард, ки Н.К.Крупская дар мақолаҳо ва суханрониҳои ҳуд иртиботи дохилӣ миёни қасбомузиҳо ҳунаромузӣ дар муассисаи таълимӣ ва ворид кардани бачаҳо ба кори якҷояи фикрӣ ва чисмониро зикр намудааст. Н.К. Крупская ба он тавваҷҷуҳ кард, ки “пайвастани намудҳои гуногуни фаъолият ба тарбияи ҳамаҷонибаи шаҳс имкон

фароҳам меоварад” [60, С. 22-23, 49]. Вазифаи тарбияро бошад дар он медид, ки коромадии инсон ба талаботҳои гуногуни меҳнат ташаккулдода шавад. Зарур аст қобилияти хонандагонро ҳам дар оила ва ҳам дар муассисаи таълимӣ ба ҳисоб гирифт, рушди онҳоро дар мадди назар дошт, барои бартараф соҳтани яқҷонибагии манфиатҳо чора андешид, ҳамчунин истеъдод ва завқи онҳоро ба ҳисоб гирифт, бо ҳам мушкилоти садди роҳи истеъдодро ҳаллу фасл кард ва ин бояд барномаи асосии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар самти роҳнамоии касбии хонандагон бошад.

Бояд таъкид намуд, ки меҳнат чун як воситаи умумии педагогӣ амал мекунад, аммо наметавонад аз имконоти он худдорӣ кунад, зеро истифода аз ин воситаҳо танҳо дар ҳадди маълум самаровар аст. Ин воситаҳо ба вижа аз тариқи имкони истифода аз фаъолиятҳои коргоҳӣ барои ҳалли ин мушкилоти педагогӣ, ҳамчунин шароитҳои объективии маҳдуд эҷод мешавад.

Чуноне мушоҳидаҳои мо нишон медиҳанд, дар марҳилаи муосир, ки боиси ҳидояти касбии хонандагон мешавад, метавонад оила ва муассисаи таълимӣ бошад, зеро худи раванди тарбияи меҳнатӣ таъсири ташаккулдиҳанд ба шахсият дорад. Ба ақидаи мо муҳтавои меҳнат, яъне низоми ба роҳ мондани вазифаҳо, ташкил ва шароити кор ин воситаи тарбиякунанда аст.

Омӯзиши касбу ҳунар чун восита ва омили тарбия дар раванди фаъолиятҳои дарсиву гайридарсӣ дар ин ҷанбаҳо зоҳир мешавад:

- раванди коркарди вижагиҳои хоси фард, ки унсурҳои ҳатмии ахлоқӣ ва иртиботҳои дар амал татбиқшавандай дониш, маҳорат, тавонои дар раванди интихоб ва омӯзиши касбу ҳунар шомили онанд;
- воситаҳои ҳадафноки тарбияи ин ё он сифатҳои шахсият, ки бо воситаҳои ғайрипедагогӣ амалӣ мешаванд.

Мавриди аввал хосияти сифатҳои шаклгиранда ба талаботҳои объективии ҷомеа вобастагӣ дорад, ҷанбаи дуюм бошад нисбатан мағҳуми васеъ дорад ва ба унвони як унсур аз низоми таъсири омӯзиш

дониста мешавад.

Бояд қайд кард, ки ба масъалаи тарбияи омӯзиш ва интихоби касбу ҳунари хонандагон дар иртиботи тарбияи оила ва муассисай таълимӣ В.А.Сухомлинский таҳқиқ кардаву ба ин масъала бештар таваҷҷӯҳ намудааст: “фаъолияти гусаста аз тарбияи ғоявӣ, зеҳнӣ, моддӣ, эстетикӣ...бошад, дур аз эҷод, манфиатҳо ва талабот, аз муносибатҳои серпаҳлӯ миёни тарбиягирандагон бошад, сабабори он мешавад, ки меҳоҳанд ҳарҷӣ зудтар аз он раҳоӣ ёбанд” [141, С.115, 525].

Сухомлинский як сирри тарбияро дар он медид, барои илҳом баҳшидан ва рӯҳбаланд кардан ба омӯзиши касб, моҳияти шаҳрвандии онро бояд кушод. Аммо вай исбот мекард, ки на ҳама намуди фаъолият инсонро тарбия мекунад

Дар замони омӯзишҳо хонандагон ба навъи гуногуни фаъолиятҳои меҳнатӣ ҷалб мешаванд. Бахусус, хонандагони синфҳои болоӣ намудҳои гуногуни корро таҷриба мекунанд: кори дарсӣ (дарс дар муассисай таълимӣ, иҷрои вазифаҳои хонагӣ, ҳудомӯзихо); фаъолиятҳои ҷамъиятӣ (иҷрои супоришҳои ҷамъиятӣ дар муассисай таълимӣ, корҳои сарпарастӣ дар муассисаҳои томактабӣ, кумак ба пиронсолон ва ғайра); кор дар дарсҳо аз рӯйи майлу рағбат (кор дар маҳфилҳои пажуҳишӣ, техникӣ, бадеӣ, ҳунарӣ, варзишӣ ва ғайра); кори ҳочагӣ-маишиӣ (ҳудхизматрасонӣ, кумак ба хонавода, кор дар маҳалли истиқомат ва ф.); меҳнати муфиди ҷамъиятӣ (ҳудхизматрасонии ҳамагонӣ, корҳои таъмир дар муассисай таълимӣ, кор барои беҳсозии хона ва муассисай таълимӣ, ҳифзи муҳити атроф ва ғайра).

Ба ақидаи педагоги машҳур Лазерев Д.Н. “Фаъолият ин – фаъолияти ҷисм, ин таҷриба аст” ки имрӯзҳо назарияи фаъолиятро ба номи ӯ алоқаманд медонанд, қайд мекунад, ки консепсияе, ки мо таҳия мекунем, аз ҳамин фаҳмиши умуни психологии инсон сарчашма мегирад ва асоси онро принсипи фаъолият, муроҷиат ба фаъолияти модда, ки ҳамаи падидаҳо, сифатҳо, ҳусусиятҳо, равандҳо ва вазъи шахсе, ки дар сатҳи иҷтимоӣ амал мекунад, ташкил медиҳад. [72].

Таҷриба нишон медиҳад, ки беҳбудӣ дар омодагиҳои омӯзиши ӯзӣ қасбу ҳунар, имкон медиҳад барои ба ҳар аъзои чомеа интиҳоби баробар ва озоди дарсҳо ва ихтисосҳо бо назардошти на танҳо манфиатҳои шахсӣ, балки ҷамъияти шароити воқеъиро фароҳам оварад. Тарбия ва омодасозии мутахассисони баландиҳтисос дар шароитҳои нав бояд барои ба даст овардани ҷунин донишҳо, малакаҳо, маҳоратҳое нақшабардорӣ шавад, ки ба онҳо имкон бидиҳад навъҳои нави қасбу корро азхуд қунанд ва муваффақона қобилиятаи фикрӣ ва ҷисмонии ҳудро инкишоф диханд. Зоро имрӯзҳо дар дунё беш аз 40 ҳазор намуди қасб мавҷуд аст.

Баробари тараққиёти босуръати илму техника, иқтисоди бозаргонӣ, талаботи бозори - меҳнат ва пешравии чомеа 500 намуди қасб аз байн рафта, ҳамзамон зиёда аз он қасбҳои наву ҷавобгӯи талаботи давру замон ба миён меоянд. Оё ҳонандагон имрӯзҳо қасбро аз рӯи ҳоҳиш ва қобилияти хеш интиҳоб мекунанд. Ҳоло на танҳо мардон, балки занон низ дар ҷустуҷӯи кор ва дарёftи ризқу рӯзӣ ба қишварҳои дуру наздик рафта, ба корҳои вазнини каммузӣ машғул мешаванд ва дар он ҷо бо шароитҳои номусоиди зиндагӣ дучор мешаванд. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки яке аз сабабҳои асосии ҷунин вазъият дар бозори меҳнат ва умуман дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ паст будани сатҳи дониш, соҳиби қасбу ихтисос набудани шаҳрвандон, ҳамзамон ба иқтидори пурра фаъолият надоштани корхонаҳои истеҳсолӣ ба ҳусус дар муассисаҳои таълимиӣ мавҷуд набудани омӯзиши қасбу ҳунар ва татбиқи омодагиҳои қасбиву меҳнатӣ мебошад.

Бар пояи омода намудани ҳамин гуна мутахассис омӯзиши қасбу ҳунар ва татбиқи омодагиҳои қасбиву меҳнатӣ ҳам дар оила ва ҳам дар муассисаи таълимиӣ бояд қарор гирад. Пояи омодагиҳои ояндаи қасбӣ-меҳнатии ҳонандагон ҳам дар ҷараёни таълим ва ҳам берун аз корҳои омӯзиши ӯзӣ дар ҳамин аст. Зери мағҳуми омӯзиши қасбу ҳунар ин гуна омӯзише фаҳмида мешавад, ки бо принципҳои асосии ҳамаи равандҳои истеҳсолот ошно созад ва ҳамзамон малакаи муроҷиат бо таҷхизоти

одии ҳамаи истеҳсолотро дода тавонад.

Тибқи “Консепсияи рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” омӯзишҳои умумӣ, касбомӯзиҳои хунаромӯзӣ, вижагиҳои маҳсуси касбӣ-меҳнатӣ чун “соҳаи дутарафа ё байнисоҳавӣ” дида баромада мешавад. Таҳсилоти миёнаи умумӣ омодагӣ ба дарёфти маълумоти маҳсусро таъмин менамояд ва инсонро ба икрои вазифаҳои умумӣ тайёр мекунад; маълумоти маҳсус ба икрои вазифаҳои иҷтимоӣ-тафриқавӣ медиҳад. Бояд қайд кард, ки мағҳуми омӯзишҳои маҳсус ва маориф дар муассисаҳои таълимоти маҳсус мувофиқат намекунанд, аз он ҷо, ки охирӣ дар қатори донишҳои вижа маълумоти касбомӯзиҳои хунаромӯзӣ ва маълумоти таҳсилоти умумиро низ дар бар мегирад. Омӯзиши маҳсус ба низоми донишҳои умумӣ ва ба низоми маҳоратҳои умумӣ ҳиссаи қалон мегузорад .

Дар низоми таҳсилоти касбӣ имконоти нав ба навро технологияи фавқулматнӣ (гипертекстӣ hupertxt - қалимаи юнонӣ буда, маънояш фавқулматнӣ мебошад) боз менамояд. Низоми фавқулматнӣ маҷмӯи иттилооти гуногун мебошад, ки метовонанд натанҳо дар файлҳои гуногун, балки дар компьютерҳои гуногун ҷойгир бошанд. Ҳосияти хоси фавқулматнӣ иборат аз он аст, ки имкон медиҳад, ба қисматҳои муҳталифи матн ба осонӣ истинод шавад, яъне иқтибос гирифта шавад. Як матн метовонад дорои ҷондии фавқулиқтибос бошад. Низоми фавқулматни мусир аз дигар низомҳо бо он фарқ мекунад, ки ба осонӣ дар он иттилооти даркориро пайдо кардан ё ба мавзӯи собиқ баргаштан имкон дорад. Низомҳои автоматии омӯзиш, ки бар асоси технологияи фавқулматнӣ соҳта шудааст, омӯзиши босамарро бо сабаби иттилооти мавҷуд таъмин месозад. Истифодаи гуногунҳадафи фавқулматнӣ имкон медиҳад, ки хонанда ташхис карда шавад ва баъдан яке аз самтҳои матни мавриди омӯзишро биёмӯзад. Фавқулматнӣ низомҳои омӯзиши иттилоотро тавре пешниҳод менамоянд, ки донишҷӯ бо истифодаи иқтибосҳои матнӣ ва нақшавӣ метавонад бо маводи мавриди назар ба осонӣ кор қунад.

Истифодаи технологияи компьютерӣ дар низоми таҳсилоти касбӣ ба амалишавии аҳдофи зерини педагогӣ мусоидат менамояд:

- инкишофи шахсияти хонанда, омодагӣ ба фаъолияти мустақилу самараноки касбӣ;
- амалисозии супориши иҷтимоӣ, ки эҳтиёҷоти ҷамъияти имрӯзро ба миён мегузорад;
- суръатбахши раванди таълим дар мактаби касбӣ.

Натиҷаҳое, ки аз ин бармеояд, ба тариқи зайл мебошанд:

1. самаранокии раванди таълим ба дараҷаи қобили мулоҳиза бо интихобу амалишавии касбии технологияи таълими мусир муайян карда мешавад;

2. интихоби технологияи таълим вобаста ба як қатор ҳолатҳост, ки дар муассисаҳои таълими яксон буда наметавонад, балки дар шароити педагогии гуногун ва истифода аз ҷониби омӯзгорони гуногун метавонанд шаклҳои муҳталиф дошта бошанд;

3. интихоби технологияи таълимро омилҳои зиёд муайян мекунад: мӯҳтавои фанни таълими, воситаҳои таълими, муҷаҳҳаз будани раванди таълим, таркиби хонандагон ва сатҳи фарҳангӣ касбӣ – педагогии омӯзгор.  
[161]

Дар воқеъ қулли низоми комили доништу маҳоратҳои як фард шомили доништу маҳоратҳое мебошад, ки ба инсон барои анҷоми он вазифаҳое, ки ҳамаи одамон иҷро мекунанд (дониши умумӣ ва маҳоратҳо) ва низ як низоми доништу маҳорати лозим барои фаъолиятҳои фардӣ, баҳусус ба волидайн ҳангоми омода намудани фарзандонашон барои интихоби фаълияти ояндаи касбӣ-мехнатӣ зарур мебошад. Зина ба зина сурат гирифтани таҳсил, аз ҷумла таҳсилоти касбӣ мушкилоти ҷиддии илмӣ дорад, зоро он то ба ҳол аз нигоҳи илмӣ пурра омӯҳтаву асоснок карда нашудааст. Вале бо вуҷуди ин аллакай баъзе талошҳо дар ҳалли мушкилот сурат мегиранд.

Чунончи, А.С. Макаренко масъалаи чудо намудани ҷузъҳои

меъёрҳои сатҳи омодагиҳои касбии инсон дар ичрои навъҳои муҳталифи фаъолиятро таҳқиқ кардааст. Педагоги барҷаста басо одилона хулоса мекунад, ки бояд фаъолиятро маҷмуъан фахмид; маҷмуъи меъёрҳои хос дар сифати алгоритми мураккаби кори ичро мешуда зоҳир мешавад. Яке аз омодагиҳои касбӣ сатҳи рушди эҷодии инсон аст. "Ба назар гирифтани он, ки фард на танҳо ташаккул меёбад, балки дар дараҷаҳо, аз ҷумла дар сатҳҳои асосии омодагиҳои касбии он низ зоҳир мешавад, пас метавон оид ба намудҳои хоси фаъолият, ки одам метавонад ичро намояд ва дар ин ҳолат ба сифати маҳаку меъёр аст, ҳукм кард» [84, С. 59.8]

Консепсияи дар айни замон амалишавандай таҳсилоти пайваста аз нуқтаи назари омода намудани коргари навъи нав бояд ҳамаи звеноҳои омӯзиш ва муассисаи таҳсилоти умумӣ ва таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи маҳсус, низоми такмили ихтисос ва бозомӯзии кадрҳоро бояд дар бар гирад. Дар ин низом таҳсилоти маҳсус (касбӣ) бо назардошти талаботи омода соҳтани мутахассис бояд ҷойи муносибу мувоғиқ дошта бошад.

Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ омӯзиши касбӣ дар назар аст. Навъҳои гуногуни муассисаҳои таълимӣ: гимназияҳо, литеҳо, коллеҷҳо ва гайраву ҳоказо дар ҳалли ин масъала дар назар дошта шудаанд.

Татбиқи фаъолонаи ислоҳоти низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз вазифаҳои аввалиндарача ба шумор меравад, ки аз ҳалли он рушди босамару муғиди мо мустақиман вобаста мебошад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба он ҷиддан таваҷҷуҳ намуд: «Соҳтори кунунии илм ва маориф, ки аз давлати пешин ба мо мерос мондааст, ба талаботи низоми нави иқтисодӣ ҷавоб намедиҳад. Ҳаёт бо исрор таҷдиди низоми маорифро талаб дорад. Ислоҳоти мактаб, маориф, илм имрӯз яке аз муҳимтарин вазифаи кишвари мост» [95], [96].

Мо бояд таъчилан талаботи иқтисодиёт нисбат ба кадрҳоро бар

асоси низоми нави иқтисоди бозорӣ меҳнат қонеъ созем ва ҳамзамон омодасозии мутахассисонро ба он соҳаҳое, ки дигар ба онҳо эҳтиёче нест, қатъ кунем. Низоми муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ бояд фаъолияти касбии педагогиро дуруст ба роҳ монанд.

Таҳти мағҳуми вазифаҳои фаъолияти касбии педагогӣ маҷмӯӣ аз нигоҳи муҳтаво яксони фаъолиятҳо фахмида мешаванд. Навъҳо ва хусусиятҳои вазифаҳои касбии педагогӣ аз инҳо иборатанд:

**1. Таълимӣ.** Ҳадафу моҳияти навъи мазкур дар ниҳоди донишомӯз ташаккул додани низоми донишу малакаҳои касбӣ мебошад. Фаъолияти омӯзгор дар давраи умутикасбӣ, асосан, ба ташаккули донишу малакаҳои касбӣ – техникий равона шудааст.

**2. Тарбиявӣ.** Мақсад аз ин вазифаҳо тарбияи иҷтимоӣ – касбии донишомӯзон аст (тарбияи иҷтимоӣ–сиёсӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ, эстетикӣ ва ҷисмонӣ). Дар ин ҳолат низ нуқтаи асосӣ - ташаккули самти касбии шаҳсияти хонандагон, яъне эҳтиёҷ ба меҳнати касбӣ, устувории ангезаҳои мусбати меҳнат, тамоюл ва манфиати фаъолияти касбӣ дар назар аст.

**3. Инкишофдиҳанда.** Дар ин ҷо инкишофи психикии шаҳсияти хонандагон: бахши зеҳнӣ (интелектуалӣ) ва ҳиссию ҷинсии донишомӯзон аҳамиятнок аст. Илова бар ин вазифаи омӯзгор дар радифи инкишофи зеҳнӣ ташаккули сифатҳои муҳими касбӣ мебошад.

**4. Истеҳсолӣ-технологӣ.** Ин вазифа аз ҷониби устои таълими истеҳсолӣ сурат гирифта, аз корҳои соддай тармимӣ, омодасозии воситаҳои техникий – истеҳсолӣ, таҳияи ҳӯҷҷатҳои техникий ва технологӣ, роҳбарии эҷодкориҳои техникий иборат аст. Танзими асбобҳои таълими намоиши, иҷрои корҳои таҳлилӣ–мубоҳисавӣ, ихтирооту навоварӣ, намоиши тарзу шеваҳои корӣ дар ҷараёни таълими назариявӣ ба ӯҳдаи омӯзгор аст.

**5. Ташкилӣ.** Вазифаҳои ташкиливу созмондиҳӣ ҳангоми баргузории дарсҳо, ташкили фаъолиятҳои маърифатии донишомӯзон, идораи гурӯҳҳо дар машғулиятҳои беруназсинфӣ, ташкили корҳои манфиатноки ҷамъиятӣ, речай кору истироҳати хонандагон амалӣ мегарданд.

**6. Ташхисӣ (диагностики). Ташхис ва мунаzzамсозии донишу малакаҳо, маҳорату рафткорҳои ахлоқӣ, коршоямии касбӣ ва омодагӣ маҷмӯи вазифаҳои ташхисиро ташкил медиҳанд. Ташхис бояд дар мӯҳлатҳои қӯтоҳтарин гузаронида шавад. Корҳои ташхисӣ аз ҷанд ҷиҳат муҳиму дорои аҳамиятанд: аввал ин ки, дар мактаби касбӣ шумораи зиёди наврасон норасоиҳои психикӣ ва рафткорӣ доранд. Дуюм ин ки, дар ниҳоди бисёр хонандагон эҳтиёҷоти маърифатӣ ва шеваҳои таъсири таълимӣ ташаккул наёфтааст (Онҳо ба омӯзишгоҳ барои гирифтани касб омадаанд, на барои донишандӯзӣ), яъне онҳо дар аввал ба моҳияти таҳсилу умқи роҳи интихобкардаашон намерасанд.**

Маъмулан, намудҳои асосии фаъолияти педагогӣ таълим ва корҳои тарбиявӣ мебошанд, вале дар мактабҳои касбӣ мувофиқи матлаб аст, агар намудҳои дигарро, аз қабили корҳои методӣ ва технологӣ низ ҷудо намоем.

Намудҳо ва мазмуни фаъолияти касбӣ – педагогиро низ шарҳ медиҳем:

**1. Омӯзгорӣ (таълимӣ).** Идораи фаъолияти маърифатӣ дар ҷаҳорҷӯбай таъиншуда амалӣ мегардад. Маҳдудиятҳои замонӣ, мақсадҳои муайян ва шеваҳои ноил гаштан ба мақсадҳои мавриди назарро доро мебошад. Устои таълими истеҳсолӣ бо назардошти риояи талаботи технологияи истеҳсолоти муосир ва ташкили кор ӯҳдадор аст ба хонандагон донишу маҳорат ва малакаҳояшро омӯзонад ва ичрои сарфакоронаву судманди корҳои гуногунро нишон дидад.

**2. Тарбиявӣ.** Ташкили муҳити тарбияйӣ ва идораи намудҳои гуногуни фаъолияти тарбиягирон бо мақсади ичрои инкишофу рушди касбӣ шакла дигари фаъолияти касбӣ–педагогӣ мебошад. Устои боистеъоди таълими истеҳсолӣ натанҳо ба хонандагон дониш меомӯзад, балки боиси ташаккули шаҳрвандӣ ва касбии онҳо мегардад. Танҳо устое, ки касби худро хуб медонад ва масъулиятишинос аст, метавонад дар ниҳоди тарбиягирон ифтихору шарафи касбиро бедор намояд ва онҳоро барои фарогирии комили ихтисоси мавриди назар водор созад.

**3. Методӣ.** Фаъолияти методии касбӣ–педагогӣ аз омодасозӣ, таъмин ва таҳлили раванди тарбиявӣ иборат аст. Омӯзгорони таълими касбӣ бояд ба таври мустақил иттилооти илмӣ–техникро интихоб ва аз нигоҳи методӣ онҳоро таҳия намуда, ба маводи таълимӣ мутобиқ созанд. Гузашта аз ин, воситаҳои муассири таълимро интихоб намоянд.

**4. Истеҳсолӣ–технологӣ.** Фаъолияти истеҳсолӣ–технологӣ намуди дигари фаъолияти касбӣ – педагогӣ мебошад. Устои таълими истеҳсолӣ ба таҳияву коркарди ҳучҷатҳои техниқӣ ва технологӣ машғул мешавад ва корҳои истеҳсолиро ичро менамояд. Ин намуди фаъолият ҳангоми нақшакашӣ ва омодасозии дарсҳо, таҷхизонидани синфҳонаҳо ва устоҳонаҳо, ошнӣ бо иттилооти илмӣ–техниқӣ зимни иштирок дар фаъолияти ҷамъиятҳои илмӣ - техниқӣ амалӣ мегардад.[161]

Ҳамин тариқ тамоилҳои касбии хонандагон қисме аз низоми нави ҳадафҳои иҷтимоӣ мегардад ва вазифаҳои омодасозии мутахassisони навъи навро, ки ба бозори меҳнат аз замони ҳатми муассисаи таълимӣ рақобатпазир бошанд, дар миён мегузорад. Вазифаи мазкур, чуноне таҷриба нишон медиҳад, дар хонандагон ташаккул додани тамоилҳои касбӣ бозсозии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро яъне гузаштан ба низоми 12 соларо ба ин самтҳо талаб мекунад:

- тағйир додани фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсейҳо, коллеҷҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ боназардошти талабот ба мутахassis дар бозори рақобатпазир дар кор;

- эҳёи низоми шарикӣ маҳсус бар пояи усули нав, ки ба ҳамкориҳо бо муассисаҳои таълимии бисёроҳаи тамоюли касбӣ ва омӯзишҳои касбӣ-меҳнатии омӯзиш бо корҳонаҳои таълимӣ-истеҳсолӣ ва субъектҳои бозор равона шудааст: ҳоҷагиҳои кишоварзӣ, ассотсиатсияҳои корфармоён, Вазорати меҳнат, ҳадамоти шуғли аҳолӣ ва ғайра.

- ороиш ва ҷалби кабинетҳои омӯзишии таълими меҳнат ва тамоилҳои касбии муассисаҳои таълимӣ ба низоми мониторинги бозор, ки ба масъалаҳои муайян намудани талабот ба ин ё он касб,ки дар

нохия, шаҳр, вилоят фаъолият мекунанд, дурнамои омӯзиши касбҳои замонавӣ, ки барои бозори меҳнат заруранд ва ғайра.

- таъиноти муҳими низоми омӯзишҳои касбӣ чун яке аз унсурҳои ҳимояи иҷтимоии хонандагон.

Бояд қайд кард, ки ҳарчанд меҳнати хонандагон и синфҳои 7-11 дар назари аввал мувофиқи фаъолияти меҳнатии калонсолон ташкил карда мешавад ва дар аксар мавридҳо нусхабардории он аст, вале вижагиҳои худро дорад ва аз меҳнати калонсолон қабл аз ҳама бо ҳадафи худ фарқ мекунад. Агар меҳнати калонсолон ҳадафи арзишҳои истеъмолиро дунбол қунад, меҳнати хонандагони синфҳои 7-11 бо мақсади омӯзишӣ ва тарбиявӣ роҳандозӣ мешавад, ҳарчанд дар ҷараёни он коре низ анҷом дода мешавад, ки барои ҷомеа манфиат дорад. Лаҳзаҳои психологӣ, маҷмуъи сабабҳо, ҷараёни натиҷаҳои кор, усулҳои танзими фаъолияти меҳнатӣ ва ғайра низ дар бисёр ҳолатҳо мувофиқ намеояд. Таҷрибае, ки мо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии дехоти кишвар дар ташкили меҳнати истеҳсолии хонандагон ва омодасозии онҳо ба фаъолияти мустақил дар ҳочагии дехот омӯҳтем, шаҳодат аз дастовардҳои коғӣ дар ин замина медиҳад. Махсусан, ин фарқият дар муқоиса бо гузориши ин кор дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумие, ки дар шаҳр мавҷуданд бармalo зоҳир мешавад.

Аз лиҳози ҷалби хонандагони муассисаи таълимӣ ба корҳои иҷтимоии судманд ва созанд, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии дехот аз хонандагони муассисаҳои таҳсилотии миёнаи умумии шаҳр дар сафи пеш қарор дошт.

Ин якчанд сабаб дорад. Хонандагоне, ки дар дехот сукунат доранд назар ба ҳамсолони дар шаҳр сукунатдошта хеле барвақттар ба фаъолияти корӣ ҷалб карда мешаванд ва яке аз сабабҳои аслии он таъсири шароити муҳити зисту зиндагии онҳост. Пӯшида нест, ки ҳаёти дехот аз нигоҳи иқтисодиву иҷтимоӣ аз зиндагие, ки шаҳрнишион доранд, фарқ мекунад. Дар дехот бисёре аз оилаҳо ҳочагиҳои дехқонӣ ва ёрирасон доранд ва шароити зиндагии онҳо то ҷойе аз зиндагии

шахрнишинон аз нигоҳи роҳату ҳаловат тафовут дорад, дар деҳот сатҳи хизматрасониҳо пастанд ва волидон назар ба волидони ҳамсолони шаҳрии ин хонандагон бештар заҳмат мекашанд, соати кориашон ҳам тӯлонитар аст. Зоро муҳити истеҳсолии кишоварзӣ як баҳши ҷудо нашавандай фаъолияти ҳаётин хонандагони деҳот ба шумор меравад.

Бояд қайд кард, ки тамоми рафти истеҳсолии корҳои кишоварзӣ дар пеши ҷашми вай меғузаранд, яъне вучуди ин хонандагон ҷудо аз он корҳое нест, ки волидонаш машгуланд. Аз ин рӯ назар ба хонандагони шахрнишин хонандагони деҳоти ба меҳнати ҷисмонӣ ҳарчи зудтар ҷалб мешаванд. Ҷалби васеъи хонандагони синфҳои болоӣ ба меҳнат дар истеҳсолоти кишоварзӣ як воқеъияти басо одист ва он сабабҳои дигар ҳам дорад, ки нарасидани дасти мададгор бинобар камбуди қувваи корӣ на танҳо дар шаҳрҳо, балки дар деҳаҳо низ мебошад. Яъне, Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша дар деҳот аз нокифоя будани захираҳои неруи кор ранҷ мебарад ва як сабаби бармаҳал ба кори саҳро ҷалб шудани хонандагони синфҳои болоӣ ин аст.

Аз ин рӯ, хонандагони деҳот назар ба ҳамсолони шаҳрии ҳуд басо фаъолтару бармаҳалтар ба муҳити корӣ ворид мешаванд.

Ба муҳтаво ва хислати кори хонандагони деҳот омилҳое бо вижагиҳои хос (ба мисли иқлими, демографӣ, миллӣ, истеҳсолӣ) таъсиргузоранд.

Масалан, Ҷумҳурии Тоҷикистон вижагиҳои иқтисодӣ-ҷуғрофӣ, иҷтимоӣ-аҳлоқии ҳудро дорад. Дар Тоҷикистон дар қиёс ба манотики дигар таъсири нисбатан ҷашмраси балогати бармаҳали физиологии насли наврас мушоҳида мешавад ва ин ба номутаносибӣ дар рушди фикриву рӯҳӣ оварда мерасонад, ки мушкилоти муайянे дар тарбия дорад. Аз ин рӯ, аз нигоҳи синунсолӣ ҷалби хонандагон ба фаъолияти меҳнатӣ назар ба давлатҳои дигар бармаҳалтар шуруъ мешавад. Дар Тоҷикистон касбукори мардумӣ як шуғlest, ки дар зиндагии мардум ҷойгоҳи хос дорад. Аз ин рӯ соли 2019 дар бисёре аз муассисаҳои

таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Хучанд хонандагон дар дарсҳои таълими меҳнат ва роҳнамоиҳои касбӣ ба касбу ҳунарҳое аз қабили либосдӯзӣ, тоқидӯзӣ, бо истифода аз риштаҳои зарҳалӣ дӯхтани сарулибосҳо барои арӯсон, кулолӣ, соҳтани зарфҳои гуногун аз гил ва чӯб, қандакорӣ дар чӯб, гаҷкорӣ, сикказанӣ ва ҳақоқӣ дар устуҳон, тайёр кардани асбобу олоти мусиқӣ ва ғайра машғул мешаванд.

Бо ишора ба аҳамияти интиҳоби кори истеҳсолӣ олимон П.Р.Атутов қайд мекунад, ки : «...объектҳои кори хонандагон ба онҳо имкон фароҳам меорад, ки ҳамзамон вазифаи касбомӯзӣ ва пайвастани омӯзиш бо меҳнати истеҳсолиро ҳаллу фасл намоянд, агар онҳо ба ин талаботҳо ҷавоб дода тавонанд:

- дорои аҳамияти ҳочагӣ бошанд;
- ба барномаи омӯзишҳои меҳнатӣ мувофиқат кунанд;
- кори фоиданоки ҷамъиятӣ-истеҳсолӣ бошанд;
- талаботи корхонаи асосиро дар назар гирифта бошанд;
- ба шартҳои истеҳсолоти маҳсулоти мушобех наздик бошанд ..." [8, С. 14].

Ҳамин тавр, меҳнати истеҳсолӣ, муҳтавои он, объектҳо, ташкил дар шароитҳои муосири иҷтимоӣ-иқтисодӣ бояд ҳусусияти касбомӯзӣ дошта бошанд. Ҳусусияти касбу ҳунаромӯзӣ меҳнати истеҳсолии хонандагон қабл аз ҳама ба муҳтавои он ифода меёбад, ки бояд ба хонандагон дар раванди кор дониши муайяне дода тавонад. Ба дарки мағҳуми омӯзиши касбу ҳунар дар бораи низоми истеҳсолоти муосири саноатӣ ва қишоварзии хонандаи синфи болоӣ мусоидат кунад; донишҳо ва малакаҳои меҳнатӣ, умуниистеҳсолӣ, технологияи маҳсусро инкишоф дидад, барои густариши тамоилҳои умумӣ дар вазъи истеҳсолоти муосир ба хонандагон мусоидат кунад.

Зикр кардан бомаврид аст, ки меҳнати истеҳсолии хонанда бевосита дар корхонаи асосӣ метавонад муассисаи таълимиро аз ин гӯшагирӣ берун қашад, онро бо ҷомеа на танҳо маҳсулоти ниҳоӣ наздик мекунад, балки ин алоқаро ҳамарӯзӣ ва муфид мегардонад.

Вақтҳои охир аллакай иртиботи муассисаи таълимӣ ва оила бо корхонаҳо наздик шудааст ва корхонаҳо ҳатто муассисаҳои таълимиро ҳам ба шефӣ гирифтаанд. Тамоилҳое чун меҳнати истеҳсолии хонандагон хусусиятҳои политехникӣ касб мекунад; муҳтавои он бештар ба омодагиҳои меҳнатӣ ва қасбии хонандагон мусоидат мекунад, ки имкон медиҳад принсипҳои алоқаи омӯзиш ва меҳнатро пурратар амалӣ созад; меҳнати истеҳсолӣ на танҳо дар доираи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ташкил мешавад, балки беш аз ҳар вақти дигар ба шароитҳои воқеии истеҳсолоти мусир наздик мегардад. Меҳнати истеҳсолии хонандагон бозӣ бо меҳнат нест, балки барои онҳо як кори басо ҷиддист, ки дониш, шавқу завқ ва мустақилиятро талаб мекунад.

Масалан, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 16 шаҳри Хуҷанд хуб медонанд, ки кори фоиданоки ҷамъиятӣ ва истеҳсолӣ на танҳо ба таҳқими дониш ва малакаву тавоноиҳои хонандагон дар самти техника, технология, иқтисод ва ташкили истеҳсолот мусоидат мекунад, балки муносибати шаҳрвандии хонандагонро ба меҳнат ташаккул медиҳад. Шакли дигари ташкили меҳнати истеҳсолии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии № 15 шаҳри Хуҷанд дар корхонае, ки онро ба сарпастӣ гирифтааст, тасвиб шудааст. Ин корхона дорои як сехи начандон бузургест, ки бо ҳама таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда аст. Дар он ҳамарӯза устоҳо хонандагонро дар ҳаҷми сесоат омӯзиш медиҳанд ва ба онҳо муносибат бо таҷҳизот, дастгоҳҳо, механизмҳоро меомӯзонанд. Омӯзгорон кушиш ба ҳарҷ мебаранд, то ин ки бо ҷараёни истеҳсолот ошно гарданд. Дар марҳилаҳои аввал ба хонандагон амалиётҳои одиву ибтидоиро бовар мекарданд. Аммо бовариҳои зина ба зина дурустии чунин муносибатро исбот кардаанд, чун диданд, ки бачаҳо тибқи вичдону инсоғ кор мекунанд.

Дар айни замон фаъолияти хонандагон дар ҳоҷагиҳои истеҳсоливу қишоварзӣ ба сатҳи нави рушд мерасад: онҳо ба ин корҳо нисбатан бо

чиidдият рафтор мекунанд, худназоратии хонандагон беш аз ҳар вақти дигар густариш меёбад ва ба онҳо дар ин кор маҷмуъи малакаҳои ҳосилкардаашон дар дарсҳо ёрӣ мерасонад. Ҳамин тариқ меҳостем қайд кунем, ки дар айни замон принсипи пайваст шудани омӯзиш бо меҳнати ҷамъиятий аз лиҳози ташаккули тамоилҳои қасбии хонандагон зарурате ба баррасии нисбатан густардатар дорад, зоро меҳнати хонандагон имрӯз ба сатҳи баландтару сифатан навтар мебарояд.

Мавриди зикр аст, ки дар ҷараёни корҳои таҷрибавӣ – санчишӣ тавсияҳои илмӣ-методӣ барои дар муассисаҳои таълимӣ амалан татбиқ намудани самтҳои асосии пайвастани омӯзиш ба меҳнати фоиданоки ҷамъиятии хонандагон ва омӯзгорон, ки бар асоси тарбияи роҳнамоиҳои қасбии хонандагон таҳия шудаанд, ки ин ҷанбаҳоро дар бар мегиранд:

- истифодаи донишҳои ба дастомада оид ба асоснок намудани илм, омодагиҳои меҳнатӣ дар меҳнати истеҳсолии берун аз муассисаи таълимӣ, дар истеҳсолот;
- истифодаи донишҳои ба даст овардашуда, омодагиҳои қасбӣ ва кори фоиданоки ҷамъиятий дар муассисаи таълимӣ;
- донишҳои ба дастомада оид ба асоснок намудани илм, омодагиҳои меҳнатӣ дар раванди эҷоди техниқӣ истифода шаванд;
- истифодаи донишҳои ба дастомада, омодагиҳои меҳнатӣ дар кори фоиданоки ҷамъиятий берун аз муассисаи таълимӣ;
- истифодаи донишҳои бадастомада, омодагиҳои меҳнатӣ дар кори фоиданоки ҷамъиятий, ки дар ҷойи истиқомат ташкил карда мешавад.

## **1.2 ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИРИ РОҲНАМОИИ КАСБИИ ХОНАНДАГОН ЗИМНИ ҲАМКОРИИ ОИЛА, МУАССИСАИ ТАЪЛИМИЙ ВА ҶОМЕАИ МУОСИР**

Дар оғози асри XX соҳаи нави илм – илм дар бораи навовариҳо ба вучуд омад, ки дар чаҳорҷӯби он қонунмандиҳои навовариҳои техниқӣ дар риштаи истеҳсолоти моддӣ омӯхта мешавад. Илм дар бораи навовариҳо ё навоваришиносӣ ҳамчун инъикоси эҳтиёҷоти мубрами корхонаву коргоҳҳо, ширкатҳо дар фаъолияташон доир ба тахия ва амалисозии хидматрасониҳои нав ба вучуд омад.

Зимни омӯзиши шахсияти донишҷӯ ва соҳтмони модели идеалии шахсият бояд на танҳо ба натиҷаҳои таҳқиқоти педагогӣ ва психологӣ такя намуд. Дар иртибот ба ин, маҳсусан, осори таҳқиқии С.Л.Рубинштейн доир ба масоили шахсият арзишманд аст, ки тибқи он бояд ба нуқтаҳои зерин таваҷҷӯҳ намуд:

1. самту равияе, ки донишҷӯ интихоб намудааст, яъне ҳадафу мақсад, эҳтиёҷоту идеали ӯ;
2. неруи воқеии зеҳни донишҷӯ ва дигар истеъдодҳои ӯ;
3. ошкорсозии маҷмӯи сифатҳои донишҷӯ, ки зимни фаъолият ва муошират зоҳир мегарданд.[118]

Дар шароити муосир омодагӣ ба интихоби касб, тарбияи насли наврас дар роҳнамоии касбӣ, чуноне натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, иртиботҳо бояд дар сатҳи нав ба роҳ монда шаванд. Аз ҷумла:

1. Интихоби касб бо таъсири омилҳое чун пешрафтҳои илмӣ-техниқӣ, болоравии сатҳи фарҳангӣ ва маърифати умумии аҳолӣ тибқи қонунҳои амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла «Дар бораи маориф» мураккаб мешаванд [64].
2. Ба як фард фурсатҳои бештару зиёдтари интихоби роҳи ҳаётро фароҳам оварда ҷомеа барои татбиқи ин интихоб шароитро мусоид мекунад.
3. Дар ҷомеаи демократӣ ва хуқуқбунёд ба интихоби касб идеалҳои нави ҷамъиятӣ-сиёсӣ таъсири бештар ҳоҳанд расонд.

4. Афзоиши ҳамарӯзани иттилоот ба шароитҳои иҷтимоӣ-иқтисодии муосири интихоби касб барои ҳар шахс бевосита таъсир мерасонад.

5. Ҷомеа ба далели ҷараёни рушди худ ба таври афзояндаи мураккаби истеҳсолот тамоюли қасбиро чун раванди зарурӣ ва идораи имконпазири шахсият ба назар мегирад.

Чуноне таҳқиқоти баъзе олимон дар пажуҳиши мо нишон медиҳад, заминаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқиро барои ширкати ҳар нафар дар фаъолиятҳои меҳнатӣ ҷиҳати амалӣ намудани интихоби озоди касб ҷомеа фароҳам меорад ва чуноне В.А. Сухомлинский навишта буд: «истеъдоди худро бояд ҳамаҷониба рушд дод, ҳам аз нигоҳи ҷисмонӣ ва ҳам аз нигоҳи равонӣ» [125, С.525].

Амалӣ гардидани ҳуқуқи ҳар инсонро ба интихоби касб ва шугли муносибу мутобикро Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат додааст.

Аз ин рӯ моро лозим омад атрофи ин масъала бо як гурӯҳ падару модарон сӯҳбат ороем. Дар ҷараёни таҳқиқот тибқи нақша пеш аз оне, ки мо аз мадди назари худ амал намоем, бо як гурӯҳ волидон оиди ин масъала яъне роҳнамоии қасбии ҳонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рӯҳияи қасбинтиҳобкуни онҳоро омӯзгорони фанни технологияи меҳнат бояд дар вучуди ҳонандагон бедор созанд. Ӯ ботаассуф изҳор медорад, ки: “Қариб дар ҳама муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии қишвар, фанни таълими меҳнат чун дарси гӯё нодаркор таълим дода мешавад. Омӯзгороне, ки соати дарсияшон камтар аст, бар дӯшаш дарси таълими меҳнатро мегузоранд. Ба зами он дар ками андар кам муассисаҳои таълимӣ синфҳонаҳои мӯчаҳҳаз бо асбобҳои таълими

мехнат фароҳаманд. Ҳамчунин омӯзгорони ин самт соҳибкасб ва ихтиносманд буданашон шарт ва зарур аст. Онҳо бояд дониши баланди завқиву равонӣ дошта бошанд, то тавонанд меҳри интихоби дилҳоҳ касбро дар вучуди хонандагон бедор кунанд”.

Бахтиёр Раҳимов дар идома қайд намуд, ки маҳз ҳамин омилҳост, ки имрӯз фарзандони мо дар тарбияи меҳнати баҳусус омӯзиши касбу ҳунар роҳгум мезананд. На дар муассисай таълимӣ ва на дар оила ба онҳо роҳи дурусти омӯзиши касбу ҳунарро тавсия намедиҳанд.

Ё ин ки ҳангоми сүҳбат Аҳмадшоҳ ном ҷавоне дар ин раванд бештар волидонро гунаҳкор ва фориғбол мешуморад. Зоро ӯ чунин иброз дошт: “Интихоби нодурусти касб моро ба ташвишҳои зиёд рӯ ба рӯ мекунад!”

Аҳмадшоҳ аз замони мактабхониаш орзу дошт, ки дар оянда ба Донишкадаи давлатии забонҳо дохил шаваду касби тарҷумониро аз худ кунад. Ӯ пайваста мекӯшид, ки донандаи хуби забонҳои русио англисӣ шавад. Ҳамин буд, ки мунтазам аз паи омӯзиши ду забон шуд. Иштирокчии фаъоли озмунҳои байномуассисаҳоӣ таълимӣ гашта буд. Дар омӯзиши ин ду забон қушиш ба ҳарҷ медод. Соли 2012 баъди хатми муассисай таҳсилоти миёнаи умуми меҳоҳад, ки ҳуҷҷатҳояшро ба Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улӯғзода супорад, аммо волидонаш розӣ намешаванд ва барои давом додани таҳсилаш дар Донишкадаи молия ва иқтисод мусоидат мекунанд. Аҳмадшоҳ ҳарчанд исрор меварзад, ки дар ин ҷо таҳсил кардан намехоҳад, аммо падару модараш ба гуфтаҳои ӯ аҳамият намедиҳанд. Ӯ аз аввали таҳсил бо донишкада бо дили ноҳоҳам ба дарс мерафт.

Баъди як соли таҳсил аллакай ба дарс намерафтагӣ шуд. Дар курси сеюм аз шуъбаи рӯзона ба шуъбаи гоибона интиқол ёфт. Дар ин вақт Аҳмадшоҳ дар мағоза ба кор даромад. Дигар ҳоҳиши ба дарс рафтан дар дилаш ҷуш намезад. Зоро ин касб интихоби ҳуди у набуд. Оқибат ӯ донишгоҳро тарк карду роҳи муҳочиратро пеш гирифта ба Руссия рафт. Аксари вақт хонандагон дар дил ҳостгори он ҳастанд, ки касбашонро

худашон интихоб кунанду волидайн монеи онҳо нашаванд. Ба мисли Аҳмадшоҳ зиёданд ҷавононе, ки дар донишгоҳу донишкадаҳо на боҳости худ, балки бо ҳоҳишу майли волидон таҳсил мекунанд. Ҳамин аст, ки ба қасби интихобкардаи волидон чандон рағбат пайдо накарда, окибат ба тарки ину он қасб даст зада роҳҳои пурпечутоби зиндагиро пеш мегиранд. Зиёданд ҷавононе, ки чун Аҳмадшоҳ шиква мекунанд, ки онҳоро волидон маҷбур кардаанд, то ин ё он қасбро интихоб намоянд.

Ҳамсұхбати дигари мо Далер оҳангари хеле хуб ва дар омода соҳтани дару тиреза, панҷара ва асбобҳои рӯзгор (аз қабили миззу курси, досу табар, алвонҷу раҳти ҳобби оҳанин) устои моҳиру беҳамто аст. Ӯ ба саволи «Оё ин қасбу ҳунари интихобкардаи худи шумост?», «Чаро дорои маълумоти олӣ гаштан нахостет?». Дар посух Далер чунин гуфт: «...барои як мард чил ҳунар кам гуфтаанд. Ман дар дил орзуи шахси ҳарби шудан доштам. Мехостам то қуллаҳои баландтарин, дорои рутбаи «Генерал» рафта расам. Азбаски ман писари ягона дар оила будам, тибқи қонун маро ба мактаби олии ҳарби қабул накардаанд. Модарам дигар донишгоҳро тавсия намуд. Ман напазируфтам. Гуфтам, ки агар дар ин мактаби олии ҳарбӣ маро роҳ надиҳанд, дар дигар муассисаи таълимӣ наҳоҳам хонд. Модарам низ ба он хотир, ки фарзандаш дорои маълумоти олӣ гардад ва инчунин ба орзӯҳояш расад, ба назди садорати донишгоҳи ҳарбӣ рафт. Аммо сухани модарамро низ рад намуданд. Гуфтанд, ки ин яқаписар аст. Мавриди шунидани ин суханҳо тамоми орзую омолам дар дилам фавтид. Ҳунари оҳангариро ман аз синни 15 солагиам аз амакам омӯхта будам. То имрӯз бо ин ҳунари худ пушти рисқу рӯзӣ мегардам.

Аз ин сұхбат ба хulosae омадем, ки яъне қонуну ҷамъият низ боиси аз байн бурдани орзую омоли хонандагон дар интихоби қасбу ҳунари дилҳоҳи онҳо низ мегардидараст. Албатта аз ҳар як сұхбати мо бо падару модарон ва худи хонандагон хulosacho, пеши назар омаданд, ки мо бояд дастаҷамъона байни муассисаи таълимӣ, оила ва ҷомеаи марбути

иҷтимоӣ дар ҳалли ин масъала саҳмгузор бошем. То ин ки хонандагону наврасони мо дар пешрафти иқтисодиёти кишвари хеш тибқи касбу ҳунари хостаи худ ба ҳалқ хизмат кунанд.

Аммо раванди татбиқи ин имкониятҳо табиатан мураккабанд. Аз як тараф ҷомеа талош мекунад ҳама имконоти рушди шахсиятро фароҳам оварад, аз ҷониби дигар вай ногузир аст талаботҳои объективии истехсолотро ба назар гирад ва аз ҳамин нуқтаи назар захираҳои меҳнатиро ҳадафмандона истифода намояд. Зоҳирон, дар ин гуна ҳолатҳо майлу рағбати шаҳс бо манфиатҳои ҷомеа на ҳамеша мувоғиқ меоянд. Ин майлу рағбат дар шароитҳои мушаххаси таъриҳӣ яке аз муҳимтарин вазифаҳои замони иҷтимоӣ-иқтисодии асри XXI маҳсуб мешавад.

Тамоюли касбӣ бояд аз нуқтаи назари иҷтимои мавриди баррасӣ қарор бигирад, зоро ҳудмуайянкуни касбӣ ба даст овардани ҳолати иҷтимоӣ алоқаманд аст. «Интиҳоби яке аз касбҳои коргарӣ, - қайд мекунад М.И. Руткович, - ҳамзамон ба маънои ворид шудан ба сафи синфи коргар аст, аммо таҳсил масалан дар факултети математикаи донишгоҳ ин дар оянда шомил гардидан ба сафи зиёйён мебошад». [120, С. 25].

Ба ақидаи В. Б. Голубов зинаи имрӯзаи роҳнамоии касбӣ бо он фарқ мекунад, ки вазифаҳои иҷтимоиро нисбатан муваффақона ичро мекунад. Ва интиҳоби нисбатан муваффақона фаъолияти мушаххаси ҷавонон мутобиқ ба майлу рағбати онҳо, имкониятҳои психологӣ-физиологии, фард бастагӣ дорад. [34, С.49].

Чуноне мебинем, олимон дар ин иртибот нуқтаи назарҳои гуногун доранд: тамоюли иҷтимоии касбӣ раванди ба ҳам алоқаманд ва шартан вобаста мебошанд.

Ворид гардиданӣ наврас ба зиндагӣ, ташаккули минбаъдаи шахсияти он дорои аҳамияти муҳими иҷтимоӣ мебошад, вай ба унвони як пайванди басо муҳим дар идораи ҳудидории зиндагӣ амал мекунад ва дар танзими муносибатҳо дар соҳтори ҷамъиятий ширкат мекунад.

Тамоюли касбӣ чун як низом чӣ маъно дорад, ҳадафҳои он дар омода намудани хонандагон ба меҳнат ва интихоби касб аз чӣ иборат аст?

Ин масъала дар зинаи муосири рушди ҷомеа дар назди ниҳодҳои тарбия – оила ва муассисаи таълимӣ дар ташаккули гароишҳои касбии бачаҳо ва хонандагон талаботи баланд мегузорад.

Вазифаҳои номбаршуда такмил ва соҳтани низоми ягонаи тамоилҳои муттасили касбии хонандагонро талаб мекунад. Раванди пайвастаи таъсири иҷтимоӣ - педагогӣ барои худмуайянқуни шахсияти иҷтимоӣ ва касбӣ зарур мебошад.

Ҳадафи аслии ин раванд, ҷуноне мушоҳидаҳои мо нишон медиҳанд, дар ошкор намудан, рушд ва такмили беҳбуди ҳусусиятҳо ва сифатҳои инсони комил, ҳамчунин он донишҳо, маҳорату малакаҳои лозим барои гароишҳои касбӣ мебошад. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки барои дарки тамоюли касбии шахсият муҳим аст на танҳо соҳтори он, балки он ҷизе ки мо шартан хислатномаи психологӣ ва шаклҳои психологии тамоилҳо меномем, омӯхта шавад. Маҳз дар тамоюли шахсият талош, қӯшиш, майлу рағбат, идеалҳо, ҳама сарвати дохилӣ ва беруни ҳаёти инсон қушода мешавад.

Ҷунончӣ, К.К.Платонов ба ин назар буд, ки « ... роҳнамоии касбӣ вобаста аз сатҳ ва умқи рушди он дар фаъолияти инсон дар зохир дар шаклҳои гуногун зуҳур мекунад: дар сатҳи поин рушди роҳнамоӣ дар шакли шавқу рағбат, ҳоҳиш ва дар сатҳи нисбатан баланди рушд дар шакли майлу рағбат, тамоил ва боварҳо» [111, С. 80].

Инкишофи навовариҳои педагогӣ дар кишвари мо бо ҳаракати оммавии иҷтимоӣ–педагогӣ, бо пайдоиши зиддият миёни эҳтиёҷоти мавҷуда барои инкишофи ҳарчи босуръати роҳнамоии касбӣ алоқаманд аст. Дар иртибот бо ин эҳтиёҷ ба донишҳои нав, ба ӯрӯи фаҳмиши мағҳумҳои нав аз қабили «навоварӣ», «нав», «раванди навоварона» тезу тунд шуд. Мағҳуми навоварӣ моҳиятан аз падидай нав ва тоза иборат

буда, ҳамчун раванди ворид намудани навовариҳо дар амалия шинохта мешавад.

Роҳнамоии касбӣ дар ҷомеа аз волидон ва омӯзгорон мавриди ба ҳисоб гирифтани талабот, эҳсос, дастур, майлу рағбат, тамоил, идеал ва қушишу ғайрати хонандагонро барои фаъолияти ояндаи меҳнатӣ талаб мекунад.

Талабот ин ҳолати субъективии ниёз ба ҷизест, ки амалро ташвиқ мекунад. Барои тавсифи талабот чун ҳолати психологии шахс, истилоҳоти ғуногуне мавҷуданд: «шиддат», «изтироб», «носоз», «нороҳаткунанда», «ғайриқаноатбахш» ва ғайра. Нисбатан муносибтару мувофиқтари онҳо, ҷуноне мушоҳидаҳои мо дар раванди корҳои таълимиву ғайритаълими хонандагон нишон медиҳанд, истилоҳи «шиддат» мебошад. Вижагии талабот чун шиддати асабӣ-равонӣ аз он таркиб шудааст, ки зарурати ҳалли заъфи худ ва дар ниҳояти амр бардоштан ва ё аз миён бурдани ин шиддатро дар назар дорад.

Раванди рушди талаботро аз ташкилоти ибтидой дар ҳақиқат то сатҳи талаботи олии маънавӣ бахусус дар интихоби касб мушоҳида кардан осон нест. Танҳо ҳаминро метавонем қайд кунем, ки бар пояти одитарин талаботҳо дар раванди фаъолият ҳиссиёт, дастурҳо, шавқу завқ, тамоил, боварҳои инсон инкишоф меёбанд.

Вобаста ба масъалаҳои таҳқиқоте, ки мавриди назари мо қарор гирифтааст, бо ташаккули самти устувори касбии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ алоқаманд аст, тасдиқ менамоем, ки шарти муҳимтарини рушди тамоюлоти шахсият дар ҷараёни таълим рангомезии эҳсосии он мебошад. Масалан, дар давраи ибтидоии омӯзиш барои хонандагон ҳиссиёти тааҷҷуб, қунҷковӣ, ки қисман ба саҳнаи нави зиндагиву ҳаёти онҳо иртибот дорад, боло меравад.

Ҳамчуноне натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, аксарияти хонандагон дар солҳои охир фаъолона талош мекунанд, ки шомили литсейҳо, коллеҷҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ шаванд.

Бояд зикр кард, ки фаъолият дар колектив ва барои колектив бо

нигарониҳои гуногун алоқаманданд ва аз ин рӯ, сарчашмаи асосии ҳиссиёти ахлоқии хонандагон интихоби касб ба шумор мераванд.

Олимони соҳаи равоншиносӣ бар он ақидаанд, ки интихоби касб се вазифаро дар бар мегирад:

- иттилоотӣ-маълумотӣ, маърифатӣ;
- дастгирии ахлоқӣ-эҳсосӣ, ки муносибати некбиноаро оид ба касби ояндаи шахс ташаккул медиҳад;
- интихоби мушаҳҳас, қабули қарор ва тайёр будан ба якчанд интихоб, ки дурнамои касбӣ ва ҳаётии шахсро муайян мекунад.

Дар ҷараёни касбинтихобкуни ба хонандагон ду гурӯҳи омилҳо таъсир мерасонанд: субъективӣ ва объективӣ.

Ба омилҳои субъективи инҳо доҳил мешаванд:

- манфиатҳо (донистагирӣ, касбӣ, таваҷҷуҳ ва майл ба касб);
- қобилиятнокӣ (ҳамчун механизмҳои психологӣ, ки барои ноил гардидан ба муваффақият дар намуди муайяни фаъолият зарур аст);
- МИЗОЧ;
- рафтор.

Ба омилҳои объективи инҳо мансубанд:

- сатҳи омодагии хонанда барои интихоби касб;
- вазъи саломатии хонанда;
- иттилооти хонанда дар бораи олами касбҳо.
- тавсифоти иҷтимоӣ (муҳити иҷтимоӣ, шароити муҳити хона, сатҳи дониш ва маърифати волидайн).

Дар ҷараёни касбинтихобкуни хонандагон диққати бештар бояд ба омилҳои зерин дода шавад: ҳавасмандии фаъолияти касбӣ, арзишҳои ҳаётии шахс, таҷрибаи гузашта, тасаввурот дар бораи оянда.

Гурӯҳи дигари равоншиносон аҳамияти муҳимми омилҳои дигарро низ қайд менамоянд:

- аҳамияти фаъолии касбинтихобкунанда;
- худбаҳодиҳӣ;
- боварӣ ба ноил шудан ба муваффақиятҳо;

-ташаккули худтanzимкуни рұхай.

Интихоби касб аз нигоҳи психологі аз ду қисм иборат мебошад:

-субъекти интихоб, яъне шахсе, ки касб интихоб менамояд:

-фаъолии умумій, худбаҳодиҳій, боварій барои ноил гаридан ба комёбій, сатҳи ташаккуләфтai худтashakkuldihiy бoшуурона;

-объекти интихоб, касбе, ки интихоб карда мешавад.

Яке аз омилҳои омұхташуда ва аз ҷониби ҳама эътирофгардидаи худмуайянкунин касбій манфиатҳои субъекти касбинтихобкунанда ба шумор меравад. Ин манфиатҳо дар интихоби касб омили муҳими ҳавасмандкуній ба шумор рафта ба касбинтихобкунанда имкон фароҳам меоранд, ки онҳоро аз дигарон барвақттар ва хубтар фаҳмад.

Дар заминаи дарки манфиатҳо манфиатҳои касбій, майл ба интихоби ин ё он намуди касб, ки ба намуди муайяни фаъолияти меҳнатій равона гардидааст ва аз нигоҳи касбинтихобкунанда фарккунанда мебошад, ба вучуд меояд.

Ҷараёни интихоби касб фаъол будани шахсрө талаб менамояд. Аз сабаби он ки интихоби касб вазифаи мураккаб ва гуногунпаҳлу аст, барои интихоби дурусти он субъекти касбинтихобкунандаро зарур аст, то як катор корҳоро ичро кунанд. Аз ҷумла, ба ӯ зарур аст: захираҳои дохилии худро таҳлил намояд (манфиатҳо, кобилиятнокій, хусусиятҳои хос ва ғайра), ки ин талаботи касби интихобшаванда мебошад. Ҷамаи ин вазифаҳоро субъекти касбинтихобкунанда танҳо дар ҳолати мавҷудияти сатҳи баланди дониш ва маърифати хуб ичро карда метавонад. Бинобар ин, ҳангоми омұзиши ҳамаи омилҳои ба ҷараёни касбинтихобкуни таъсиррасонанда масъалаи муҳим ба таври умумій ва дуруст баҳо додани ин омилҳо аз ҷониби субъекти касбинтихобкунанда ба шумор меравад.

Олимон-равоншиносон қайд менамоянд, ки аз сабаби ба таври коғій нафаҳмидани интихоби касб аз ҷониби субъекти касбинтихобкунанда, дар бисёр ҳолатҳо ӯ ин ё он касбро бо тавсия ва пешниҳоди рафиқонаш ва таъсири волидайн интихоб мекунад.

Ба ақидаи равоншиноси рус Е.А.Климов [54], [55], [56] якчанд ҳолат

ва ё омили интихоби касб мавчуд аст:

1. Мавқеи аъзои сардори оила.
2. Мавқеи рафиқон (хамсолон).
3. Мавқеи омӯзгорон.
4. Нақшаҳои касбии инфиродӣ оид ба ҳар як хонанда.
5. Қобилиятнокӣ.
6. Доштани иттилоот оид ба олами касб.
7. Майлу рағбат ба ин ё он касб.

Таъсири волидайн ба ҷараёни касбинтихобкуни хонандагон аҳамияти муҳим ва ҳалкунанда дорад. Зоро баязе хонандагон аз бетаҷрибаги касби хуб интихоб карда наметавонанд. Волидайнро зарур аст, то ба завқу қобилияти кӯдак бештар диқыати ҷиддӣ диханд. Писар ё духтари худро дар интихоби ин ё он касб маҷбур накунанд, аз ҷумла интихоби касбӣ авлодӣ ё меросӣ.

Фарзанд бояд ҳамон касберо интихоб намояд, ки ба он майлу рағбат ва қобилият дошта бошад. Роҳбари синф ва дигар омӯзгоронро низ зарур аст, ки ба масъалаи касбинтихобкуни хонандагон диққат дода, дар ин самт ба онҳо кумак расонанд, яъне қобилияти касбинтихобкуни хонандагонро сайқал диханд.

Дар раванди касбинтихобкуни майлу рағбат як ҷанбаи шахсияти инсон шумурда мешавад ва яке аз вижагиҳои фардиест, ки дар ҳаёти вай нақши басо муҳим мебозад. Зоро он ба соҳтори шахсият чун шакли муҳими самти он, ки дар муносибати фаъол ба олами кунҷковӣ ифода меёбад, амал мекунад. Аз ин рӯ дар таҳқиқоти мо майлу рағбат аз нуқтаи назари ташаккули тамоюли касбӣ ба фаъолияти ояндаи касбӣ - меҳнатии хонандагон ҳамаҷониба баррасӣ шудааст.

Аз ҷумла майлу рағбат – ин муносибати бевоситаи ҳиссиёти таҷрибавӣ – маърифатӣ ба касб дар шароитҳои мусоиди фаъолияти касбии мушаҳҳас, ангеза ва ҳадафҳо мебошанд, ки бояд мувофиқат кунанд.

Муҳтавои ин гуна таркибҳо дар тамоилҳои касбии хонандагон дар

зер оварда шудааст:

1. раванди фаъолияти меҳнатӣ,
2. ашё ва силоҳи меҳнат,
3. хонанда,
4. натиҷаи меҳнат,
5. маълумот дар бораи касбҳо

Мо ҳамчунин муайян кардем, ки яке аз маҳсусиятҳои роҳнамоии касбии хонандагон ба навъе ба истилоҳ «иҳтинос додан» зоҳир мешавад. Ин маҳсусият ба афзоиши якбораи тафриқа дар фаъолиятҳои касбии одамон вобаста мебошад.

Таҷрибаи кори муштараки оила ва муассисаи таълимӣ нишон медиҳад, ки яке аз шеваҳои асосии рушди майлу рағбат ва тамоюли хонандагон ба касб метавонад инҳо бошанд:

1. Ошноии хонандагон бо дурнамои рушди ҳар дарс ва нақши он дар ҳаёти инсон.

2. Ташкили раванди таълим бар пояи омӯзишҳои барномарезишуда.

3. Гуногунрангии шаклҳои муҳталифи корҳои таълимӣ. Ба мисли мубоҳиса, сӯҳбат, суолнома, сайргашт, мизҳои гирд, шомҳои суолу ҷавоб, ҳалли мушкилоти тамоюли касбӣ ва ғайра.

Инчунин бар асоси майлу рағбат ва тамоилҳо дар хонандагон идеалҳо шакл мегиранд ва тавсеа мейбанд. Дар таҳқиқоти мо ба идеали касбӣ ҷойи муҳим дода шудааст.

Орзу ё ормони касбӣ – ин тимсолест, ки дар он сифатҳои беҳтарини касб ва шахсиятҳои шинохтаи он таҷассум ёфтаанд. Он талош ба ҳадаф – фаро гирифтани касбро дар бар мегирад. Дар идеал касб тимсоли ҷолиб ба худ мегирад ва ба ҳадаф табдил мейбад. Хоҳиши кайҳонавард шудан, духтур, омӯзгор, ҳукуқшинос, биносоз, ҳаррот, кулол ва боғандагон шудан ҳамин гуна ба вучуд меояд.

Танзими ҳадафи идеали касбӣ дорои асоси физиологии худ – рефлекси ҳадаф мебошад. Орзу касбӣ муҳтавои вижана – касбӣ ва

чамъиятӣ дорад. Онро майлу рағбати касбӣ, талоши бештар донистан ва ошноии зиёдтар дар бораи касби оянда, ошной бо талаботҳои касбӣ ва гайраву ҳоказо ҳамроҳӣ мекунанд. Таҷриба нишон медиҳад, ки мавҷудияти ормони касбӣ ин шарти муҳими интиҳоби бошуурона ва саривақтии касб аст. Агар дар интиҳоби касб ҷустуҷӯи ормони касбӣ набошад, ин интиҳоб метавонад саросема, тасодуфӣ ва нобарор бошад. Дар ҳоли мавҷуд будани ормони касбӣ интиҳоби касб на танҳо ба манфиатҳои касб, балки ба дарки масъулияти шаҳрвандӣ ва ахлоқии ин касб такя мекунад. Барои ташаккули ормонҳои касбӣ ба волидон ва омӯзгорон зарур аст дар назди онҳо ҳадафҳои наздик ва дастрас гузошта шавад.

Боварию эътиқод – «шакли олии гарониши шахсист, соҳтори психологии он шомили ҷаҳонбинӣ ва тамоил ба татбиқи фаъолияти он аст. Боварӣ дар ин мағҳум болотарин сатҳи шахсият аст ва худро мутобиқ бо вижагиҳое отифӣ ва ихтиёрии шинохти худ, мутобиқи муҳтавои идеологии худ қарор медиҳад." [51, С. 56-61].

Мо ин вижагиро дар таҳқиқоти худ ба унвони муносибати пуртасир ва асоснок, ки бар асоси рафтари доҳилӣ ба роҳнамои амалий табдил ёфтааст, мавриди баррасӣ қарор додем.

Натиҷаи мушоҳидаи хонандагон дар ҷараёни таҳсил ва берун аз таҳсил, дар дарсҳои меҳнат нишон медиҳанд, ки эътиқод ин боварии маҳкаму устувор, ҳаққонияти дидгоҳҳо, мулоҳизаҳо, боварҳо, ормонҳо мебошад ва ин худ нерӯи муҳим дар интиҳоби фаъолиятҳои касбии оянда ба шумор меравад. Ташаккули боварҳо ба ташаккули ақлонӣ ва муносибати интиқодӣ ба ҳақиқат бо имкони ба даст овардани донишҳо ва малакаҳо дар самти даҳлдор, бо рушди тафаккуру андеша, доштани қобилияти муносибати муайяни ҷомеа ва таҳлилу хулосаҳои хусусии рӯйдодҳо алоқаманд аст. Ҳамин тарик дар асоси майлу рағбат ва тамоилҳои гуногун ҷаҳонбинӣ ва ормонҳо шакл мегиранд. Ормонҳои устувор, ки ба бовару эътиқот табдил шудаанд, самти шахсиятро муайян мекунанд. Дар такмили тамоюли касбӣ омилҳои самти касбии хонандагон

мухим аст.

Чунончӣ, масалан шаклгирии омилҳои тамоюли касбии довталабони оянда, чун мушкилоти дидактиկӣ дар таҳқиқоти мо аз мавқеъи назарияи умумии рушд мавриди барасӣ қарор гирифтааст.

Раванди омӯзише, ки ба роҳбарӣ ва идораи фаъолиятҳои таҷрибавӣ – маърифатии хонандагон равона шудааст, тарбия ва рушди асосии тамоюли касбӣ ба шумор меравад. Махӯз дар ҷараёни омӯзиш, ки ҳуди фаъолияти таълимӣ чун омили бағоят муҳими инкишофи тамоюли касбӣ ҳизмат мекунад, иртиботи мутақобилаи ҳадафҳое, ки ҷомеа пешбарӣ менамояд ва оне, ки падарону модарон ва муассисай таълимӣ бояд дар наздаш гузоранд, равshan инъикос ёфтааст. Таҷрибаи таҳқиқот нишон дод, ки моҳияти амалии омӯзиш аз ду тарафи ба ҳам алоқаманди ҳамон як раванд таркиб ёфтааст: фаъолияти омӯзиш ва фаъолияти хонанда, ки барои ба даст овардани дониш, маҳорат ва малакаҳо, фаро гирифтани усулу шеваҳои нисбатан мураккаби фаъолиятҳои таҷрибавӣ-маърифатӣ, ҳалли масъалаҳои тадриҷан мураккабшаванда равона шудааст.

"Омилҳо – воситаҳое мебошанд, ки инсонро ба меҳнат ҷалб мекунанд. Омилҳо ин талаботи ҷамъиятӣ, пайравӣ ба шаҳсиятҳои муътабар, ҳавасмандгардонӣ буда метавонанд» навиштааст Н.Д.Левитов [73, С. 80-82].

Дар идома вай омилҳоеро номбар мекунад, ки ба самтгирии меҳнатӣ таъсир мерасонанд ва аз тариқи он ба меҳнати истеҳсолии коргар низ асари худро мегузоранд:

1. Омилҳои ҷамъиятӣ.
2. Шароитҳои хуби техникӣ, ташкилӣ ва беҳдоштии меҳнат.
3. Нерӯи худ.
4. Дурнамои такмили ихтисос, пешбарӣ ба кори нав барои хуб нишон додани қувва ва маҳорати худ.

Солҳои охир масъалаҳои омилҳо ва иртиботи онҳо бо ангезаҳо таваҷҷуҳи муҳаққиқон (Б.Д.Леухин, З.И.Рикин, Г. И. Шукин ва дигарон)-ро ба худ ҷалб намуд . Аҳамияти он қобили инкор нест ва

ҳарчанд дар он номуайяниҳо зиёданд, зеро он ба беҳбуди шароити омӯзиш ва тарбия, пешбинии раванди ташаккули шахсият равона шудааст.

"Дар назди мураббиён вазифаи басо мухим, аммо ҷолиб ва начибу бошараф қарор мегирад,- менависанд дар як мақолаи дастаҷамъии худ муҳаққиқон В.Д. Леухин и З.И. Ривкин: - ба олами ботинии тарбиятгирандагон жарфтар ворид шудан, бодикат омӯхтани ангезаҳои рафтори ҳар кадоме аз онҳо зери таъсири ин ё он омил».

Зикр бомаврид аст, ки вобастагии омилҳо аз соҳтори ангезаҳо камтар мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Ва ҳарчанд ангезаҳои устувор ҳамоно ба ҷараён ва хислати фаъолият назар ба омилҳои беруна таъсири бештар мерасонанд, дар ин маврид иқрор бояд шуд, ки омили тамоюли қасбии хонандагон дар ҷараёни таҳсил зарур аст, зеро амалҳои таълимии ҷудогона ва фаъолиятҳои таълимӣ-тарбиявӣ дар умум, баҳусус дар довталабони оянда, дар бисёр ҳолатҳо на танҳо ба ангезаҳои дохилӣ, ҳанӯз нопойдор, балки бо ангезаҳои ҳориҷӣ алоқаманданд.

Бояд қайд кард, ки ҳавасманд кардан дар раванди таълим аз ҷумлаи воситаҳои методӣ маҳсуб мешаванд. Аммо қисмати асосии раванди омӯзиши – таълимии хонандагон аз ҷониби омӯзгор ироа шудани дониш, малака, маҳорат ва онро соҳиб гардидани хонандагон ба шумор меравад, пас ҳавасманд кардан ин омили водор намудани довталаби оянда ба омӯзиш, ба муваффақона аз худ намудани қасб мебошад.

Мо бар асоси матолиби назорат ва таҳлили маҳсуси 215 дарси омӯзгорони мухталиф ва 161 дарси омӯзиши меҳнат аз рӯйи ихтисосҳое чун барқчӣ, соҳтмонҷӣ, кулолӣ, зарриндӯзӣ, қандакорӣ, кафшергарӣ, механизатор, ҳуқуқшинос, иқтисоддчиён, табиатшинос ва ғайра дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №15, 16, 17, 20 ш.Хуҷанд ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳрҳои Гулистон, Бӯстон, Истравшан ва Истиқлоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон

масъалаҳои ҳавасмандии тамоюли касбии шахсияти хонанда дар ҷараёни омӯзишӣ-тарбиявиро таҳқиқ кардем.

Бо омӯзгорони ихтисосашон гуногун дарсҳои кушод гузаронидем, ки дар он падару модарони хонандагон низ ширкат намуданд. Дар ин дарсҳо ҳамаи шеваҳои озмудашудаи амалий ва методӣ дар шӯроҳои муассисаҳои таълимӣ истифода шудаанд. Як қатор дарсҳо дар як гурӯҳ ва дарсҳое, ки ҳамзамон ва ҳамон омӯзгорон дар гурӯҳҳои гуногун роҳандозӣ мекардаанд, ба ҳисоб гирифта шуданд. Матолиби дарсҳои кушод ва таҳлилҳои бадастомада далели онанд, ки дар ҷараёни омӯзиш истифодаи се омили рушди тамоюли касбии хонандагон ҷой дорад. Манбаъи омили аввал мазмуни маводи омӯзишӣ-таълимӣ; омили дуюм ба ташкили фаъолияти омӯзишӣ-тарбиявии довталаби оянда алоқаманд буд. Манбаъи сеюми ҳавасманд кардан ин муколама ва он муносибате буд, ки дар раванди таълимӣ-омӯзишӣ миёни волидон, омӯзгорон ва хонандагон ба вучуд омада буд.

Муҳтавои омӯзиш ҳамчунин имкониятҳои бештареро барои бедор кардани шавқу рағбати касбҳои азхудшаванд дар бар мегирад. Вазифаи асосии муҳтавои омӯзиш чун воситаи ташаккули роҳнамоии касбӣ аз он иборат аст, ки он (муҳтавои омӯзиш) ҳамчунин сарчашмаи шаклгирии ҷаҳонбинӣ, муҳтавои дарс ва сифатҳои динамикии шахсият ба шумор меравад.

Муҳтавои омӯзиш боз вазифаи дигаре ҳам дорад, ки ба тамоюли касбӣ мусоидат менамояд. Ин ташкили мустақилонаи корҳои гуногуни амалий аз ҷониби хонандагон ва мушоҳидаи ашёи мавриди омӯзиш қарордошта, равандҳои гуногуни меҳнатӣ дар устоҳонаи муассисаи таълимӣ ва сайёҳат ба ташкилотҳои сарпараст мебошад.

Дар ин маврид омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 шаҳри Истаравшан Раҳмон Мирзоев таҷрибаи хубе андӯхтааст. Вай дар мавзӯи «Касбе, ки мо интихоб мекунем» сухбатеро роҳандозӣ карда, муҳим будани касбҳои интихобии хонандагонро барои на танҳо худи онҳо, балки барои ҷомеа таъкид менамояд. Ин муассисаи

таълимӣ дар деҳа ҷойгир шудааст, аз ин рӯ таъкидҳо бештар дар он мавриданд, ки интихоби қасб аз ҷониби донишомӯзон ба ҳоҷагии қишоварзии қишвар чӣ нафъе ҳоҳанд дошт.

Натиҷаи таҳқиқоти мо нишон медиҳад, ки ҳангоми ҳалли масъалаҳои тамоюли қасбӣ сұхбатҳои педагогӣ замоне арзиш ҳоҳанд дошт, ки агар онҳо самти дурусти қасбӣ доштаву ҳадафнок сурат гиранд. Сұхбатҳое, ки ба ғаъолияти маърифатии хонандагон мусоидат мекунанд, бояд ба талаботҳои зерин мувофиқ ва ҷавобгӯ бошанд:

1. Мехвари аслии гуфтугӯҳо бояд дар марҳилаи аввал ошноии хонандагон бо ҷанбаҳои фикрии кор бошад ва дар фосилаи ҳар қадом ошнойӣ бо қасб ва ихтисоси онҳо.

2. Сұхбат дар бораи ин ё он кор ва ё қасб бояд дақиқ, мушаххас, илмӣ ва дастрас бошад.

3. Ҳамзамон сұхбат бояд озод, пурмуҳтаво бо истифода аз маводҳои мушаххас сурат бигирад.

Солҳои охир дар масоили ташкили тамоилҳои қасбии хонандагон бештар ба машваратҳои қасбӣ дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо ширкат ва ҳидояти бевоситай директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ чандон таваҷҷуҳ намекунанд.

Дар ин росто дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бояд дар шӯро на камтар аз ду маротиба дар дар як моҳ ин масъалаҳоро мавриди баҳсу баррасӣ қарор диханд: масалан

- ҷамъбости корҳои таблиғоти қасбии хонандагон ва таъмин бо ҷойи кор зарфи як соли гузашта ва вазифаҳо дар соли нави хониш;
- тамоюли қасбии хонандагон дар ҷараёни дарсхои омӯзиши меҳнат, физика, кимиё, таърих, ҷуғроғи ва дигар дарсхои омӯзиши;
- нақши китобхонаи муассисаи таълимӣ дар таблиғи қасб;
- корҳои маҳфилҳо ва тамоюли қасбии хонандагон;
- корҳои муштараки оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа дар ташкили корҳои тамоюли қасбӣ бо хонандагон;
- иттилои роҳбарони синфҳо дар бораи кори тарбияи меҳнатии

хонандагон ва кумак ба онҳо дар худмуайянкуни касбии онҳо;

- омода сохтан ва баргузор намудани як моҳи роҳнамоии касбии хонандагон ;

- нақши шӯрои таълимӣ-методӣ ва утоқи методӣ дар интихоби ақлонии касби коргарӣ аз ҷониби хонандагон ;

- ширкати духтури муассисаи таълимӣ дар кори ёрӣ ба хонандагон дар интихоби касб бо назардошти ҳолати саломатӣ ва маълумоти рӯҳӣ-физиологии онҳо;

- нақши қумитаи падару модарон дар ташкили тамоилҳои касбии хонандагон.

Файр аз шаклҳои номбурдашудаи фаъолиятҳо оид ба ташаккули роҳнамоии касбии хонандагон дар таҷрибаи муассисаҳои таълимӣ бояд усулҳое низ мавҷуд бошанд, ки барои дар колективи муассисаҳои таълимӣ ба вучуд оварданӣ фазои мусоиди равонӣ ва дигар эҳсосоти мусбӣ мусоидат намоянд.

Унсури сеюми рушди тамоюли касбии довталабони оянда аз дидгоҳи мо муносибатҳои мутақобилаи омӯзгорон бо хонандагон ба шумор меравад.

Зикр бомаврид аст, ки муносибати шаклгирифта дар раванди фаъолиятҳои таълимӣ-тарбиявӣ миёни хонандагон, довталабони оянда ва омӯзгорон омили мустақили рушди тамоюли касбӣ ҳисобида намешавад. Онро метавон чун омили ангезаи иҷтимоӣ ва рафтари хонандагон донист. Аммо аз он ки тамоюли касбӣ чудо, берун аз таъсири шароитҳои гуногуни фаъолият инкишоф намеёбад, пас муносибат миёни иштирокдорони раванди омӯзишӣ-тарбиявӣ дар ташаккули тамоюли касбии шахсияти хонандагон нақши таҳrikдиҳанда ва ё ҳавасмандкунанда дорад.

Тибқи маълумоти таҳқиқоти мо ин омил аз нигоҳи теъдодаш дар омӯзишҳои назариявӣ ва дарсҳои таълими меҳнат ва аз нигоҳи таъсир ба шахсияти хонандагон нақши басо муҳим мебозад, зоро ҳар қадар омилҳои алоқаманд ба муҳтавои омӯзиш ва раванди фаъолиятҳои

омӯзишӣ-тарбиявӣ пурқудрат набошанд, омилҳои иҷтимоии алоқаманд ба муносибатҳо миёни хонандагон барои рушди шахсияти довталаби оянда қудратмандтар аз дигар омилҳост.

Дар ин маврид таҳқиқотҳои мо зимни озмоиш дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Ҳуҷанд қобили қайд аст. Хонандагоне, ки дар ҷараёни таҳқиқот ширкат меварзанд донишҳои назариявӣ-амалӣ гирифтаанд, онҳоро дар ҷараёни тарбияи интихоби қасб муваффақона амалӣ мекунанд.

Зикри ин нуқта бомаврид аст, ки дар низоми ташаккули тамоюли қасбии хонандагон, ки дар иртиботи наздики омӯзгор – хонанда ҷараён мегирад, бешак ба раванди омӯзишӣ-тарбиявӣ даҳл дорад. Муҳтавои дарсҳо қабл аз ҳама ба мусаллаҳ кардани хонандагон бо донишҳои қасбӣ равона шудааст. Хонанда агар дар бораи қасби оянда тасаввури мушаххас надошта бошад, тамоюли асосноке дар мавриди фаъолияти қасбии ояндаи ҳуд дошта наметавонад. Дар ҷараёни тавсияи методӣ ва кори озмоишгоҳӣ ба дарси “Асосҳои тамоилҳои қасбӣ дар муассисаи таълимӣ” таҳия шудааст. Ин дарс аз бобҳои зерин иборат аст:

1. Асосҳои назариявии тамоюли қасбӣ.
2. Қасб ва ихтисос.
3. Низоми тамоюли қасбӣ.
4. Омӯзишҳои қасбӣ ва машваратҳои қасбӣ.
5. Интихоби қасб ва мутобиқшавии қасбӣ.
6. Омӯзиши хонандагон ва ҳадафи роҳнамоии қасбӣ.
7. Ташкил ва фаъолияти роҳнамоии қасбӣ.
8. Шаклҳо ва усулҳои кори муштараки оила ва муассисаи таълимӣ дар роҳнамоии қасбии хонандагон.

Омӯзгорон донишҳои дар ин ҷараён омӯхтаву андӯхтаи ҳудро дар ҷараёни таҳқиқоти дарс истифода мекунанд. Масалан. Маъмулан, онҳо дар дарсҳо бештар ба ин лаҳзаҳо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд:

- майлу рағбати хонандагонро ба дарс бедор кунанд ва онро таҳқим бахшанд;

- ба хонанда ёрӣ расонанд то самти интихоби касбии худро мушаххас кунад;
- хонандагонро то андозае ба донишҳои муайян дар бораи тамоюли касбӣ мусаллаҳ созанд;
- ба хонандагон фикр кардан, дониш омӯхтанро меомӯзанд ва сифатҳои арзиширо тарбия мекунанд;
- хонандагонро водор месозанд, ки аз корҳои неки омӯзгорон ва волидонашон ибрат гиранд;
- вақти худро муфид истифода кунанд, онро бехуда нагузаронанд ва ғ.ҳ.

Дар раванди корҳои озмоишиву ва дарсҳои амалӣ бояд хонандагонро бо ин мағҳумҳо ошно созанд:

- ✓ тартиби инкишофи фаъолнокии эҷодӣ ва тафаккури мустақилонаи хонандагон ;
- ✓ шаклҳои ташаккули тамоюли касбии хонандагон ба касби ояндаашон;
- ✓ амалҳое, ки ба фаъол гардидани фаъолиятҳои омӯзишӣ-таълимӣ дар ҷараёни соатҳои тарбиявӣ мусоидат мекунанд;
- ✓ роҳҳои таҳқими ҳофизаи қаломӣ ва мантиқӣ ва фаъолияти зеҳний хонандагон;
- ✓ роҳҳои омӯзиши мустақилонаи адабиётҳои тавсияшуда дар дарсҳо.

Ҳамин тариқ таҷрибаи таҳқиқот нишон медиҳад, ки шаклгирии ҳадафҳои касбии хонандагон бештар ба он вобаста аст, ки омӯзгор аз маҳорати худ чӣ гуна истифода мебарад ва таваҷҷӯҳи хонандаро ба худ ҷалб месозад ҳамчунин вобаста ба сифатҳои шаҳсӣ, фазилатҳои илмиву амалӣ, маҳорати пешниҳоди матолиб ва ғайра соҳиб мебошад .

Натиҷаҳои таҳқиқот сабит мекунад, ки фаъолиятҳои мақсадноки муассисаи таълимӣ ва оила дар мавриди шаклгирии тамоюли касбии хонандагон бештар аз таҷрибаи муассисаи таълимӣ вобаста мебошад.

Ба таври дигар илми педагогика ва таҷриба асосан ба масъалаҳои ташакқули тамоюли касбии хонандагон вобаста аст.

Дар ҳамин иртибот наметавон ба афкори олимони ҷомеашинос розӣ нашуд, ки мегӯянд: «...педагогика, ки асосан далелҳои дурусти ҳалли вазифаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодиро бо василаҳои педагогӣ пешниҳод мекунад, ҷараёни иҷтимоии роҳнамоии хонандагон ба кори касбиро танҳо миёни наврасони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ба роҳ мемонад.

Дар ин ҷараён, чун қоида, ба гурӯҳои ҷавонон, хонандагони литсейҳо, коргароне, ки дар хидматанд, таваҷҷуҳи камтар сурат мегирад».

Ин раванд дар масъалаи низоми роҳнамоии касбӣ «вале амудӣ» (шуруъ аз омӯзишҳои касбӣ ва анҷом ба мутобиқшавии иҷтимоӣ ва касбии шаҳсият дар шароитҳои корҳои омӯзишӣ таълимӣ низ), идома меёбад.

Роҳнамоиҳои иҷтимоӣ-касбӣ ба ақидаи мо аз оила оғоз меёбад ва дар муассисаҳои таҳсилоти асоси ва миёнаи умумӣ, литсей, коллеҷ, муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва истеҳсолот бо таъсири ҷомеа идома меёбад. Аз ин нуқтаи назар роҳнамоии касбӣ ин раванди диалектикаи ошкор намудан, ба шакл даровардан, рушд ва такмил додани самти касбӣ, маҳсусиятҳо ва сифатҳои ахлоқии шаҳсият мебошад. Ба омӯзиши ҳамаҷонибаи шаҳсият бо мақсадҳои муайян намудани самти касбии он маҳсусиятҳои дигари психофизиологие, ки барои интиҳоби он заруранд, намудҳои фаъолияти меҳнатӣ, касбҳои ҳамгун, ки ба омӯзиши вижагиҳои зерини шаҳсият заруранд, мусоидат менамоянд:

1. Ҷаҳонбинӣ, сифатҳои ахлоқӣ, талошҳо, орзуу мақсадҳо.
2. Ҳусусиятҳои психологӣ, мизоч, хислат, қобилият, тамоилҳо ва майлӯ рағбат.
3. Омодагӣ – сатҳи дониш, малака, маҳорат (сатҳи рушд, шаҳсият).
4. Вижагиҳои фардии ҷараёнҳои зехнӣ (тағовут дар омӯзиш, таваҷҷӯҳ, тафаккур, ҳофиза, суръат ва дақиқияти ҳаракат).

Н.Н.Захаров мутобиқ ба ҷараёни гароиши касбӣ дар соҳтори фаъолияти таълимӣ (омӯзишӣ) фаъолияти истеҳсолӣ-мехнатии омӯзиши муносибатҳои инсониро баррасӣ мекунад. Ба ақидаи вай фаъолияти омӯзишӣ чун раванди маърифатӣ ҳам дар ҷараёни дарсҳо ва ҳам берун аз дарсҳо сурат мегирад. Фаъолияти истеҳсолӣ-мехнатӣ ин намуди фаъолиятест, ки хислатан наздик ба касб аст. Дар ҷараёни он инсон дар як кори мушаххас ташаккул меёбад, малака ҳосил мекунад, соҳиби маҳорат мешавад. Фаъолияти омӯзиши меъёрҳои муносибатҳои инсонӣ азхудкуни таҷрибаи муносибатҳои мутақобила дар колективи меҳнатӣ мебошад» [40, С.68-69].

Мутобиқати касбӣ дар навбати худ эҷоди вижагиҳои шаҳсии лозим барои кори муваффақ, дар хонандагон ташаккул додани тамоюли касбӣ, майлу рағбати устувору пойдор ба ихтисоси интихобшуда, тавонистани татбиқи амалии донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳои касбӣ дар ҳаёт мебошад. Бояд қайд кард, ки омӯзишҳои касбӣ ва тарбиявӣ навъи чудоинопазир аз гароиши хонандагон ба азхуд намудани касби мушаххаси интихобкарда ва ҳамзамон оғози тамоюли касбӣ ва мутобиқати иҷтимоии он ба шароитҳои омӯзишӣ ба шумор мераванд.

Яке аз воситаҳои муҳими иҷтимоӣ-касбии гароиши хонандагон ин мураббигӣ ва ё устодӣ мебошад. Дар мавзӯи таҳқиқоти мо ин мураббӣ падару модарон ва омӯзгорон мебошанд.

Ҳамин тариқ, ташаккули тамоюли касбии хонандагон дар ҷараёни корҳои омӯзишӣ-таълимӣ дар марҳилаи муосири рушди ҷомеаи дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва омодагиҳои касбии хонандагон талаботҳои баланд мегузорад. Вазифаҳои дар боло зикршударо ба омодагиҳои хоҳони бунёди низоми ягонаи омӯзиши пайваста мебошанд.

Табиист, ки ҳар як оила бо роҳи мустаҳкам намудани хоҷагии худ, барои беҳтар намуани ҳаёташ мекӯшад, вале вай инро на аз ҳисоби истисмори горатгаронаи мардумон, балки аз ҳисоби иштироки меҳнатии аъзоёни оила дар ҳаёти умумӣ, дар кори умумии тамоми

точик ба чо меоварад. Бойгарии ҳар як оила на танҳо ба саъю қушиши оида, балки ба тамоми комёбихои он ва муваффақиятҳои он дар соҳаи хочагӣ ва маданият вобаста аст.

Ҳар як бача аъзои оила буда, бинобар ин ҳам шарики хочагии оилаи худ мебошад ва аз ин ҷост, ки то як андоза иштироккунандай тамоми хочагии Тоҷикистон низ мебошад. Аз ин нуқтаи назар тарбия кардани бачагони мо маҳз бояд аз он иборат бошад, ки на танҳо тарбияи хочагии аъзои оилавӣ, балки тарбияи сардори оила буанро низ дар бар бигирад.

Бисёрии падару модарон фикр мекунан, ки кори тарбия танҳо дар вақти бо бача сӯхбатгузарони ва гапзанонкунӣ, дар вақти роҳбари намудан ба бозӣ ё муносибати он бо оамон гузаронида мешавад. Дар ҳамаи ин соҳаҳо ҳақиқатан ҳам бисёр корҳои аз ҷиҳати педагогӣ фоиданок ба аст даровардан мумкин аст. Вале агар бача дар рӯҳияи дӯсторандай хочагӣ тарбия наёфта бошад, ин фоида камаҳамият мешавад. Зоро дар ин ҷараёни тарбия аз бача на танҳо одами нағзи бовиҷдон, инчунин сардори хуби оилаи низ ба воя расиданаш низ лозим.

Хочагии оилавӣ барои тарбияи роҳнамоии қасбии наврасону ҷавонон, ки дорои ҳусусиятҳои хеле муҳимми яъне вориси оянда бисёр майдони хуб мебошад. Дар ин ҷо ҳатто муҳтасар номбар кардани ҳамаи ин ҳусусиятҳо ғайриимкон аст. Мо танҳо дар бораи муҳимтарини ин ҳусусиятҳо истода мегузарем.

Дар натиҷаи дуруст роҳбарӣ намудан ба соҳаи хочагӣ: иттифоқӣ, бовиҷдонӣ, ғамхорӣ, сариштакорӣ масъулияtnokӣ ҳудмуайянкунӣ ва ҷусту ҷолоқӣ барин сифатҳо тарбия карда мешавад.

Мо ҳар яки ин ҳислатҳои муҳимро алоҳида – алоҳида дида мебароем.

Иттифоқӣ. Содатарин маънои тифоқ ин ҳамфиррии тамоми аъзои оила мебошад. Дар баъзе оилаҳо дар натиҷаи ба ин масъала дилхунукона рафтор кардан ин гуна ҳудпараст тарбия меёбанд. Агар бача то айёми ба воя расиданаш аз кучо омадани маблағи барои оила

сарф мешудагиро надонад, агар вайтанҳо барои таъмини талаботи худ одат кунаду талаботи дигар аъзоёни оилаашро фаромуш намояд, агар вай оилаи худро бо тамоми бо тамоми ҷамияти онвақта алоқадор накунад, агар вай вай бисёр ҳасис бошад, - ин маънои тарбияи фардӣ (худписандӣ)-ро дорад, ки ин баъдтар ҳам ба тамоми ҷамъият ва ҳам ба худи бача оқибатҳои бад меорад. Дар ин маврид баъзе падару модарон аз ин хел тарбия ёфтани фарзанд бехабар мемонанд.

Дар бисёр маврид онҳо қушиш мекунанд, фарзандони онҳо дорои тамоми шароитҳо бошад. Онҳо инро аз накукорӣ ва меҳрубониҳои барзиёди худ мекунанд. Аз бисёр ҷизҳо, ҳатто, аз ҷизҳои зарурӣ ҳам худашонро маҳрум мекунанд, аммо бача аз ҳамаи инҳо баъзан бехабар мемонад ва оҳиста-оҳиста ба он одат мекунад ки гӯё вай аз ҳама беҳтар аст ва ҳоҳиши ӯ барои падару модар қонун мебошад. Бачагони ин хел оилаҳо бисёртар аз кори падару модар бехабаранд. Онҳо намедонанд, ки ин то чӣ андоза душвор, муҳим ва барои ҷамъият манфиатбахш аст. Ин хел бачаҳо танҳо қонеъ гардонидани талабот ва ҳоҳиши худро медонаду бас.

Ин роҳи тамоман нодуруст ва зарарноки тарбия мебошад ва зарари инро бештар аз ҳама худи падару модарон мебинанд. Танҳо тарбияи Коллективӣ дар ҷамъияти мо дурусттарин роҳи тарбия мебошад ва ба падару модарон лозим аст, ки ҳама вақт ҷунин намуди тарбияро маслиҳат медиҳем:

1. Бача бояд ҳар чӣ қадар барвақттар дониста гирад, ки падару модараш дар кучо кор мекунанд, кори онҳо аз чӣ борат аст ва дар он чӣ гуна душвориҳо, чи гуна муваффақиятҳо мавҷуданд. Бача бояд донад, ки падар ё модараш чӣ истеҳсол мекунад ва он барои тамоми ҷамъият чӣ манфиат мерасонад. Падару модар дар имконияти аввалин бояд бачаи худро бо ҳамкор ва ҳамкасбони худ шинос кунад, дар бораи аҳамияти кори онҳо ба бача нақл кунанд. Агар ягон шахс ба табъи падару модар намефорида бошад ҳам, бо нақл намудани ҷиҳатҳои манфии он дар дили бачаи наврас нисбат ба ӯ нафрат парваридан лозим нест. Умуман бача

бояд барвақттар ба хубй фахмад,ки пулҳои ба хона меовардагии падару модар ба осонӣ ба даст надаромада, балки музди меҳнати фоидабахши ҷамъияти мебошан ва онҳоро бехуда сарф кардан дуруст нест. Падару модарон барои ба бача фахмонида додани ҳамаи ин бояд вақт ва калимаҳои соддай форамро ёфта кор фармоянд.

Инчунин ҳангоме,ки то рафт қалонтар шуд, ҳамин хел содда карда, ба вай дар бораи дигар идора ва ташкилотҳо, корхонаҳо, завоу фабрикаҳо, дар бораи кор ва комёбихои Ҷумҳурии Тоҷикистон нақл кардан лозим аст. Агар имконият бошад, албатта, бачаро ба завод ё фабрика бурда тамошо додан ва ҷараёни истеҳсолотро фахмонидан лозим аст. Агар модар дар идора ё истеҳсолот кор накарда, бо кори хона машғул бошад, бача ин кори ӯро бояд фахмад,хурмат кунад ва нағз донад,ки кори хона бисёр меҳнат ва қӯшишро талаб мекунад.

2. Бача ҳар чи барвақттар бояд бо бамлағи ба оила ворид шуда шинос шавад. Вай музди кори падар ё модарро бояд донад. Нақшай молиявии оиларо аз вай пинҳон кардан лозим нест, балки баръакс дикқати ӯро оҳиста-оҳиста ба муҳокимаи нақшаҳои молиявии оила ҷалб намудан лозим. Вай бояд донад,ки падар ё модар ба чӣ эҳтиёҷ доранд ва ин эҳтиёҷ то чӣ андоза муҳим ва таъхирназир аст. Вай бояд ёд гирад, ки барои беҳтар таъмин намудани талаботи аъзоёни дигари аз баъзе талаботи худ даст қашидан мумкин аст. Махсусан дикқати вай ба муҳокимаи чунон масъалаҳое ҷалб карда шавад, ки ба талаботи умумии оилавӣ даҳл доранд: ҳаридани косаю табак,дару тиреза ва ҷевони хона, китоб ва ғайра.

3. Агар шароити модии оила бисёр нағз бошад, боҳабар шудан лозим,ки бача бо либоси зебо ва хонаи худ дар назди бачаҳои дигар фахр ва қалонигарӣ накунад. Вай бояд донад, ки боигарии оила барои мағрурӣ сабаб шуда наметавонад. он,ки талаботи изофагии бачаро таъмин накарда, талаботи умумии аъзоёни оиларо таъмин намоянд: ба ҷойи либоси зебою қиматбаҳо китоб ҳаранд.

Аммо агар оила бо баъзе сабабҳо тлаботи худро ба зӯр таъмин намоянд, коре кардан лозим,ки бача ба дигар оилаҳо ҳасад набарад. Бача бояддонад,ки муборизаи суботкорона баҳри беҳтар намудани ҳаёт нисбат ба чанд сӯми барзиёд доштан боиси ифтихор мебошад. Маҳз дар ҳамин оилаҳо пуртоқат, саъю кӯшиш ба ояндаи дурахшонро, ки дар ватани мо ба амал хоҳад омад, гузашткунии ҳамдигарӣ ва шодию нишоти худро бо рафиқон баробар диданро тарбия кардан лозим аст. Ҳар як дигаргунии ҳақиқии оила бояд албатта қайд карда шавад.

### **1.3. ВАЗЬИ ҲАМКОРИИ ОИЛА, МУАССИСАИ ТАЪЛИМИ ВА ЧОМЕА ДАР РОҲНАМОИИ ИНТИХОБИ КАСБИИ ХОНАНДАГОН**

Имрӯз дар ҷаҳон беш аз 40 ҳазор намуди касб мавҷуд аст. Баробари тараққиёти босуръати илму техника, иқтисоди бозоргонӣ, талаботи бозори меҳнат ва пешравии чомеа 500 намуди касб аз байн рафта, ҳамзамон зиёда аз он касбҳои наву ҷавобгӯи талаботи давру замон ба миён меоянд. Оё хонандагони имрӯза касбро аз рӯи ҳоҳиш ва қобилияти хеш интихоб мекунанд.

Ташаккули шахсият ва ҳамзамон бо ин рушди тамоюли касбӣ аз ҷониби психологҳо ва педагогҳо дар ҷанбаи ягонагии иҷтимоиву фардӣ баррасӣ мешавад. «Таъсири беруна аз тариқи ҳолати рӯҳии субъект ин ё он таъсири рӯҳӣ ҳоҳад дошт», - қайд карда буд С.П. Рубинштейн. [107, С. 38-99].

Табиист, ки қӯдак бори нахуст ба муассисаи таълимӣ қадам мениҳад, омӯзгор аз ӯ пурсон мешавад: “Ту дар оянда ки шудан меҳоҳӣ?”. Аз ин хулоса бармеояд, ки интихоби касб ҳанӯз аз давраи қадам ниҳодан ба муассисаи таълимӣ оғоз меёбад. Дар ин маврид омӯзгор бояд майлу ҳоҳиш, қобилият ва шавқу ҳаваси хонандагонро ба инобат гирифта, дар қалби онҳо нисбати касби дӯстдоштаашон на танҳо меҳру муҳаббатро бедор созад, инчунин расидан ба ин мақсаду маром ба ӯ кумак расонад. Бо ин мақсад дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар шакли овеза гӯшаҳои интихоби касб бо унвони "Ҳамаи касбҳо ҳубанд", "Касби ман - ифтихори ман", "Кӣ шудан меҳоҳӣ," ва гайраҳо ташкил шуда, воҳӯриву сӯҳбатҳо бо намояндагони соҳаҳои гуногун гузаронида мешавад. Мутаассифона, ин ҷорабинҳо дар қисми зиёди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мувофиқи мақсад ба роҳ монда нашудаанд. Масалан, дар аксарияти муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳо ҳангоми сӯҳбат бо хонандагони синфҳои болоӣ маълум шуд, ки ба масъалаи касбинтихобқунии хонандагон сатҳӣ муносибат мекунанд. Хонандаро аз рӯи касби интихоб намудааш омода намесозанд ва ба ӯ барои таваҷҷӯҳ намудан ба қадом равияни муайян ҷиддан тавсия

намедиҳанд. Махсусан чихати маълумотнокии шогирдон дар бораи дар кучо ва чӣ гуна қасб омӯзонидан, аз ҷониби роҳбарони ин муассисаҳои таълимӣ кӯмак расонида намешавад.

Бояд зикр кард, ки амалан ин ҳамон ҳолатест, ки дар он такмили хусусиятҳои фардии шахсият, аз ҷумла тамоюли қасбии он бидуни таҳлили муносиби шароити дохилии рушди хусусиятҳои фардии шахсият имкон надорад. Зери мағҳуми шароити дохилӣ мо вижагиҳои рӯҳиву ҷисмонӣ: сифатҳои ахлоқии он, майлу рағбат, қобилият, муносибат, ангезаҳои ғолиб ё бартаридошта, сифатҳои шахсӣ ва ғайраро дар назар дорем.

Албатта татбиқи роҳнамоии қасбӣ бе омӯзиши шахсияти худи хонанда дар даврони муосир ғайриимкон аст. Этминони комил дорем, ки дар таҳқиқот истифодаи маводҳои омӯзиши барои интихоби дурусти усулҳо, шаклҳо ва мундариҷаи ҳама корҳо оид ба роҳнамоии қасбӣ дар интихоби қасб барои хонандагон хидмати босамар ҳоҳад дод. Омӯзгор дар хотир бояд дошта бошад, ки омӯзиши шахсияти хонанда барои роҳнамоии минбаъдаи қасб танҳо вақте самарарабаҳш мегардад, ки он мунтазам ва мақсаднок гузаронида шавад. Тавре, ки шумо медонед, усули омӯзиши падидай таҳқиқ метод ном дорад.

Барои омӯзиши шахсияти хонанда бо мақсади роҳнамоии минбаъдаи қасбӣ усулҳои зеринро истифода бурдан мумкин аст.

Яке аз усулҳои ба роҳ мондани таҳқиқот ин усули мушоҳида мебошад. Он метавонад мустақим ва ғайримустақим, кушода ва пӯшида бошад, дохилӣ ва берунӣ карда нашавад, кӯтоҳ ва дароз, давомнок ва бетараф (фосилавӣ), монографӣ ва танг бошад. Мушоҳидаҳои мустақим бо он далолат мекунанд, ки байни муҳаққиқон ва объектҳои мушоҳида робитаҳои мустақим мавҷуданд. Баръакси ин, дар мушоҳидаҳои ғайримустақим, натиҷаҳои мушоҳидаҳои мустақим бо мушоҳида, ки одатан шахсони ваколатдор анҷом додаанд, илова карда мешаванд.

Мушоҳидаҳои дохилшуда мушоҳидаест, ки дар он муҳаққиқ барои иҷрои ҳадафҳояш ба даста ҳамчун узви баробар шомил карда мешавад.

Агар мушохидаҳо дохил карда нашаванд, баръакс, хонандагон медонанд, ки онҳоро як пажуҳишгари мушаххас меомӯзад.

Мониторинги монографӣ барои бисёр нишондиҳандаҳо ва барои бисёр хонандагон фавран гузаронида мешавад. Он одатан барои муддати дароз гузаронида мешавад. Аммо мушохидаҳои хурд ҳадафи чудо кардани он ва омӯзиши ҳар як падидай таҳқиқшударо дорад. Таҳлили ҳучҷатҳо ва натиҷаҳои фаъолияти наврасон - парвандаҳои шахсии онҳо, натиҷаҳои ташхиси тиббӣ, маҷаллаҳои синфӣ, гузаронидани анкетаҳо, корҳои эҷодӣ, навиштани эссе ва ғайра. Таҳлили амалҳои хонандагон дар оила, муассисаи таълимӣ ва ҷойҳои ҷамъиятӣ. Ҷамъбасти иҷрои нақшаҳои ҳаёти ҳатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ. Усули дигаре, ки мо бояд дар раванди таҳқиқ истифода барем, ин усули савол мебошад. Усули саволнома универсалиӣ нест. Он як қатор нуқсонҳо дорад. Ин усул то андозае субъективист, зеро натиҷаҳои он, пеш аз ҳама, ногузир аз ҷониби шахсе, ки саволномаро иҷро мекунад, унсурҳои субъективии мусоҳибон, ва дуюм, маълумоти нодурустро одатан аз истифодаи номувоғиқ ба даст меоранд. Аммо, бояд қайд кард, ки коркарди саволномаҳо барои хонандагон на ҳама вақт тавсияшаванда ва имконпазир аст. Саволнома ҳеч гоҳ набояд сунистифода шавад.

Яке аз усулҳои хоси мутаалиқ ба кори омӯзгор ин усули озмоиши педагогӣ мебошад. Онро метавон бо ҷараёни таълимии пинҳонӣ гузаронид. Дар ин ҳолат, хонандагон набояд аз озмоиш огоҳ бошанд. Барои омӯзиши самаранокии усулҳо ва шаклҳои роҳнамоии қасбӣ таҷрибаҳои педагогӣ истифода шуда метавонанд. Таҳқиқотро зимни мушоҳида, сӯҳбат, саволнома, пур кардани анкета, навиштани эссе дар мавзуъи мазкур ва ғайра гузаронидан лозим меояд.

Таҳлили натиҷаҳои санчиш тавассути муқоиса гузаронида мешавад. Дар ин робита, гурӯҳҳои (синфҳои) таҷрибавӣ ва назоратии хонандагон пешакӣ муайян карда мешаванд. Дар гурӯҳҳои таҷрибавӣ оид ба масъалаи таҳқиқшаванда корҳои таҷрибавӣ мегузаронанд. Дар

гурӯҳҳои назоратӣ кор ба шакли муқаррарӣ, қаблан вучуддошта ташкил карда мешавад.

Пеш аз озмоиш, дар марҳилаҳои фосилавӣ ва дар ниҳоят, сифатҳо, дониш, қобилият, малака, ҳавасмандӣ ва ғайра, ки дар хонандагон омӯхта мешаванд, санчида мешаванд.

Усули ҷамъбости ҳусусиятҳои мустақил, аксар вақт аз мадди назари омӯзгорон нисбати хонандагон мувофиқи мақсад нест. Ва ин на аз он сабаб аст, ки баъзе омӯзгорон дар тавсифи хонандагон хато мекунанд, балки аз он сабаб, ки ҳар як омӯзгор хонандагонро аз дигар ҷиҳат баҳо медиҳад.

Дар ин маврид пешниҳод ҷунин аст, ки ҷараёни тавсифи ҳусусиятҳои хонандагонро тавассути ҷамъбости ҳусусиятҳои мустақилона такмил додан зарур аст. Барои ин бояд кортҳои стандартие ҷоп шаванд, ки ҳар яки онҳо барои як хонанда пешбинӣ шуда бошад. Дар корт дар тарафи ҷап (аз боло ба поён) фанҳои асосии таълимӣ нишон дода мешаванд, дар тарафи рост (дар панҷ сутун) саволҳои зерин гузошта мешаванд: муваффақият ва дигар маҳфилҳо; майл ва қобилиятҳо. Аз ҷониби хонандагон дараҷаи мустақилият, эҷодкорӣ; ҳусусиятҳои асосии хислат ва рафткор; тавсияҳо оид ба корҳои тарбиявӣ ва интиҳоби қасб муайян карда мешаванд.

Омӯзгорро лозим меояд, андешаҳои худро дар ҳар як сутун сабт карда гирад ва сипас роҳбари синф барои ҳар як сутун хулосаи умумӣ мебарорад.

Ҳусусиятҳое, ки бо ин тарз таҳия шудаанд, дар иҷрои корҳои тарбиявӣ бо назардошти майлҳои инфириодии хонандагон, тавсияи дуруст барои ҳар як хонанда дар интиҳоби қасб ва ғайра кӯмак мерасонад. Барои омӯзиши шахсияти хонанда аз усулҳои дигари оморӣ, саволнома ва тестро истифода кардан мумкин аст.

Натиҷаҳои санчишро бояд омӯзгор тавассути муқоиса ҷамъбаст ва хулоسابарорӣ намояд. Дар ин асно, гурӯҳҳои (синфҳои) таҷрибавӣ ва назоратии хонандагон пешакӣ муайян карда мешаванд. Дар гурӯҳҳои

тачрибавӣ (дарсҳо) оид ба масъалаи таҳқиқшаванд корҳои тачрибавӣ гузаронида мешаванд. Дар гурӯҳҳои назоратӣ (синфҳо) кор ба шакли муқаррарӣ, қаблан вуҷуддошта идома меёбанд.

Пеш аз оғози таҳқиқ таҳқиқгар ё омӯзгорро лозим аст, дар марҳилаҳои фосилавӣ ва дар ниҳоят, сифатҳо, дониш, қобилият, малака, хоҳиш, (шавқ, рағбат) ҳавасмандӣ ва ғайра дар хонандагон омӯхта шаванд.

Дар ҳама гуна таҳқиқот натиҷагирий бояд кард, ки ин як маҷмӯӣ, низомнокӣ, ҷамъбости сатҳи дониш, дарки мақсад ва мароми хонандагон дар интиҳоби қасб мебошад, ки дар таҳқиқоти гузаронида равшан мегардад.

Хусусиятҳои хотира, диққат, эҳсосот, хоҳиш, шавқ ва қобилията тавре ки мо мебинем бояд аз тарафи омӯзгор қадр ва тавсиғу таҳсин карда шавад, аммо аз ҷониби бисёре аз муҳаққион ба ин усул ҷандон диққати ҷиддӣ дода намешавад, яъне қӯшишу заҳмати хонанда қадр карда намешаванд. Ин ва як қатор сифатҳои дигаре, ки рӯҳияи инсонро баланд мебардорад аз тарафи омӯзгорон ба назар гирифта намешаванд. Аммо дар айни замон, қасбҳои гуногун ба хусусиятҳои психологӣ ва физиологии шаҳс талаботи мушаххас мегузоранд.

Ҳар як шаҳс дорои хислатҳои муайянни психофизиологӣ мебошад. Аз ин рӯ, гуфта метавонем, ки шаҳс аз рӯи маълумоти табииӣ, барои устувории бомуваффақияти қасб ё гурӯҳи қасбҳои муайян зиёд ё кам омода шудааст. Аммо дар ин робита савол ба миён меояд: ин хусусиятҳо ва хусусиятҳои шаҳсро чӣ гуна дуруст муайян кардан мумкин аст? Дар ниҳоят, тамоми душвориҳо маҳз дар он аст, ки хусусиятҳои рӯҳии хонанда аз ҷониби омӯзгор пурра муайян карда шуда наметавонад, зоро дар корҳои таълимию беруназсинфӣ барои фароҳам овардани шароити муносиб на ҳама вақт имконпазир аст. Вазифаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар он аст, ки танҳо то андозае шароити воқеии меҳнатиро ташаккул медиҳад, аз ин рӯ на ҳама хислатҳои муҳими қасбӣ метавонанд пурра нишон дода шаванд. Аз ҷониби дигар, мушкилот дар

он аст, ки на танҳо сатҳи мавҷудаи ташаккули шахсият, балки имконнопазирии инқишифи онҳоро муайян кардан лозим аст.

Омӯзиши хонандагон бо мақсади роҳнамоии касбӣ дар руҳияи тарбияи меҳнатии онҳо бо назардошти ташхиси пешакии касбӣ, тавре ки аллакай қайд кардем, яке аз ҷузъҳои муҳими роҳнамоии касбӣ барои хонандагон мебошад. Дар ин марҳила, бояд хусусиятҳои хоси шахсият тамоюлоти арзиш, манфиат, талабот, майл, қобилият, самти касбӣ, ниятҳои касбӣ, ангезаҳои интиҳоби касб, хислатҳои шахс, вазъи саломатии хонандаро омӯзем. Омӯзгорро лозим аст дар ниҳоят ҷанбаҳои хусусиятҳои шахсиро, ки ба роҳнамоии касб иртибот доранд, ба таври муфассал дида барояд.

Ҳар як шахс мекӯшад арзишҳоеро, ки ба мақсад ва манфиатҳои онҳо мувоғиқат мекунанд, истифода барад. Дар робита бо касб, арзишҳои зеринро фарқ кардан мумкин аст:

- соҳибкасб дар ҷомеа, дар муҳити ҷамъият, дар иқтисодиёти миллӣ, дар байни дигар шахсон, барои фоидаовар ва муфид бошад;
- соҳибкасб дар ҷомеа нуғузи баланд ва эҳтироми хосса дошта бошад;
- соҳибкасб дар назди хешовандон, шиносон, дӯстон эътирофи баланд пайдо кунад;
- соҳибкасб бо кори ҷолиби худ худшиносӣ ва худнамоиро пешкарда тавонад;
- соҳибкасб дар фаъолияти худ бо одамон муюширати доимӣ ва бештар пайдо кунад;
- мансабе, ки шахсро қонеъ мекунад, дурнамои пешрафт дар хизмат;
- кори ҷисмонӣ назар ба кори фикри барои соҳибкасб осон бошад ё баракс.

Танҳо ҳар як шахс инро бо роҳи худ, бо назардошти манфиатҳои шахсии худ муайян мекунад. Ҳузури таваҷҷӯҳ маънои ба шахси мушаҳҳас эҳтиёҷро ифода мекунад.

Аз таҳлилу таҳқиқоти гузаронидашуда бармеояд, ки масъалаҳои ба шуғл ҷалб кардани бекорон, тарбия намудани хонандагон дар руҳияи меҳнатдӯсти чун қадрҳои таҳассусӣ дар самти роҳнамои қасбӣ ба такмил ниёз доранд. Зоро пешравии илму техника, рушди бемайлони муносибатҳои иқтисоди бозаргонӣ тарзу усулҳои нави корбарии ҷавобӣ ба талаботҳои бозори меҳнатро талаб мекунад. Шавқу ҳавас ва рағбат надоштан ҳангоми интихоби қасб боиси он мегардад, ки хонандагон аз рӯи қасби саҳвану таваккалӣ интихоб кардаашон фаъолият кардан намехоҳанду ба кор дилгармӣ надоранд ва оқибат корашон самар намедиҳад.

Равоншиносон муайян кардаанд, ки дар интихоби қасб хонандагон ба ҷунин ҳатогиҳо роҳ медиҳанд: интихоби қасб бо таъсири падару модар; интихоби қасб бо таъсири рафиқон; интихоби қасб аз таъсири буҳронҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, инҷунин аз ҷиҳати зоҳирӣ интихоб кардани қасб ва бемақсад интихоб кардани он. Дар самти қасбинтихобкуни ҷавонону наврасон волидайн бояд нақши муҳимро бозанд. Онҳо имконият ва қобилияти фарзандро ба инобат гирифта, дар ҳамкории зич бо омӯзгорону равоншиносон ба онҳо дар интихоби дурусти қасб кӯмак расонанду маслиҳат диҳанд. Махсусан як ҷизро таъкид бояд кард, ки қасб аз ҳунар фарқ дорад. Ҳар як шаҳс дар баробари соҳибқасб буданаш бояд соҳиби ҳунар низ бошад.

Антон Семёнович Макаренко «Маърӯзаҳо оид ба тарбияи бачагон»-ро, ки ба диққати пешниҳод мегардонид ба воситаи радио сурат мегирифт мувофиқи шароити радиошуనавонӣ ин маърӯзаҳо ҳаҷман хурд-хурд тартиб дода шуда, якчанд масъалаи муҳимми тарбияи оиласвиро равшан мекунанд ва хеле пурмазмуну пурқимат мебошанд.

Антон Семёнович ба воситаи маърӯзаҳо талаби бисёр ки ба ӯ, ҳамчун ба муаллифи «Достони педагогӣ» ва ҳамчун ба педагоги машҳури мамлакатамон муроҷиат карда, бо маслиҳатҳои илмии худ дар кори дар оила тарбияи дурустро ташкил намудан аз ӯ ёрӣ металабиданд, қонеъ гардонида буд.

Тарбияи бача яке аз вазифаҳои муҳимми оила мебошад. Падару модарон дар назди давлат барои тақдири фарзандонашон масъулиятнок буданро нағз ҳис мекунанд. Фикру эҳсос, иродаю характер, шууру ахлоқи бача аввалин бор дар оила ташаккул меёбад. Қобилияти ў дар оила инкишоф ёфта, муҳимтарин хислатҳои ахлоқу одобро дар оила ёд мегирад ва малакаю одати заруриро дар оила пайдо мекунад.

Ҳарчанд бачаҳо дар муассисаҳои томактабӣ тарбия гиранд ва ё дар муассисаи таълимӣ таҳсил кунанд ҳам тарбияи оилави ҳаргиз қимати худро гум намекунад. Дар ҳама инкишофи бача тарбияи ў ба зиммай оила меистад ва ҳеч кас аз ин масъулиятноки рӯ тофта наметавонад.

Агар омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва ё муассисаҳои то мактаби бачагонро тарбиядиҳанд ахтисос, дониш, ва маҳорати маҳсус дошта бошанд, пас бисёри падару модарон бо масъалаҳои педагоги шинос нестанд.

Он душвориҳое, ки ба падару модаро дар кори тарбияи фарзандонашон дучор меоянд маҳз ба ҳамин вобаста аст. Аммо онҳо аз мушкиниҳо наметарсанд ва падару модарони мулоҳизакор дар ин ҳолатҳо ба адабиёти педагоги муроҷиат мекунанд.

Бисёр педагогҳои сертаҷриба дар тарбияи ҷавонони номуташаккил ки ба ҳаёташон мудоҳила намудани калонсолонро намеписандиданд.

Тарбияи бача дар оила бояд мақсади муайян ва асоси ғоявӣ-сиёсии баланд дошта бошад. Муваффақият пайдо кардани кори тарбияи падару модарон ба мақсади тарбия сарфаҳм рафтанашон вобаста аст, ки он бо роҳҳои муайян ба даст медарояд. Дар соҳаи педагогика ба саволи киро тарбия кардан, нисбат ба саволи чӣ тавр тарбия кадан ҷавоб додан осонтар аст. Антон Семёнович дар маърӯзаҳо ба масъалаи роҳ ва воситаҳои тарбия диққати маҳсус медиҳад.

Дар кори тарбия обрӯю эътибори омӯзгор роли калон мебозад. Дар баъзе ҳолатҳо падару модарон аз якчанд варианти обрӯю эътибори қалбаки истифода мебаранд. Макаренко ин гуна амалияро фош карда

ягона роҳеро нишон медиҳад,ки падару модарон ба воситай он обрӯю эътибори ҳақиқӣ ба даст медароранд. Ин роҳ иборат аз меҳнати ҳалол тадриҷан ба даст даровардани дониш ва дар назди ҷамъият адо кардани вазифаи худ мебошад. Бо ин роҳ ба даст даровардани обрӯи ҷамъияти асоси обрӯю эътибори бузург ва мустаҳкамаи падару модарон шуда метавонад. Тарбияи бача соҳаи муҳими ҳаёти маънави волидайн ба шумор меравад. Фарзандони мо ояндаи худи падару модарон мебошанд. Набояд фаромӯш кард, ки фарзандони мо дастгири мо дар айёми пири мебошанд. Тарбияи дурусти бачаҳо пирии хушбахтонаи мо ва тарбияи баъди онҳо ғаму андуҳи оянда, оби дида ва гуноҳи азими мо дар назди дигарон ва дар назди тамоми аҳли ҷомеа аст. Аз ин рӯ падару модаронро лозим аст пеш аз ҳама аз хотир набароранд, ки масъалаи тарбия кори бисёр муҳим буда, масъулияти калонро дар бар мегирад.

Тарбияи интихоби касбро бе тарбияи меҳнати тасаввур кардан мумкин нест меҳнат ҳама вақт асоси ҳаёти инсонӣ ва сабабгори некӯаҳволӣ ва бо маданияти он буд. Дар Тоҷикистон ҳамчун воситай истисмор будани меҳнат бар тараф карда шуда он ба кори шараф, ифтихор шуҷоат ва қаҳрамони мубаддал гардидааст. Ватани мо азони меҳнаткашон буда, шиорамон касе ки меҳнат намекунад роҳат намебинад. Бинобар ин меҳнат дар кори тарбияи касб интихобкуни масъалаи муҳимтарин мебошад.

## **Хулосаи боби 1.**

Натицаи таҳлили гузаронидашуда нишон медиҳад, ки ҳангоми кори муштараки оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа бо дарназардошти маҳсусиятҳои синнусолии хонандагон дар интихоби қасб дар рушди қобилияти ҷаҳонбинии шаҳс мусоидат мекунад. Масалан, кори ҷисмоние, ки бо дарсҳо омехта мешаванд, ба рушди зеҳни хонандагон таъсир мерасонад, ҷараёни азхуд намудани илмро сабук мекунад, дониш, малака ва маҳоратро ҳам дар дарсҳои гуманитарӣ ва ҳам табии мушаххастар мекунад. Дар фаъолиятҳои кории хонандагон тафаккури эҳтимолии техникӣ, амалие, ки ба таъмин ва тарбияи дидгоҳҳо, боварҳо, ба даст овардани ягонагии ҷаҳонбинӣ ва рафтори амалӣ мусодат менамояд, рушд мекунад. Меҳнат ҳамчунин дар тарбияи интизоми бошуурона, эҳсоси вазифадорӣ, масъулияти ахлоқӣ ба саъюу кӯшишҳои пайвастаи меҳнатӣ ҳиссаи бузург мерасонад. Таҳсилоти миёна ва қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар айни замон тадриҷан ҷанбаҳои мусбат қасб мекунад.

Омили муҳими навигари таҳсилоти мазкур ба майдон омадани равандҳои инноватсионӣ дар ҷараёни таҳсил мебошад. Натицаи омӯзишҳои ҳолати амалии дигаргуниҳои инноватсионӣ дар низоми таҳсилоти ибтидой миёнаи қасбӣ (муассисаҳои таҳсилоти қасбӣ, литеҳҳо, коллекҷҳо ва гимназияҳоро дар назар дорем) тамоилҳои ҷудогонаи маърифати инноватсиониеро, ки пойдору устувор дар фазои омӯзишии ҷумҳурӣ зуҳур мекунад, нишон медиҳанд.

Дар ин таҳқиқот омилҳои ба саломатӣ таъсирасон ташаккули бозори хизматрасониҳои омӯзишӣ дар таҳсилот инҳо ба шумор мераванд:

- ниёзҳои маърифатии аҳолӣ;
- хизматрасониҳои пулакии муассисаҳои таълимии қасбии давлатӣ ва ғайридавлатӣ.

Тамоюлҳои минтақавигардонии таҳсилот дар робита ба

манфиатҳои минтақа, ба ҳисб гирифтани ҷузъҳои қавмӣ ва ғайра зохир мешавад.

Амалан дар ин бора мавҷудияти дарсҳои омӯзишӣ ва ҷорабиниҳои ғайридарсӣ шаҳодат медиҳанд. Ин ҳолати таҳсилоти миёнаи умумӣ ба зарурати навсозии куллии барномавӣ ва пурмуҳтавои ҷузъҳои низоми таҳсилоти миёна ва омӯзишҳои технологӣ ва роҳандозии ислоҳоти маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи талаботҳо ва меъёрҳои омӯзишҳои қасбии давлатҳои мутараққӣ оварда мерасонад.

Барои ҳалли самаровари вазифаҳои ислоҳоти низоми таҳсилоти ибтидой ва миёнаи қасбӣ таҳияи дурнамоии рушди таҳсилоти қасбии миёна зарур аст. Ояндабинии инкишофи таҳсилоти қасбӣ бар асоси дарҳостҳои иқтисоди ҷумҳурӣ ва таҳлили ҳолати имрӯзаи талабот ба қадрҳои таҳсилоти миёнаи қасбӣ ба намудҳои гуногуни иқтисоди қишвар сурат мегирад.

Таъмини иқтисод бо мутахассисон аз як қатор омилҳо вобаста аст. Аз ҷумла аз омилҳои:

- демографӣ;
- ҷараёни инкишофи мутахассисони машғул дар иқтисоди қишвар;
- таъмини иқтисоди мамлакат бо қадрҳои соҳибтаҳассус;
- тамоилҳои рушди соҳа; интизориҳо аз талабот ба мутахассис.

Ҳангоми таҳлили ҳолати имрӯза ва ояндабинии таъмини иқтисод ба мутахассисони таҳсилоти ибтидой ва миёнаи қасбӣ ба ҳисоб гирифтани афзалиятҳо дар рушди шаклҳои гуногуни моликияти ҳусусӣ ва ҳочагидорӣ, вижагиҳои минтақавии ҷумҳурӣ ва омилҳои демографӣ, тамоилҳои асосии рушди иқтисод зарур аст.

Дар раванди тарбия ва омӯзиш на танҳо роҳнамоӣ намудани хонандагон, майлу рағбати онҳо, балки ташкили кори фардӣ оид ба рушди самтҳои қасбинтиҳобкуни хонандагон низ имконпазир аст. Ҳамчуноне таҷриба нишон медиҳад ин кор сабабгори он мешавад, ки

сатҳи фаъолнокии хонандагон боло рафта, ба муносабати онҳо ба омӯзиш ва фаъолияти кори таъсири мусбат мерасонад. Инчунин онҳоро ба худтарбиякунӣ ва худомӯзи водор меқунад. Дар роҳнамоии касбӣ ва иттилоотии касбинтихобкуни дарсхои омӯзиши меҳнат, таҷрибаҳо аҳамияти муҳим доранд.

Натиҷаи таҷрибаву омӯзишҳои мо нишон медиҳанд, ки дар раванди интиҳоби касб, омӯзиши доираи касбҳои барои хонандагон писанд маҳдуданд. Инҳо асосан касбҳое мебошанд, ки маълумоти олий талаб меқунанд: омӯзгорӣ, ҳуқуқшиносӣ, иқтисоддҷӣ, муҳандисӣ, тиббӣ ва ғайра. Таҳқиқоти мазкур маълум соҳт, ки омӯзиши касбҳои техникӣ ва коргарӣ барои хонандагон хеле кам маълуманд ва мебояд ҳар муассисаи таълимии асосии асосӣ ва миёна аз ҷониби Вазорати Маорифи таҳсилот ва илм бо маълумотномаҳо оид бо муассисаҳои касбии миёна ва олий таъмин карда шаванд.

**БОБИ 2. КОРХОИ ТАЧРИБАВӢ-ОЗМОИШӢ ДОИР БА  
САМТҲОИ АСОСИИ ФАҶОЛИЯТИ МУШТАРАКИ ОИЛА,  
МУАССИСАИ ТАҶЛИМИӢ ВА ЧОМЕА ОИД БА РОҲНАМОИИ  
КАСБИИ ХОНАНДАГОН**

**2.1. ТАВСИФ ВА АРЗЁБИИ РОҲНАМОИИ КАСБИИ  
НАВРАСОНУ ҶАВОНОН**

Сифатҳои таҳсилоти умумӣ, миёна ва олии касбӣ ба омилҳои зиёде вобастаанд, ки асоситарини онҳо сифати мутахассисони педагогӣ маҳсуб меёбанд. Дар иртибот бо ин аз мавқеяти бархӯрди бонизоми психологӣ – педагогӣ ба суоли мазкур метавон чунин посух гуфт: сифати омодасозии мутахассисони педагогиро, ки аз ҷониби коллечу муассисаҳои олии таҶлимӣ омода карда мешаванд, бояд вобаста ба сатҳи инкишофи зеҳни онҳо ва ташаккули низоми психологии фаҷолият, омодагии психологӣ барои кор дар соҳаи касбӣ арзёбӣ намуд.

Намудҳои асосии фаҷолияти касбии хатмкунандаи коллеҷи касбӣ-педагогӣ ба шарҳи зер оварда шудааст:

- таҶлими донишу малакаҳои касбӣ тибқи тахассус ва барномаҳои таҶлими касбии муассисаҳои таҶлими касбӣ, ҳамчунин тарбия;
- ҳамкории доимӣ бо волидайн доир ба масъалаҳои таҶлиму тарбия;
- фароҳамсозии шароити мусоиди психологӣ-педагогӣ барои фаҷолияти гуногунрангу пурмӯҳтавои донишомӯзӣ;
- банақшагирӣ ва ташкили кори колективҳои ибтидоии меҳнатӣ;
- хизматрасонии техникӣ, тармим ва истифодаи таҷхизот мутобиқи соҳаи омодасозӣ;
- таҶлими технологияи нав;
- қабули қарорҳои ҷорӣ ва назорати иҷрои онҳо.

Бояд бо ақидаи файласуф А.И. Берг розӣ буд, ки қайд мекунад: "омӯзишро метавон чун низоми идорӣ баррасӣ намуд, яке аз

махсусиятҳои муҳим ва хоси он худи инсон аст. Ҳадафи омӯзиш ин интиқол додани ин низом аз як ҳолат ба ҳолати дигар, ки аз нуқтаи назари қувваҳои назоратӣ матлуб аст» [23].

Таносуби тамоми қисмҳои таркибии он, инчунин робитаи байни қисмҳо дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти амалии одамон нақши муҳим дорад. Азбаски ҷараёни таълимӣ яке аз падидаҳои мушкилтарин ба ҳисоб меравад, дар ин ҷо мушкилот дар умум ва қисм ба қисм маълум аст ва дар ин мавриди аҳамияти махсус пайдо мекунад.

Дар мавриди пажуҳиш дар марҳилаи аввалияи таҳқиқот ин гуна буд:

- Ошкор намудани унсурҳои асосие, ки низомро ба вучуд меоваранд.
- Муайян кардани вазифаи ҳар унсур (бо тамоюли куллӣ ба тамоилҳои касбӣ).
- Эҷоди иртиботҳо байни унсурҳо, яъне ба вучуд овардани унсурҳое, ки низомро ба вучуд меоранд.

Натиҷаҳои дар ҷараёни таҳқиқоти тӯлонӣ ба дастомада нишон медиҳанд, ки унсурҳои асосии соҳторӣ, ки низоми тамоюли касбири ташкил медиҳанд, аз инҳо иборатанд:

- а) омӯзиши касбӣ;
- б) таблиғоти касбӣ;
- в) машварати касбӣ;
- г) интиҳоби касбӣ;
- д) мутобиқшавии касбӣ;
- е) омӯзиши шахсияти хонандагон бо мақсади тамоюли касбӣ.
- з) тарбияи касбӣ;
- и) мутобиқшавии иҷтимоӣ-касбӣ [23].

Самаранокӣ ва пешрафти фаъолияти таълимии наврасон ва ҷавонон танҳо зимни амалу фаъолияти муносиби зерсоҳтҳо, муносибатҳо, ахлоқ,

фаъолияти маърифатӣ, ҳолатҳои психикӣ ва физиологӣ метавонад таъмин гардад.

Ичрои ин ҳадаф бошад танҳо замоне имконпазир аст, ки:

- муносибатҳои хуби ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамкорӣ миёни омӯзгорону наврасон ва ҷавонон, мавҷудият ва фазои мусоиди психологӣ дар гурӯҳ барқарор бошад;
- наврасон ва ҷавонон дорои қобилияти идора ва танзими фаъолият ва муоширати худ бошанд;
- таносуби муносиб миёни ҳусусиятҳои фардӣ-психологии наврасон ва ҷавонон ва технология, усулҳои таълим, ки фаъолияти самараноки маърифатии онҳоро таъмин менамояд, мавҷуд бошад.
- ҳамчунин ҳолати мусоиди ҳиссӣ – равонӣ, ки фаъолшавии ҷараёни шинохти наврасон ва ҷавонон ва саломатии психикии онҳоро таъмин мекунад, мавҷуд бошад.

Бо эҷоди унсурҳои ташкилдиҳандай аслии низом мо ба ҳалли вазифаи муайян кардани вазифаҳои ҳар унсури низом расидем. Ҳар як унсурҳои ташкилдиҳандай низом ҷиддан вазифаҳои муайяншудаи худро иҷро мекунанд.

Масалан:

-таҳсилоти касбӣ – ба хонандагон пешкаш намудани маълумоти пурра дар бораи намудҳои мухталифи меҳнат, гуногунии касбҳо, ихтисосҳо, маҳсусиятҳои онҳо, талаботҳо ба кадрҳои ихтисосҳои мушаҳҳас, дар бораи роҳҳои ба даст овардани касб, вижагиҳои таъмин шудан бо ҷойи кор, рушди минбаъдаи касбӣ;

-таблиғоти касбӣ – ба хонандагон ироа намудани аҳбор ва мушаҳҳастар шинос шудан ба касбҳои минтақаи иҷтимоӣ-иқтисодии худ, корхонаҳо, ҳоҷагиҳо, ташкилотҳои соҳтмонӣ, шароитҳои кор дар доираи касб, ки талаботҳо ба иҷрои онро аз тариқи ба даст овардани ин ё он касб мушаҳҳас мекунанд;

-машваратҳои касбӣ – ин маҷмуъаи чораҳои ҳадафнок дар мавриди

расонидани кумаки мушаххас ба хонандагон дар худмуайянкуни касбӣ, ки бар пояи дониши вижай фардии хонандагон, майлу рағбат, тамоил, ниятҳо ва истеъоди онҳо асос ёфтааст;

Дар ҷараёни фаъолияти педагогӣ ғояҳои муайян, маҷмӯи донишу малакаҳо пайдо ва аз ҳуд карда мешаванд, донишу ғояҳое, ки дар ин лаҳзаҳо барои ҷомеа ва низоми алоҳидаи педагогӣ пазируфта мешаванд (аксиология–таълимоти фалсафие мебошад, ки дар бораи арзишҳои моддӣ – маънавӣ, пайдоиш ва моҳияти онҳобаҳс мекунад).

**Арзишҳои педагогӣ** танзимгари ботинии фаъолият мебошанд ва муносабати инсониро бо муҳити атроф, бо ҳуди инсон муайян месозанд ва мӯҳтавои ҳусусиятҳои фаъолияти касбиро шаклу сурат мебахшанд. Арзишҳои педагогӣ обйективӣ мебошанд, зоро дар ҷараёни инкишофи ҷомеа, институти омӯзишу таълим таъриҳан шакл гирифтаанд ва дар илми педагогика ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ дар сурати образҳо ва тасаввурот сабт гардидаанд. Бояд гуфт, ки арзишҳоро ба навъҳои гуногун, аз қабили арзишҳои иҷтимоӣ–педагогӣ, арзишҳои касбӣ–гурӯҳӣ ва арзишҳои фардӣ–шахсӣ чудо менамоянд.

**Арзишҳои иҷтимоӣ–педагогӣ** ҳусусият ва мӯҳтавои арзишҳоеро инъикос менамоянд, ки дар низомҳои муҳталифи ҷамъиятӣ амал мекунанд ва дар шуури ҷамъиятӣ дар шакли ахлоқ, дин, фалсафа зоҳир мегарданд. Ин ғояҳо, тасаввурот, қоидаҳое мебошанд, ки фаъолияти тарбиявӣ ва муюширатро дар ҷаҳорчӯби ҷамъият ба низом медароранд.

**Арзишҳои касбӣ - гурӯҳӣ** фарогири маҷмӯи ғояҳо, консепсияҳое мебошанд, ки фаъолияти касбӣ – педагогиро дар ҷаҳорчӯби институтҳои муайяни омӯзишӣ танзим менамоянд. Ин арзишҳоро метавон ҳамчун низоми фаъолияти маърифатӣ баррасӣ намуд. Онҳо ҳамчун нишонаҳои фаъолияти педагогӣ шинохта мешаванд.

**Арзишҳои шахсӣ–педагогӣ** аз низоми рушди арзишҳои шахсӣ, таълими мураккаби иҷтимоӣ–психологӣ, ки инъикоскунандай мақсаду самти муайян мебошад, иборатанд. Ин баҳш баёнгари хосияти ҷаҳонбинонаи шахсият аст. Ҳар як омӯзгор арзишҳои иҷтимоӣ - педагогӣ

ва касбӣ–гурӯҳиро ҷамъоварӣ намуда, низоми арзишҳои шахсияти хешро месозад, ки унсурҳои он ба вазифаҳои аксиологӣ мушобех мегарданд.

Ба чунин намуди вазифаҳо метавон назарияи ташаккули шахсияти мутахассис, назарияи фаъолият, тасаввурот дар бораи технологияи ташкили раванди таълим дар мактабҳои касбӣ, дар бораи хусусиятҳои ҳамкорӣ бо хонандагон ва ғайраро дохил намуд. Вазифаи аксиологии ҳамгирий, ки дигар ҷанбаҳоро муттаҳид месозад, назарияи инфириодии маънавӣ ва моҳияти фаъолияти касбии педагогӣ дар зиндагии омӯзгор маҳсуб мешавад. [159]

Ташхиси касбӣ бошад дар муассисаҳои таълимӣ бо ташхиси иҷтимоӣ иртиботи ногусастаний дорад ва ин унсурҳоро дар бар мегирад:

- омӯзиши шароитҳои иҷтимоию иқтисодии хонандагон;
- таъсири шароитҳои моддӣ – иқтисодии муҳити истеҳсолӣ ба интиҳоби касб;
- таъсири маъруфияти касб ба ташаккули роҳнамоии касбии хонандагон;
- таъсири оила, муассисаи таълимӣ, ҷомеа ба интиҳоби касб.

Омӯзиши шахсият бо мақсади роҳнамоии касбӣ ба омӯзиши гурӯҳҳои зерини хусусиятҳои шахсии хонанда нигаронида шудааст:

- ҷаҳонбинӣ, сифатҳои ахлоқӣ, талошҳо, яъне тамоюли шахсият ва идеалҳои он;
- сифатҳои психологӣ – мизоҷ, хислат, қобилият, тамоюл ва шавқу рағбат;
- омодагӣ – сатҳи дониш, малакаҳо, қобилият (сатҳи рушди шахсият);
- маҳсусиятҳои фардии равандҳои рӯҳӣ (фарқият дар тарбия, таваҷҷӯҳ, андешаронӣ, хотира, суръат ва дақиқияти ҳаракат).

Хадафҳои тарбияи касбӣ бошад аз инҳо иборат аст:

- ба шакл даровардан ва илман асосноку тасдиқ кардани сифатҳои касбиву ахлоқии хонандагон, ки дар оянда барои фаъолиятҳои

муваффакона дар соҳаҳои мушаххаси меҳнат зарур аст; дар хонандагон ташаккул додани муносибати бошуурунаи интихоби касб;

- муайян намудани коршоямӣ ё шоистагии касбии хонандагони муассисаи таълимӣ ба ин ё он намуди кору меҳнат, фаъолият;

- ба хонандагон расонидани таҷрибаи кории гуншудаи гузаштагон.

Омӯзишҳои касбӣ – дар муассисаҳои таълимӣ асосан бояд ин масъалаҳо ҳал шаванд:

- коркарди нигариши огоҳонаи хонандагон ба таҳсил, ташаккули шаҳрвандӣ, ахлоқӣ, хуқуқӣ, иқтисодӣ ва рушди ҷисмонӣ;

- тарбияи меҳнатдӯстӣ, талабот ба меҳнат, эҳтироми одамони меҳнатдӯст, сифатҳои одамоне, ки дар ҷомеа соҳиби обрӯянд;

- густариш ва таҳқими ҷаҳонбинии омӯзиши касбу ҳунар, шиносоӣ бо асосҳои умумӣ ва илмӣ ва принципҳои ташкилий – иқтисодии истеҳсолоти муосир;

- ташаккули малакаву маҳоратҳои меҳнатӣ, техникӣ, технологӣ ва донишҳои аввалияи иқтисодие, ки барои ширкат дар меҳнати истеҳсолии ҷамъиятии фоидаовар заруранд;

- манфиатҳои касбӣ - дар муассисаи таълимӣ, онҳо бояд асосан дар ташаккули муносибати интихобии хонанда ба як намуди фаъолият, ашё ва зуҳуроту падидаҳо мусоидат кунанд, алалхусус таваҷҷӯҳи касбӣ ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бояд ҳамчун таваҷҷӯҳ ба намуди афзалиятноки фаъолияти меҳнати касбӣ баррасӣ карда шавад;

-мутобиқгардонии касбӣ – дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бояд рушди хислатҳои шаҳсии хонанда, ки барои фаъолияти муваффаконаи касбии оянда, ташаккули меҳнати вазнини хонандагон, манфиатҳои пойдору устуори касби оянда, имкони истифода аз дониши касбии мавҷуд, малакаву маҳоратҳо дар устохонаҳои муассисаи таълимӣ пешбинӣ шавад;

- интихоби касбӣ – ин раванди маҳсус ташкилкардашудаест, ки ҳадафи он ошкор кардан ва бо ёрии усулҳои илман асосноккардашуда

муайян намудани дараца ва имкониятҳои коршоямии психофизиологӣ ва иҷтимоӣ-психологии довталабон (аз ҷумла, мо довталабони ояндаро дар назар дорем) ба омӯзиш ва кор ба ин ё он касб мебошад.

Мо ин ҷо унсурҳои асосиеро, ки низоми тамоюли касбии хонандагон ба ташаккули ҳамаи сифатҳои арзишманди шахсиятии номбаршуда фаъолона таъсир мерасонанд, муайян кардем. Унсурҳои низоми омода кардани хонандагон ба фаъолияти асосӣ, ки мо нишон додем, бояд дар онҳо сифатҳои басо муҳими шахсияти инсони нав дар самти тамоюли касбиро ташаккул диҳад.

Таҳқиқоти равоншиносон дар атрофи масъалаи мазкур бешуморанд, ки зикри ҳамаи онҳо аз имкон берун аст.

Вобаста ба таҳқиқоти дар ин самт пиёдашуда сифатҳое, ки модели идеалии шахсияти донишҷӯро инъикос менамоянд, бояд ба қарори зайл бошанд:

1. **Сифатҳои ангезавӣ.** Донишҷӯ бояд ангезаву майли устувор бамаълумотгирӣ, алоқаи васеъ ба фарҳангу санъат, ба фаъолияти меҳнатӣ майлу рағбати беандоза ва гузашта аз ин, алоқаҳои равшани касбиро дошта бошад.

2. **Сифатҳои маънавӣ-ахлоқӣ.** Шахсият бояд дорои сифатҳои зерин бошад: хоксорӣ, дилсӯзӣ, накӯкорӣ, поквичдонӣ, адолатхоҳӣ, бонизомӣ ва ғайра.

3. **Сифатҳои ҷисмонӣ.** Донишҷӯ бояд ҷисман солиму бардам, неруманду қавиирида бошад ва тавонад шахсияти хешро такмилу инкишоф диҳад.

4. **Сифатҳои зехнӣ.** Донишҷӯ бояд дорои тафаккури мантиқӣ, зехнӣ, андешаву ақидаи танқидӣ ва дар ин замина истеъододи эҷодкориву ихтироъкорӣ бошад.

5. **Сифатҳои кор** - меҳнатдӯстӣ, ҷолоқӣ, боинтизомӣ, эҳсоси масъулият маҷмӯи сифатҳои кориро ташкил медиҳанд.

6. **Сифатҳои иҷтимоӣ** доштани ҷаҳонбинии башардӯстона, мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ, эҳтироми дигарон ва ҳифзи анъанаҳои миллӣ,

ватаандұстій, мутобиқ шудан ба зиндагии хонаводагүй ва фаъолияти самаранок дар коллективро дар назар дорад.

**7. Сифатҳои умумиғархангүй.** Шахсияте, ки фарханги меңнати зеңгүй ва ғылыми-зерттеулық миссиялардың мөндерінде орналасқан, мұошират ва рафтору кирдөр, иқтисоди, сиёсі, экология, эстетик, мусиқи және бадеиро фаро гирифтааст. [159]

Бояд қайд кард, ки дар низоми ташаккули тамоюли касбүй ғайр аз үнсурхои номбаршуда, ҳамчунин падарону модарон, омұзғорон ва шаклхои кори омұзиштік, аз қабили дарс чун шакли асосии ташкили омұзиш ва тарбия چойгоҳи мұхым хоҳанд дошт. Аз құмла, үнсурхои зерсохтории зерин низ нақш доранд:

- дарси омұзиштік, мавзууи нав (дарс-лексия, дарс-суҳбат, кинодарс, дарс бо истифода аз ҳамаи воситаҳои техникүй – доскаи электрони, проектор, слайдхо, диапозитивхо, кодоскопхо ва ғайра);
- дарси такмили дониш, маҳорат, малака (дарси кори мустақилона, озмоишлохүй ва машғулиятҳои амалүй, семинархо ва ғайра);
- дарси ғанағаттік, ба низом даровардан, омекта, назораттік (ҳамаи намудхои корхонаны назораттік, пурсишхо, назорати мутақобила, худназоратқунай ва ғайра);
- шаклхое чун машғулиятҳои амалүй, семинархо, дарсхои факультативтік, дарсхои саёжаттік, дарсхои иловагүй, корхонаны назораттік, мұтақобила, худназоратқунай ва ғайра, ки ба кори касбии масъалаҳои таҳқиқшаванда равона шудаанд.

Бо манзури шиносоии тартиби матлуб аз шаклхои омұзиш ва таъсири тарбиявии роҳнамоиҳои касбүй барои хонандагон дар түли давраи корхонаны озмоишлохүй вариантын зерин истифода шудаанд:

1. Чунончүй, масалан дар муассисаи таълимтүстік вобаста аз интихоби ихтисоси довталабони оянда дар муддати чанд сол, омұзғорони ғашымауда дар давраи таҷриба омұзий педагоги дар муассисаҳои таҳсилоти миёнай умумтүстік болып табада, омұзғорон асосан ба низоми омода намудани хонандагон ба фаъолиятҳои касбүй ва тарбияи меңнаттік, ки мөндерінде орналасқан, мұошират ва рафтору кирдөр, иқтисоди, сиёсі, экология, эстетик, мусиқи және бадеиро фаро гирифтааст.

2. Омӯзгорони ҷавон, ки факултетҳои педагогиро хатм намудаанд, аз ҷумла факултетҳои биология, физика, химия, риёзӣ дар замони таҷрибаи педагогӣ унсурҳое чун таблиғоти қасбӣ, машварати қасбӣ ва ташхиси қасбиро истифода карданд.

3. Омӯзгорони ҷавоне, ки факултети ҳуқуқшиносиро ба итном расониданд, аз ҷумла шуъбаи “Ҳуқуқшинос-педагог” – унсурҳои омӯзиши шаҳсият бо мақсади роҳнамоии қасбӣ, тарбияи қасбӣ, омӯзиши қасбиро истифода намуданд.

4. Омӯзгороне, ки факултетҳои филологӣ, таъриҳ – аз унсурҳое чун майлу рағбати қасбӣ, мутобиқшавии қасбӣ ва интиҳоби қасбӣ баҳра бурданд.

Лозим ба таъкид аст, ки на танҳо унсурҳои номбурдашуда барои ҳар муассисаи таълими шарт аст. Мантиқан ҳам дар кори таълимӣ ва ҳам дар корҳои беруназсинӣ унсурҳои ба танзим ва низом даровардан дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ҷойгоҳу мавқеи назаррас ва муҳим доштанд.

Таҷрибаи бисёрсола ва натиҷаҳои амалии таҳқиқот нишон дод, ки бо истифодаи унсурҳо, вариантҳо ва сатҳҳои дар боло зикршуда, на танҳо муваффақиятҳои муайян ба даст омаданд, балки баъзе камбудиҳо низ ошкор шудаанд.

Аввалан, номувофиқатии фаъолияти падарону модарон, омӯзгорон, роҳбарони синфҳо, омӯзгорони тарбияи меҳнатӣ ва тамоюли қасбӣ мегузаронанд, ҳам дар ташкили корҳои тамоюли қасбӣ ва ҳам дар роҳандозии тарбияи меҳнатии хонандагон оид ба самти қасбӣ.

Дуюм, омодагии заъифи субъектҳои ин муассисаҳои омӯзишӣ ва ҷорабаниву тадорукоти тамоюли қасбии хонандагон.

Мо низоми комили тамоюли қасбии хонандагонро таҳия ва дар амал ҷорӣ намудем ва ҳадаф аз он ифшии камбудиҳо ва бартараф намудани онҳо буд. Таҳияи чунин банизомдарорӣ ба муайян намудани унсурҳои ташаккулёфтai низом, муайян кардани вазифаҳо, муносибатҳои онҳо, инчунин усули оғоҳии васеъ дар ҷараёни фаъолияти

таълимӣ ва беруназсинфӣ бо василаи иртиботҳои расонай (радио, телевизион, рӯзномаҳои деворӣ, мизҳои мудаввар) асос ёфтааст, ки имкон медиҳанд амали ҳар унсури банизомдарори ҳамоҳанг шавад.

Масалан, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 24 шаҳри Хуҷанд бо ташаббуси худи волидон ба нақшай корӣ чорабиниҳое чун гузаронидани маҷlisҳои синфӣ ва муассисаи таълимӣ ва конфронси волидон оид ба роҳнамоии касбӣ дохил карда шуд. Волидон боадолатона чунин меҳисобанд, ки дастоварди конфронсҳои синфӣ он аст, ки дар онҳо баррасии масъалаҳо мушаххастар сурат мегиранд.

Омодагӣ ба конфронси падарону модарони синфҳои нуҳум дар мавзӯъи “Ба хонанда барои интиҳоби касб чӣ гуна бояд кумак расонд?” ин гуна сурат гирифт:

Ду моҳ пеш аз вақти муқарраршуда (моҳи феврали соли 2018) кумитай падарону модарон якҷо бо утоқи роҳнамоии касбӣ нақшай комили баргузории конфронсро тартиб дод. Нақша баррасии масоили зеринро дар назар дошт:

1. Мо ба фарзанди худ чӣ гуна ёрӣ мерасонем, ки хуб таҳсил кунад?
2. Ман малакаву маҳорати муғидро дар шахсияти фарзандам чӣ гуна рушд медиҳам?
3. Мо бо қадом роҳҳо шуғл, майлу рағбат ва тамоюли фарзандони худро қадр мекунем?
4. Фарзандони худро бо меҳнати калонсолон ва умуман бо касбҳои гуногун чӣ гуна шинос мекунам?
5. Мо чӣ гуна майлу рағбат ва хоҳиши фарзандони худро бедор ва қобилияти онҳоро инкишоф медиҳем?
6. Касби дустдоштаи фарзанди ман ва муносибати ман ба он касб.

Баъд аз таҳқиқотҳои мазкур, аъзоёни кумитай падару модарон оилаҳоеро муаррифӣ карданд, ки таҷрибаи тарбияи меҳнатии онҳо шоистаи таблиғ ва паҳн намудан аст. Онҳо аз ин волидон хоҳиш карданд ва розӣ кунониданд, ки дар конфронс ва семинарҳо ширкат кунанд ва таҷрибаи худро ба дигарон роҳнамоӣ намоянд. Онҳо ҳамчунин ба

падарону модарон дар бораи гузаронидани конфронтс ва масъалаҳои асосие, ки баррасӣ мешавад, иттилоъ додаанд. Ҳамроҳ бо роҳбарони синфҳо падару модарон – фаъолон аз оилаҳои зиёде дидан карданд, бо шароитҳои тарбияи фарзандон дар ин хонаводаҳо аз наздик ошно гаштанд, дар бораи тамоилҳо, майлу рағбат, ниятҳои хонандагон ва дар бораи он ки волидони онҳо ба талошҳои тамоюли касбӣ ва меҳнатиашон чӣ гуна муносибат мекунанд, донистанд.

Ҳамзамон ба волидон саволномае пешкаш шуд, ки онро утоқи роҳнамоии касбӣ ҳамроҳ бо кумитаи падару модарон тартиб дода буд ва ин мазмун дошт:

1. Насаб, ном, номи падар
2. Ҷойи кор
3. Касб (ихтисос).
4. Дар ин ихтисос (вазифа) чанд сол аст фаъолият доред?
5. Дар тӯли ҳаёт шумо барои аз худ кардани чанд касб ва чанд ҳунар муваффақ шудед? Кадомҳо?
6. Собиқаи умумии кории шумо чанд сол аст?
7. Шумо фаъолияти кориро аз синни чадд солагӣ сар кардед?
8. Фарзандон нақли Шуморо чӣ гуна пазируфтанд? (ҳоҳишмандем ба зераш хат кашед):

- бо шавқ шуниданд;
- ба нақл монеъ шуданд;
- алоқамандӣ нишон доданд;
- ҳоҳиш карданд, ки боз нақл кунам;
- суханамро бурида, ҳоҳиш намуданд, ки дар бораи касби дигар нақл кунам.

Дар бораи касби ба Шумо номаълум хостанд нақл кунед, ё камтар маълум (ҳоҳишмандем ба зераш хат кашед).

9. Ба назари Шумо ба касбатон писар (духтар)-атон таваҷҷӯҳ доранд ва ё бетаваҷҷӯҳ аст?

10. Бо ташаббуси кī сухбат дар бораи интихоби касб ба миён омад?

11. Чī ҳолатхое Шуморо водор мекарданд, ки ба фарзандонатон дар бораи касбу кор нақл кунед? (ҳоҳишмандем як гузинаи посухро ба зераш хат кашед)

- майлу рағбати фарзанд ба касбу кори Шумо;
- муҳаббат ба касб;
- эҳтиром ба касб;
- шарафу эътибор дар касб;
- хизмати шоиста дар касб;
- кобилият ё ҳоҳиши худи фарзанд ба касб;
- нокомиҳо дар кор;
- интихоби номуваффақи касб.

14. Шавқу рағбати фарзанди Шумо ба қадом касб бештар аст? (агар муайян кардан мушкил бошад, пас лутфан нишон диҳед, ки таваҷҷуҳи вайро чī бештар ба худ ҷалб мекунад ва барои расидан ба ин касб чи гуна қушишу ғайрат мекунад).

15. Вақте Шумо суоли “Ту кī будан ё шудан меҳоҳӣ?-ро дар миён гузоштед, фарзандонатон дар синфи ҷандум меҳонд?

16. Ба фикри Шумо ба саволи фарзанди Шумо агар ҳатмқунандай синфҳои 9 ё 11 бошанд чī посух медоданд? Оё писар ё духтаратон дар мавриди интихоби касб бо Шумо маслиҳату машварат мекарданд?

17. Шумо ба фарзандонатон интихоби қадом касбро маслиҳат медиҳед (лутфан ба зери яке аз гузинаҳои номбаршуда хат кашед ва ё онеро, ки ном бурда нашудааст, нависед:

- муҳандисӣ
- омӯзгорӣ
- тиббӣ
- ҳуқуқшиносӣ
- ҷомеашиносӣ
- иқтисодӣ

- коргарӣ
- санъатшиносӣ
- диншиносӣ

18. Оё шумо бо духтар ё писари худ дар мавзӯи «Кӣ бояд шуд?» «Кадом касбҳо хубанд?» дар бораи ҳадафҳо ва мағҳуми ҳаёт сухбат мекунед? (лутфан муфассалтар посух дихед).

19. Ба андешаи Шумо дар навбати аввал фарзандатон чиро бояд ҳал кунанд: «Кӣ бояд шуд?» ва ё «Чӣ гуна шахс бояд буд?»

20. Оё Шумо омилҳои «медонам», «метавонам» ва «бояд»-ро дар интихоби касб асосӣ мешуморед? Агар бароятон мушкил нест, лутфан шарҳ дихед. Посухи Шумо.

21. Ба боварии Шумо бо и синфҳои 9 – 11 чӣ корҳоеро роҳандозӣ кард, то ин ки дар интихоби касби коргарӣ ба онҳо ёрӣ расонда шавад? (лутфан муфассалтар посух дихед).

Посухҳои падару модарон ба суолҳои пурсишномаи пешниҳодшуда ва суханронии онҳо дар конфронси волидон имкон доданд, ки ба ин натиҷаҳо расем:

- волидон дар интихоби касби фарзандонашон нақши камфаъол доранд ва интихобро ба худи онҳо вогузор мекунанд;
- волидон талош мекунанд фаъолона ва ақлонӣ ба фарзандони худ ёрӣ расонанд, ки вобаста ба табъу завқи худ ва тамоилу қобилияташон касб интихоб намоянд;
- волидон талош мекунанд ба писар (духтар)-и худ ақидаи худро бор кунанд ва дар ин замина майлу рағбат, ниятҳо, тамоилҳои ӯро аслан ба назар нагиранд;
- волидон муҳим будани интихоби муосир ва асоснокии интихоби касб аз ҷониби фарзандони худро тасаввур намекунанд;
- волидон, намедонанд дар доираи оила ҷӣ гуна кори тарбияи касбии фарзандони худро ба роҳ монанд, ҷӣ гуна маҳсусиятҳои шахсиятии онҳоро дарк кунанд.

Ин хулосаҳо моро ба ҷустуҷӯи роҳҳои минбаъдаи такмили утоқи тамоюли қасбӣ, қумитаи падару модарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ таҳрик доданд. Зарурати ташкили маорифи интихоби қасб барои волидон шадидан ба миён омад. Ба ин зарурат далели дигари муҳим, ки дар раванди иртиботи утоқ бо волидон ошкор гардид, ишора кард.

Чунончӣ, дар охири солҳои таҳсили 2018-2019 дар миёни волидон (500 нафар) и синфҳои 9, 10, 11 пурсиши маҳсус роҳандозӣ шуд, ки ҳадафи он нишон додани дониши волидон дар мавриди моҳияти роҳнамоиҳои қасбӣ, доностани вижагиҳои синну соли наврасӣ, сабабҳои дар оила ба вучуд омадани усулҳои гузаронидани корҳои роҳнамоии қасбӣ дар шароитҳои оила; қобилияти истифодаи маҳсусиятҳои психологии наврасон дар рушди мустақилияти онҳо, қасбомӯзи, ҳунаромӯзи меҳнатдӯстӣ, майлу рағбат, ниятҳо ва ғайра буд. Пурсишнома аз чанд суол иборат буд, ки ба ҳар қадоми онҳо посухи якранг – ё «ҳа» ё «не» ва ё «қисман» бояд дода мешуд.

Натиҷаи пурсишнома дар ҷадвали поён оварда мешавад.

#### **Ҷадвали 1. Сатҳи донишҳои тамоюли қасбӣ ва маҳорати волидон**

№	Суолҳои пешниҳодшуда	Посуҳҳои дарёфтшуда		
		“ҳа” (%)	не” (%)	“қисман” (%)
1	Оё Шумо ба мақсад расидани фарзанд дар интихоби қасб ташаббускор ҳастед?	50	35	15
2	Оё шумо моҳият ва муҳтавои тамоюли қасбиро медонед?	1,5	90,0	8,5
3	Оё шумо қушишу ғайрати фарзандатонро дар раванди расидан ба ҳадафҳои қасбиаш эҳсос мекунед?	30	40,5	25,5
4	Оё Шумо маҳсусиятҳои асосии наврасонро дар интихоби қасбаш медонед?	6,5	91,2	2,3

5	Оё Шумо мақсади фарзанди худро дар интихоби касб дарк карда метавонед?	2,5	91,2	6,3
6	Оё Шумо дар интихоби касби фарзандатон норозигӣ намудед?	30,5	40,5	20

Ҳамин тарик, маълум гардид, ки аксарияти волидон моҳияти тамоилҳои касбӣ ва аҳамияти онро инчунин таъсиррасонии манфӣ ва мусбатро дар ташаккули шахсият чандон дарк намекунанд, аз вижагиҳои синнусолӣ ва муҳим будан ба ҳисоб гирифтани ин маҳсусиятҳо дар раванди тарбияи оиласӣ ҳабар надоранд.

Аз ин рӯ, алакай солҳои хониши 2018-2020 утоқи роҳнамоии касбӣ дар мувофиқа бо қумитай падару модарон дар нақшай кории худ ҷорабинҳои иловагиеро дохил намуданд. Ин ҷорабинҳо асосан ба он равона шудаанд, ки худи волидон дар мавриди ҳидояти фарзандонашон ба касбу кори оянда омӯзишҳое дошта бошанд, сатҳи дониши худро дар ин заминаҳо боло баранд ва ҳангоми интихоби касб барои фарзандонашон мушкил пеш наояд. Ин вазифа дар доираи роҳандозии як семинари илмӣ-амалии волидон роҳи ҳал пайдо кард. Дар ин семинар масъалаҳоеро омӯхтанд, ки дар ҷараёни пурсиш ва посухҳои гузашта матраҳ шуда буд ва онҳо ба он суолҳо ё посух додан натавонистанд ва ё ба ҷавоби он мушкилӣ мекашиданд. Ин суолҳо ба ин тартиб ҷамъоварӣ шуда буданд:

1. Аҳамияти роҳнамоии касбӣ дар рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеа.
2. Ҳадафҳо, вазифаҳо, сохтор, мундариҷаи роҳнамоии касбӣ.
3. Инкишофи шахсият дар синну соли наврасӣ; вижагиҳои асосии синнусолии наврасон.
4. Сабабҳои дар оилаҳо пайдо шудани «наврасони душвортарбия». Иртиботҳои байнҳамдигарии оиласии волидон ва фарзандон.
5. Низоми таъсири педагогӣ ба наврас, ки ба ошкор сохтан ва инкишоф додани сифатҳои муҳими шахсият дар онҳо равона шудаанд.

6. Шеваву усулҳои мушаххаси таъсиррасон ба сифатҳои ахлоқии наврас дар иртибот ба ташаккули майлу рағбати касбӣ, тамоилҳо ва ниятҳо.

Фаъолияти касбӣ ҳамчун падидай иҷтимоӣ–фарҳангӣ дорои соҳтори мураккаб буда, фарогири мақсад, вазифа, мавзӯъ, васоит, усул ва натиҷа мебошад. Сатҳи баланди фарҳанги касбии мутахассисро дар ҳаллу фасли вазифаҳои касбӣ дараҷаи истеъдоди ў муайян менамояд, яъне мутахassis бояд дорои тафаккуру шуури касбӣ бошад.

**Фарҳанги касбӣ** - аз дараҷаи шеваҳову тарзҳое иборат аст, ки инсон барои ҳалли вазифаҳои касбӣ дар соҳаи муайяни фаъолияти касбӣ ба даст овардааст.

Мафҳуми «фарҳанги педагогӣ» дар тӯли солиёни дароз дар адабиёти педагогӣ тавсиф мешуд ва шарҳу эзоҳи зиёдро тақозо мекард. Таҳти унвони фарҳанги педагогӣ маҷмӯи меъёрҳо, қоидаҳо, рафтору кирдор, барҳӯрди педагогӣ, техника ва маҳорати педагогӣ, саволу дониши педагогӣ дар назар дошта мешуд.

Бо оғози танзими босуръати барҳӯрди фарҳангшиносӣ дар риштаи фалсафа, ҷомеашиносӣ, педагогика ва психология омӯзиши масоили фарҳанги методологӣ, ахлоқӣ–эстетикӣ, технологӣ, маънавӣ ва ҷисмонии омӯзгор шурӯъ гардид. Масъалаҳои фарҳанги педагогӣ, маҳсусан, дар таълифоти олимону муҳаққиқон аз қабили С. И. Архангелский, Е.В. Бондалевская, А.В. Барабанщиков М.Лутфуллоев, Ф. Шарифзода инъикоси худро ёфтаанд.

Фарҳанги педагогӣ ҳамчун қисмҳои муҳими фарҳанги умумии омӯзгор, ки дар низоми сифатҳои касбӣ зоҳир мегардад, баррасӣ мешавад. Ин сифати ҳамгирои шаҳсияти омӯзгори соҳибкасб маҳсуб мешавад ва шароиту заминаро барои фаъолияти пурсамари педагогӣ мусоид месозад. Аҳлу соҳибони фарҳанги касбӣ–педагогӣ инсонҳое мебошанд, ки меҳнати сангини омӯзгорриро амалӣ месозанд.

Барои дарки моҳияти фарҳанги касбӣ–педагогӣ бояд дорои чанд заминаи методологӣ буд, заминаҳое, ки иртиботи миёни фарҳанги умумӣ ва касбиро равшан менамоянд:

- фарҳанги касбӣ–педагогӣ аз тавсифи умумии воқеяти педагогӣ иборат аст;
- ҷузъиёти таркибии фарҳанги касби педагогиро ҷузъиёти аксиологӣ, технологӣ ва шахсӣ–эҷодӣ ташкил мекунанд.[166 ]

Ба гузаронидани семинари илмӣ-амалӣ кормандони маркази касбӣ, омӯзгорони кафедраи педагогикаи ДДХ ба номи академик Бобоҷон Faуров ҷалб гардиданд.

Гузаронидани чорабинии ишорашуда самаровариву пурманфиат будани онро ба намоиш гузошт ва метавон аз натиҷаи пурсишномаи дигари такрории волидон дар охири соли таҳсил ба чунин хулоса расид.

Маълумоти ба дастомада имкон медиҳад ҷараёни болоравии маърифати волидон дар мавриди тамоилҳои касбӣ ва ҳидояти касбӣ мушоҳида шавад ва натиҷаи он ҳамин семинари илмӣ-амалӣ буд.

## **Чадвали 2. Сатҳи дониш ва малакаҳои волидайн оид ба роҳнамоии касбӣ**

№	Суолҳои пешниҳодшуда	Ҷавобҳои ба дастомада		
		“ҳа” (%)	“не” (%)	“қисман” (%)
	№1	67,5	18,5	14,0
	№2	78,0	11,8	10,2
	№3	81,0	7,7	11,3
	№4	72,8	17,7	9,5
	№5	54,9	26,9	18,2
	№6	60,0	16,7	23,3

**Чадвали 3. Чараёни болоравии сатҳи огоҳии волидон ба донишҳо ва  
маҳорати тамоюли касбӣ**

№	Суолҳои пешниҳод шуда	Чавобҳои бадастомада					
		Оғози таҳқиқот			Анҷоми таҳқиқот		
		«ҳа» (%)	«не» (%)	«қисман» (%)	«ҳа» (%)	«не» (%)	«қисман» (%)
1.	№1	1,5	90,0	8,5	67,5	18,5	14,0
2.	№2	2,5	91,2	6,3	78,0	11,8	10,2
3.	№3	4,0	71,5	24,5	81,0	7,7	11,3
4.	№4	1,0	87,0	12,0	72,8	17,7	9,5
5.	№5	0,9	87,6	11,5	54,9	26,9	18,2
6.	№6	1,3	84,2	14,5	60,0	16,7	23,3

Солҳои таҳсили 2018-2019 ташкили семинарҳои илмӣ-амалии шабеҳ барои волидон дар муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Хуҷанд: мактаб-гимназияҳои №№24, 16,15,17 ва 20 гузаронида шуданд.

Ҳамин тарик, баргузории конфронсҳои синфиву муассисаи таълимӣ падару модарон дар раванди инкишофу рушди тамоилҳои касбии хонандагон ва маърифати волидон таъсиргузор буданд.

Таҷрибаи ҳамкории утоқи муассисаи таълимии тамоюли касбӣ бо волидон нишон дод, ки ин гуна мусоидату ҳамкорӣ имкониятҳои ташкилоти мазкури ҷамъиятиро аз миён намебаранд. Дар раванди зинаи хотимавии кори таҷрибавӣ мо имкониятҳои дигари утоқ, аз ҷумла эҷоди таомули он бо литсейҳо ва коллечҳои касбӣ-техникӣ, шӯроҳои педагогӣ ва шӯрои устодони истеҳсолотро ифшо кардем.

Аллакай таҷрибаи ибтидоии ин нақша нишон дод, ки ҳамкориҳои байни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки дар онҳо роҳнамоии қасбӣ ва шӯроҳои педагогиро метавон дар самти пурзӯр кардани кор дар чунин масъалаҳои мубрам, ба монанди ташкили интихоби ибтидоии қасбии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва бо кор таъмин кардани хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ вазеъ кард.

Мо ба ин назарем, ки роҳнамоии интихоби қасбӣ – ин раванди маҳсус ташкилшудаи таҳқиқотиест, ки ҳадафи он бо ёрии усулҳои илмии асоснокгардида муайян кардани дараҷа ва имкониятҳои ташкили тиббӣ, психофизиологӣ, иҷтимоӣ-психологии лоиқ будани шахсият ба омӯзиш, омодагӣ ба қасби муайян мебошад.

Дар манбаъҳои илмӣ интихоби қасбӣ ба ду зина ҷудо карда шудааст: таъкидкунанда (мо онро интихоби аввал меномем) ва созмондиҳанда. Интихоби қасбии таъкидкунанда (зинаи аввал) қабули қарори мусбат ва ё манфиро (ба ҳар сурат дар зинаи аввали интихоб) дар бораи ба қасб лоиқ будани ин ё он шахсе, ки меҳоҳад таҳсил кунад, дар назар дорад.

Ҳадафи интихоби қасбии созмондиҳанда ошкор намудан ва андоза кардани вижагиҳои фардии инсон на ба яқ, балки ба ҷандин қасб мебошад.

Бо мақсади ташкили интихоби қасбии зинаи аввал дар шароити муассисаи таълимӣ, утоқи роҳнамоии қасбӣ суолномаи маҳсус, масъалаҳои техникӣ (мағҳумӣ, маҷозӣ, маҷозӣ-амалӣ) таҳия ва истифода намуд. Ҳамчунин суолоти тестӣ ҳам истифода шуданд: тестҳое, ки сатҳи тасаввуроти фазоӣ, дарки ашё, тестҳо барои дарки ҳассосият ва устуворӣ, тестҳо барои сатҳи таваҷҷӯҳ ва дар хотир нигоҳ доштан ва гайра.

Натиҷаҳои пурсишҳо, ҳалли вазифаҳои техникие, ки ба хонандагон пешкаш мешавад, ҷамъбасти натиҷаи суолоти тестӣ ба парвандаи шахсии хонанда ҳамроҳ карда шуд ва баъдан падарону модарон дар

чараёни сухбати чамъбастӣ бо ин мавод шинос карда шуданд.

Омӯзиши мушкилоти ба кор таъмин кардани хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва вобаста кардани онҳо ба корхонаҳо ба утоқи тамоюли касбӣ ва кормандони литсейҳо, колечҳо имкон дод, ки тавсияҳои зеринро таҳия созанд:

- ҳангоми хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро ба кор қабул кардан дараҷаи омодагии наврасон ба кор дар корхонаи мазкур, майлу рағбати онҳо ва сатҳу дараҷаи омодагии онҳо муайян карда шавад;
- кормандони шуъбаи қадрҳои корхона натиҷаҳои интиҳоби аввалияи касбии хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (бо дарёфти маълумоте, ки утоқи тамоюли касбии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷамъоварӣ кардааст)-ро истифода кунанд;
- омӯзиши коргарони ҷавон дар корхона бояд бо роҳҳои муҳталиф сурат гирад;
- Низоми доимамалкунандаи таҳсилоти умумӣ ва омодагиҳои касбии кормандон ташкил карда шавад, назорати қатъии муҳлати пешрафтҳои касбиву таҳассусии онҳо муқаррар карда шавад, ёддоште дар бораи таърихи корхона, анъанаҳои меҳнатии он, иртиботҳояш бо дигар корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои ИДМ (Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил), дурнамои рушди корхона ва ғайра таҳия карда, ҳангоми ба кор қабул шудани коргари ҷавон ба ӯ дода шавад;
- коргарони ҷавон, собиқ хатмкардагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба мусобиқаҳо ҷиҳати дарёфти унвони «бехтарин дар касб», «бехтарин коргари ҷавон» ва ғайра ҷалб карда шаванд;
- коргарони ҷавон ба расму маросимҳои корхона: «бахшида ба коргар», «эҳдои тантанавии дараҷа», «рӯзи камолот» ва ғайра ҷалб карда шаванд.

Ба ҳамин иртибот, густариши вазифаҳо ва муҳтавои фаъолияти утоқ чун пайванди марказии намунаи педагогии ташкили таъсири муғиди ниҳодҳои ҷамъиятӣ, ҳамчунин натиҷаҳои қаблан омӯхташудаи

пурсиши хонандагон , омӯзгорон, роҳбарони синфҳо, ки аз соли 2010 сипас соли 2020 дар як қатор муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ барои соҳиб шудани утоқи роҳнамоии касбӣ ба мақоми хадамоти муассисаи таълимӣ касбӣ гузаронида шуда буд, мусоидат намуд.

## **2.2. РОХХОИ ТАШАККУЛИ РОҲНАМОИИ КАСБИИ НАВРАСОНУ ҶАВОНОН**

Таълими касб ё касбомӯзӣ раванди педагогии идорашавандай маърифату шинохти соҳаи муайяни касбӣ мебошад, ки ба таври муназзам сурат мегирад.

Раванди таълими касб ду ҷузъи ба ҳам алоқамандро фарогир аст: фаъолияти педагогӣ–касбии омӯзгор ва фаъолияти касбӣ– маърифатии хонанда.

Фаъолияти касбӣ – педагогӣ аз рӯи алгоритми ягона гузаронида мешавад ва дорои шаклҳои зерин аст:

1. таҳлили вазъияти ниҳоӣ, муайянсозӣ ва тарҳи мақсади омӯзиш;
2. банақшагирии фаъолияти таълимӣ – касбӣ, интихоби мӯҳтаво ва воситаҳои интиқоли маводи таълим;
3. амалисозии кору амалҳое, ки фаъолияти касбӣ–маърифатии хонандагонро ташкил мекунанд;
4. таҳлил ва арзёбии натиҷаи таълим.

Фаъолияти касбӣ – маърифатии хонандагон ягонагии қабули ҳиссӣ, тафаккури назариявӣ ва фаъолияти амалиро фаро мегирад. Ин раванд метавонад ҷузъиёти зеринро доро бошад:

1. таҳлили сатҳи ниҳоии омодагии таҳсилоти умумӣ ва касбӣ;
2. дарку қабули мақсад ва вазифаҳои таълими касб;
3. банақшагирий ва ташкили фаъолияти таълимии худ;
4. худтаҳлил ва худсанчиши фаъолияти касбӣ – назариявӣ;
5. худтаҳлил ва худбаҳодиҳӣ.[160]

Барои ҳалли таъсирбахшу пурманфиати вазифаҳои ислоҳоти низоми таҳсилоти ибтидойӣ ва миёнаи касбӣ таҳияи тарҳи рушди таҳсилоти миёнаи касбӣ зарур аст. Ва дар асоси тарҳи инкишофи таҳсилоти миёна дарҳостҳои ояндадори иқтисоди чумхуриявӣ ва таҳлили ҳолати кунунии талабот ба мутахассисони дорои маълумоти миёнаи касбӣ ба иқтисодиёти муҳталифи мамлакат қарор мегирад.

Таъмин будани иқтисодиёт бо мутахассисон аз як қатор омилҳо вобаста мебошад. Аз чумла:

- омили афзоиши шумораи аҳолии кишвар;
- ҷараёни афзоиши теъдоди мутахассисон дар иқтисоди кишвар;
- бо мутахассисони соҳибхисос таъмин будани иқтисоди кишвар;
- тамоюли рушди соҳа, талаботи интизорӣ ба мутахассисон.

Ҳангоми таҳлили ҳолати кунунӣ ва пешбинии таъмин будани иқтисоди мамлакат бо мутахассисони дорои маълумоти ,миёнаи касбӣ бояд рушди аввалиндарачаи шаклҳои гуногуни молу мулк ва ҳочагидорӣ, вижагиҳои минтақавии ҷумҳурӣ ва омилҳои афзоиши аҳолии кишвар, тамоилҳои асосии рушди иқтисодиёт ба ҳисоб гирифта шаванд.

Ҳангоми омода намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Консепсияи мактаби миллӣ», Қонун «Дар бораи маълумоти таҳсилоти миёнаи умумӣ, таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва миёнаи касбӣ, таҳсилоти олии касбӣ», нақшаҳои омӯзишӣ, барномаҳо ва китобҳои дарсӣ, қаблан асосҳои ташкили таҳсилоти пайвастаи касбиро омӯхтем ва таҷрибаҳои ғуншудаву вазъи мавҷударо таҳлил кардем. Дар ҳамин иртибот аз асосҳои методологӣ ва назариявӣ дар таҳқиқоти мазкур ихтилофҳои асосӣ муайян карда шуда, арзёбии ҳолати ҳамаи низоми таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ ба таври воқеӣ гузаронида шуд.

Дар солҳои аввали пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҷангҳои дохилӣ, ки Тоҷикистон аз сар гузаронид, кори низоми маориф шуруъ аз синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти миёна то муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар сатҳи хело паст чи аз ҷиҳати иқтисодӣ ва чи аз ҷиҳати иҷтимоӣ заъиф гардида буд.

Зикри ин нуқта бомаврид аст, ки бе таваҷҷуҳи лозим аз ҷониби ҳукумат на танҳо муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ, балки муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ низ ақиб монда буд. Маъмурияти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо истифода аз

интихоби озоди касб дар самти омодагиҳои хонандагон диққатро танҳо ба доираи фанҳои ҷамъиятшиносӣ ва гуманитарӣ ҷалб намуд ва дар ин маврид ба омӯзишҳои меҳнативу касбӣ аҳамияти ҷиддӣ дода нашуд.

Сабаби ин дар он буд, ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ танҳо барои омода намудани хонандагон барои дохил гардидан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ талош мекарданд. Дар натиҷа бисёре аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумие, ки корхонаҳои истеҳсолӣ, ки пойгоҳи ғанини моддӣ-техникиӣ доштанд, гайриқаноатбахш фаъолият карданд ва қисмате аз онҳо аз кор бозмонданд. Бисёре аз қадрҳои омӯзгорӣ маҷбур шуданд ба корҳои дигари дар шароити иқтисоди бозорӣ нисбатан фоидаовар андармон шаванд.

Муассисаҳои таълимӣ бошанд барои омӯзиши касбу ҳунар, ба самтҳои илмии обрӯмандтар бо мақсади тайёр намудани ҳатмкунандагон барои дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ тағири шакли фаъолият карданд ва утоқҳои омӯзишҳои кории ҳудро бо таҷхизоти зарурии технологӣ пурра нанамуданд. Ин ҳолат ба сари муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ омад. Дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбии боқимонда танҳо таҷхизот ва дастгоҳҳои моддӣ-техникии қуҳнаву фарсада боқӣ монда буданд, ҳамчунин омӯзгороне ба фаъолиятҳои ҳуд идома медоданд, ки аз омодагиҳои лозими психологӣ-педагогӣ нағузашта буданд.

Аз ин рӯ, барои ислоҳоти низоми таҳсилоти муттасил мутобиқ ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» на танҳо равандҳои гузариш ва рушди ҷумҳурӣ ба иқтисоди бозоргонӣ ба назар гирифта шуда буд, балки тағиироти робитаҳои дучонибаи субъектҳои раванди омӯзишӣ аз як ҷониб ва бо онҳое, ки барояшон мутахассис лозим аст аз ҷониби дигар ба ҳисоб гирифта шудаанд. Дар шароитҳои ба амаломада ба эътинои дуруст ва таҳияи равишҳои дигар дар омодасозии қадрҳои соҳибихтисос бо назардошти низоми нави талабот ба дониш ва маҳоратҳо дар бозори кор, ки вобаста ба талаботи бозори нави хизматрасониҳои омӯзишӣ шакл мегирифт, имконият фароҳам омад [64].

Таваҷҷуҳи камтар ба омӯзишҳо ва тарбияи қасбӣ-меҳнатӣ ба он оварда расонд, ки бисёре аз барномаҳои таълимӣ, нақшаҳои таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидой ва миёнаи қасбӣ инҷунин муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ вобаста ба талаботи нав такмил дода нашуда буд. Дар нақшаҳои омӯзиши қасбӣ ба асосҳои илмии фанновариҳои нав, инноватсия, асосҳои ҳуқуқии истеҳсоли молҳо ва хизматрасониҳо ба таври кофӣ дикқат дода намешуд, онҳо дар он маврид ба фаъолиятҳои қасбӣ-меҳнатии ҳатмкунандагон дар шароитҳои муносибатҳои бозорӣ равона нагардида буданд.

Бояд қайд кард, ки нақшаҳои омӯзишии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, гимназия, литсейҳо, литсейҳои қасбӣ ва коллечҳо барои ташкили шароит ба омодагиҳои пайвастаи қасбӣ аз ҳисоби ҳатмкунандагон равона нашуда буданд. Дар онҳо муҳтавои маълумоти ба дастомада ва ё сатҳи ибтидоии омодагиҳои қасбӣ аз мадди назар дур монда буд.

Ҳамчунин меҳостем қайд кунем, ки бештари муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии қасбӣ ва миёнаи қасбӣ зинадор боқӣ монда буд, дар онҳо тамоил ба равандҳои ҳамоиши донишҳо ва маҳоратҳои ба дастовардашуда дида намешуд. Дар чунин шароит тамоми маълумоти қасбӣ яқсатҳа гардид, ки ин бар зарари вақти талафшуда дар ҷараёни омӯзиш буд. Дар мавриди мавҷудияти буҳрони иқтисодӣ муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ асосан танҳо ба қабули ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ равона шуда буданд. Дар умум ғолибан онҳо мутахассисонеро омода мекарданд, ки назарияро медонистан, vale омодаи кори амалий набуданд.

Иддае аз донишомӯзон аз ҳисоби хонандагон асосан аз нигоҳи рӯҳӣ ҳудро ба вазифаҳои роҳбарӣ омода месозанд. Таҳқиқоти бунёдӣ, илмӣ дар самти педагогикаи таҳсилоти қасбии ибтидой, миёнаи қасбӣ хеле суст инкишоф ёфта буд. Раванди ғайримарказиқунонии идораи муассисаҳои омӯзишии қасбӣ бе тайёрӣ ва ташкили низоми идораи давлатии ҷамъиятии таҳсилот оғоз гардида буданд. Ин ҳолат натиҷаи

набудани таъсир миёни таҳсилоти амалии қасбии амалкунанда, илми педагогика, истеҳсолот ва мақомоти давлатии омодасозии кадрҳо гардид.

Бо шарофати пешрафт ва рушду таҳкими истиқолияти бадастомада Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар беҳбудии фаъолияти якҷояи оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеаи муосир дар омодасозии наврасон ба тамоилҳои қасбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти бештаре дод. Дар ин бора 5-уми октябри соли 1998 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тасдиқи Консепсия ва барномаи интихоби қасбии наврасон дар муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон сипас барномаи рушди роҳнамоии қасбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, 2020-2030 (минбаъд - Барнома) дар асоси моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, моддаи 13 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ”, қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 октябри соли 2010, № 499 “Дар бораи Консепсияи роҳнамоии қасбии хонандагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2008, № 373 “Дар бораи Қоидаҳои ташкили низоми тайёри қасбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор” қабул гардид [59], [60], [61], [62], [64]. Ҷомеаи омӯзгориро зарур омад тибқи барномаҳои мазкур фаъолияти хешро ба роҳ гузошт ва торафт иқтисоди кишвар рӯ ба беҳбуд ёфт.

Бояд қайд кард, ки дар низоми таҳсилоти қасбии кишварҳои аз нигоҳи иқтисодӣ ва саноатӣ рушдёфта нақши муҳим ба муассисаҳои таҳсилотии ибтидоии қасбӣ ва миёнаи қасбии техникӣ ва коллечҳо дода мешавад. Дар шароитҳои амалкарди бозори кор барномаи омодагиҳои қасбии кадрҳо бо омодагии ҳатмии мутахассисон дар сатҳи таҳсилоти ибтидой ва миёнаи қасбӣ бино меёбад. Ин гуна мавқеъ ҳам дар зинаи навсозии иқтисодии давлатӣ, ҳам дар зинаҳои баъдӣ ҳангоми зарурати ҳифзи рақобатпазирии иқтисодӣ ва тавонмандиҳову зарфиятҳои

истеҳсолии мамлакат асоси муҳтавои кор ба ҳисоб меравад. Барои насли наврас доштани маълумоти олӣ ҳатмист. Таҷрибаи таҳқиқоти мо нишон медиҳад, ки аз рӯйи чандин ихтисосҳо хуб мешавад агар дар аввали омӯзиш маълумоти ибтидоии касбӣ ва миёнаи касбӣ таҷрибаи кори дарёфт намоянд.

Файр аз ин, бино ба андешаи довталабони оянда ба даст овардани таҳассус ва кори амалӣ оид ба ихтисос беҳтару авлотар аст ва ҳамаи ин маълумоти касбиро яқсатҳа мекунад, ки боиси кам шудани вақти талафшудаи хонанда мешавад. Мавриди омода намудани кадрҳои ихтисосманд, тибқи қолабҳои кӯхнашуда, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таваҷҷуҳи худро асосан ба қабули ҳатмқунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ равона кардаанд. Дар ниҳояти кор онҳо асосан мутахassisони назариётчӣ тайёр мекунанд, ки ба кори амалӣ омода нестанд.

Таҳқиқотҳои бунёдӣ, илмӣ дар соҳаи педагогикаи таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ хеле суст инкишоф меёбад. Раванди гайримарказикунонии идораи муассисаҳои таълимии касбӣ бе омодагиҳо ва ташкили низоми фасехи идораи давлатӣ-ҷамъияти оғоз гардид. Ин ҳолат натиҷаи набудани ҳамкории мутақобили манфиатдор миёни таҷрибаи амалқунандаи таҳсилоти касбӣ, илми педагогика, истеҳсолот ва мақомоти давлатии идораи омодасозии кадрҳо мебошад. Дар кишварҳои аз нигоҳи иқтисодӣ ва саноатӣ рушдкарда дар низоми таҳсилоти касбӣ ба литсейҳои касбии техникӣ ва коллечҳо нақши муҳим дода мешавад. Дар шароити мавҷудияти бозори кору меҳнат барномаи тайёр намудани кадрҳои соҳибхисос бо омода намудани мутахassisон дар сатҳи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва миёнаи касбӣ бояд пеш равад.

Ин гуна мавқеъ ҳам дар зинаи навсозиҳои иқтисодии давлат ва ҳам ҳангоми зарурати ҳифзи рақобатпазирии иқтисодиву иқтидори истеҳсолии ояндаи кишвар нақши асосӣ дорад. Ба даст овардани маълумоти олӣ барои насли наврас ҳатмист. Таҷрибаи таҳқиқоти мо нишон медиҳад, ки аз рӯйи бисёр ихтисосҳо дар аввали омӯзиш ба даст

овардани маълумоти ибтидой ва миёнаи касбӣ, ҳамчунин таҷрибаи кориро афзалиятнок медонанд.

Дар ҷараёни он омӯзгорон ва хонандагон ба таври зич ҳамкории муштарак доранд ва ин фаъолияти комили педагогиро таъмин менамояд, зоро омӯзгор натанҳо меомӯзонад, ҳамзамон инкишофи тарбия менамояд. Ҳамин тарик, раванди касбомӯзӣ ё таълими касбӣ се вазифаи муҳимро фарогир аст:

1. таҳсилотӣ ё маърифатӣ – фароҳамсозии донишҳои касбӣ-техникӣ, маҳорат ва малака, баланд бурдани салоҳияти касбӣ. Ташаккули таҷрибаи иҷрои ихтисосмандонаи фаъолияти педагогӣ;

2. тарбиявӣ - фароҳамсозии самти касбии шахсияти хонандагон: эҳтиёҷ ба меҳнати касбӣ, ангезаҳои мусбату устувори меҳнат, тамоюл ва таваҷҷӯҳ ба фаъолияти касбӣ. Тарбияи сифатҳои муҳими касбии шахсият, мустақилият, истеъоди қарорқабулкунӣ, барҳӯрди эҷодкорона ба ҳар кор, малакаи доимо хондану омӯхтан, истеъоди ҳамкорӣ доштан, масъулияти иҷтимоӣ ва касбиро доро будан;

3. рушдёбанда ё инкишофдиҳандагӣ – инкишофи психикии шахсияти хонанда, маҳсусан, инкишофи зеҳнӣ, ҳиссӣ-иродавӣ.

Инкишофи касбии шахсият: фаъолшавии зарфияти касбӣ- психологӣ, ташаккули таҳассусҳои калидӣ, дурнамои инкишофи касбӣ.

Ба андешаи довталабони оянда ба даст овардани ихтисос ва кори амалий оид ба ихтисос бамаротиб дида аз диdi назариявӣ беҳтар аст, пӯшида ҳам нест, ки вазифаи тарбияи касбӣ-меҳнатӣ аз бисёр ҷиҳат аз самарабахшӣ ва ҳадафнокии он вобаста мебошад. Ҳар гуна меҳнате, ки хонандагон ба он ҷалб карда мешаванд, бояд натиҷаи мушаҳҳас ва фоидаоварро дар назар дошта бошад, зоро меҳнати бенатиҷа касеро наметавонад қаноат баҳшад.

Аз нигоҳи педагоги машҳур А.Г.Пашков, "Диалектикаи одиву ҷиддии меҳнат дар он аст, ки натиҷаи истеҳсолӣ ва тарбиявии он аз ҳам вобаста мебошанд. Арзишҳои моддие, ки аз дasti хонандагон мебароянд, дар бачаҳо тафаккури шарикӣ дар кори муғидро ташаккул

медиҳад. Файр аз ин ҳолати муассир ва иродай қавӣ дар ичрои кори дар пешистода ба вуҷуд меояд ва ин кумак мекунад, ки кори ҷолибу ҷаззоб ва хастакунанда ичро карда шавад. Ҳамаи ин метавонад танҳо меҳнати пурмаҳсул, иқтисодӣ ва сернатиҷаро таъмин созад” [106, С. 20].

Аз ин рӯ, қабл аз ҳама бояд самти ҷамъиятигу фоидаовари фаъолияти меҳнатии хонандагони синфҳои болоӣ, меҳнати пурмаҳсули онҳо дар ҳалли муҳимтарин вазифаҳои иҷтимоӣ тақвият дода шавад, самаранокии иқтисодии он баланд бардошта шавад. Зоро пӯшида нест, ки бисёр вақт маҳсулоти тайёркардаи хонандагон дар ҷойе фурӯхта намешавад ва амалан онҳо вақтро бехуда мегузаронанд, ки ин боиси дилсардии хонандагон мегардад. Файр аз ин хонандагон мебинанд, ки масолехе, ки онҳо истифода мебаранд, чӣ гуна ғайрисарфакорона истифода мешаванд.

Таҷрибаи кори мо бо оилаҳо ва муассисаҳои таълимӣ нишон медиҳад, ки кори он ғурӯҳ аз хонандагони синфҳои болоӣ аз назари тарбиявӣ нисбатан босамару бонатиҷа аст, онҳо барои хонандагон дар дарсҳои нақшакашӣ расмҳои гуногун мекашанд, дар утоқҳои маҳфилҳои техниκӣ барои намоишгоҳҳои ноҳиявӣ шоҳмот, мизҳои қандакорӣ, сабадҳо барои ҷамъоварии меваҳо, лонаи парандаҳо ва дигар намуди бозичаҳо месозанд, ки баъдан онҳо фурӯхта мешаванд. Хонандагон замоне қаноатманд мешаванд, ки агар ба натиҷаи меҳнаташон на танҳо дар назди ҳамсолонашон, балки дар назди волидонашон эҳсоси масъулият кунанд.

Ҳоло дар ҷомеа беш аз ҳар вақти дигар хонандагон ба корҳои вобаста ба ҷамъоварии маводи гизоӣ ҷалб мешаванд. Аз ҷумла, ғунучини картошқа, помидор, меваҳои гуногун, пахта, рустаниҳои дорувор ва гайра. Ҳарчанд хонандагон дар соатҳои фориг аз дарсҳо ба ин гуна корҳо ҷалб мешаванд, вале мо набояд риояи ҷиддии принсипҳои дастрасӣ ва нерӯву тавони онҳоро фаромӯш кунем. Агарчи онҳо хонандагони синфҳои болоӣ ва таҳсилкунандагони коллечҳо мебошанд, вале аз рӯйи вижагиҳои синнусоливу қобилиятҳои фардӣ онҳо ҳамоно

кӯдак ба ҳисоб мераванд. Маъмулан дар ин синну сол назар ба калонсолон қобилияти корӣ тезтар коҳиш меёбад. Вазифаи хеле мушкил сабабгори майлу рағбат ба кор намешавад ва ҳастагии ҷисмонӣ боиси беҳолӣ, “шикасти рӯҳӣ”, заъфи ҳама гуна таваҷҷӯҳ мегардад. Аз ин ҷо зарурати муайян намудани меъёр ё гояи вазифаҳои меҳнатӣ на танҳо аз рӯйи мураккабии онҳо, балки аз рӯйи вақт низ ба миён меояд.

Маълум аст, ки хонандагони як синну сол ба ин ё он навъи кор муносибати дигаргуна доранд, ба он як хел омода нестанд. Баъзеи онҳо корро дӯст медоранд ва метавонанд кор кунанд, аллакай дорои малакаҳои корӣ низ мебошанд, гурӯҳи дигар ин гуна малака надоранд, сеюмиҳо умуман ба кор одат накардаанд. Аз ин рӯ, ба баъзе хонандагон мебояд кореро интихоб кард, масалан дар утоқҳои омӯзиши дарси меҳнат ва интихоби қасб, маҳфилҳои техникӣ, шуъбаҳои варзишӣ ва гайра, ки на танҳо барояшон мароқовар бошаду шавқангез, балки натиҷаи меҳнаташонро ба зудӣ бубинанд, барои дигарон бошад кореро интихоб намуд, ки қуваву ирода дошта бошад.

Масалан, як таҷрибаи басо хуби кор дар маҳфилҳои техникии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Ҳуҷанди вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон вучуд дорад. Дар таҳқиқоти худ мо ба хулосае омадем, ки:

- дар ҷараёни тайёр намудани хонандагон дар раванди қасбинтиҳобкуни бояд донишҳо ва малакаҳои мусоири онҳо, ки қаблан дар дарсҳои технология (таълими меҳнат) ва омӯзишҳои тарбияи меҳнатӣ дарёфт нагардида буданд, дарёфт ва ташаккул ёбад;
- дар ҷараёни омода намудани хонандагон дар интихоби қасб дар онҳо бояд тасаввуроти мушаххас дар бораи қасбу кор ва ихтисосҳо, ташаккул ёбад, майлу рағбаташон бедор шавад ва дар ниҳоят тамоилҳо ва омодагӣ ба қасби мушаххас афзун гардад.

Таҷрибаи мусбат ҳангоми ҳалли масоили омодагии хонандагон ба ташкили раванди дарси таълими меҳнат хонандагон дар Дошишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров маҳфуз нигоҳ

дошта шудааст. Устод М. Усмонов ҳангоми омодагӣ ба ҳалли масъалаи зикршуда принсипҳо ва қонуниятҳои зеринро ном мебарад:

- роҳнамоии касбии хонандагон вобаста ба фаъолияти ҷисмонии ҳар як шахс ва дар равандҳои истеҳсолӣ, илмӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ моҳир, ки талаби ҷомеа мебошад, вобаста аст.
- раванди роҳнамоии касбӣ қонунан аз имкониятҳои хонандагон (ҳоҳиш, завқу, шавқу рағбат, зехн, иродай шахс, дараҷаи ташаккули қобилият, дониш, вазъи саломатӣ, коромадӣ ва ғ.) вобаста мебошад».

Аз ин рӯ, фаъолияти хонандагон набояд ба бартараф намудани мушкилот ва мураккабиҳо алоқаманд гардад. Кори ғоиданоки ҷамъиятии хонандагон ҳам дар муассисаи таълимӣ ва ҳам берун аз он бояд ба таври кофӣ бошиддат, системавӣ бошад ва барои дарёғти натиҷаҳои ҷашнрас мусоидат кунад.

Бар асоси андешаҳои боло метавон ҳусусиятҳои раванди таълими касбро ҷудо намуд:

1. кӯшиш барои гирифтани касби мушаххас, ки ангезаҳои таълим ва алоқаи зиёдро ба предметҳои маҳсус ва таълими касб муайян месозад;
2. самти бунёдии раванди таълим, ки шогирдро ба маҳорату нерумандӣ дар омӯзишу донишомӯзӣ ва ҳаллу фасли вазифаҳои амалий мусаллаҳ месозанд;
3. омӯзгорон ва устоҳои таълими касб, ки дар ҳадди комил ғанни ҳудро фаро гирифтаанд, омӯзгори касбҳо, мураббӣ ва тарбиягари хонандагон маҳсуб мешаванд;
4. дар раванди умумии омодасозии мутахassisони баландихтисос таълими истеҳсолӣ ҳамчун қисмати таркибии раванди таълим, ки хосиятҳо ва вазифаву ҳадафҳои хоси ҳудро доранд, аҳамияти маҳсус пайдо менамоянд;
5. воситаи муҳими таълими касбӣ меҳнати истеҳсолӣ маҳсуб мешавад, ки тобеи ҳалли вазифаҳои истеҳсолӣ мебошад;

6. хусусияти маҳсуси раванди қасбомӯзӣ ҳамрангӣ ва омезиши таълим дар шароити муташаккилу шароити маҳсуси истеҳсолӣ мебошад.

Таҷрибаи пешқадами баъзе омӯзгорони муассисаҳои таълими нишон медиҳад, ки донишҳои хуби синнусолӣ ва қобилиятҳои фардии хонандагон, машварати духтур ва таъмини назорати тиббӣ, назорати хонандагони синфҳои болоӣ дар раванди кор имкон медиҳад, ки аз нигоҳи таҳлили педагогӣ асоснок ва гуногун бошад, вале фаъолияти корию меҳнатии онҳоро ба меъёр даровардан лозим. Дар ин ҳолат, тавре натиҷаи таҷриба нишон медиҳад, ки омӯзгорон ва дигар мутахассисон бояд ба чунин низоми илман асоснокшудае чун мутобиқати имкониятҳои фикриву ҷисмонии хонандагон ба сатҳи мувоғику муносиб шиддати онҳоро ба роҳбарӣ гиранд.

Зикр кардан бомаврид аст, ки педагогӣ барҷастаи тоҷик С. Қодиров қайд мекунад: «Солҳои охир ин ҷанба низ ошкор мешавад, ки тарбияи фикрии бачаҳо аҳамияти иҷтимоӣ қасб мекунад. Ташакули тамоюли иҷтимоии наврасон ба ин ё он намуди фаъолият метавонад ба рушди сифатҳое чун муносибати бо таваҷҷуҳ ба иҷрои вазифаҳои хонагӣ, пурратар дар хотир нигоҳ доштани маълумоти дарсӣ ва муносибтар амалӣ намудани амалиётҳои тафаккурии худ мусоидат намояд. Барои рушди ин сифатҳо ба волидон зарур аст дақиқан он вазифаҳоеро муайян кунанд, ки на танҳо ба иҷрои вазифаҳои хонагӣ, балки ба иҷрои баъзе мушкилоти хоҷагӣ дар хонавода даҳл доранд» [47, С. 25- 26 ].

Самаровариву таъсирбахшии фаъолияти тарбиявиву меҳнатие, ки хонандагони синфҳои болоӣ ба он ҷалб мешаванд, аз бисёр ҷиҳат ба муҳтаво ва тартиботи кор вобаста мебошад. Аз ин рӯ, омӯзгорро лозим меояд дар фаъолияти интихоби қасб ҳамроҳ бо волидон дар муайян намудани қасб бояд хеле бомаъсулият бошанд ва омилҳои зеринро ба назар гиранд: вижагии шароитҳои маҳаллӣ, истеҳсолоти маҳаллӣ ва ниёзҳои он ба мутахассисон; майлу рағбат ва завқу ҳоҳиши хонандагони синфҳои болоӣ ба ин ё он намуди қасбу ҳунар; иқтидору

зарфиятҳо дар ҳоли рушди меҳнат, ғанӣ будани муҳтавои он аз унсурҳои зеҳниву эҷодӣ.

Ба ақидаи Н.К.Крупская «Меҳнате, ки ба он ҷалб мешаванд, бояд на танҳо ҷисмонӣ, балки фикрӣ низ бошад...» [60, С. 22-23].

Аз нигоҳи мазмуну муҳтаво он бояд хонандаро ба фикр кардан водор созад, хонандагони синфҳои болоӣ донишҳои умумӣ ва маҳсусро дар ҳалли вазифаҳои техникиӣ, технологӣ ва ташкилӣ, ки дар ҷараёни кор ба вучуд меояд, истифода намоянд. Ҳамзамон меҳнати истеҳсолӣ бояд ақлу зеҳни хонандагонро ғанӣ созад, пурра қунад, ба такмили дониш ва малакаҳо сабаб шавад, яъне, на танҳо вазифаи тарбиявӣ дошта бошад. Аз ин рӯ, ба меҳнати истеҳсолӣ, ки дар он хонандагон ҷалб мешаванд, бояд муҳтавои қасбуҳунаромӯзӣ дошта бошад, яъне дар раванди истеҳсолӣ, олот ва воситаҳои корӣ бояд бар пояи асосҳои умуниилмии техника ва технология дар истеҳсолоти муосир пешниҳод шуда бошанд.

Маҳз дар кори эҷодӣ, дар ягонагӣ ва пурратар омӯхтани он вазифаи педагогӣ ва ахлоқӣ зоҳир мегардад, рушди ҳамаҷонибаи мувофиқу муносиби шаҳсияти хонандай синфи болоӣ ошкор мешавад, онҳо таҷрибаи инкишофёбандаи муносибатҳоро аз худ меқунанд.

Дар шароити қунунӣ чунин самтҳои технологӣ бештар густариш ёфтаанд, ки дар ҷараёни онҳо технологияи компьютерӣ иборат аст аз:

1. воситаи пешниҳоди маводи таълим ба хонанда барои интиқоли дониш;
2. воситаи дастгирии иттилоотии равандҳои таълим ҳамчун сарчашмаи иловагии иттилоот;
3. воситаи муайянсозии сатҳи дониш ва назорати азхудкуни маводи таълим;
4. воситаи баргузории озмоишҳои таълимӣ доир ба мавзӯи омӯзиш;
5. дастгоҳи умумӣ барои дастгирии малакаҳои амалии истифодаи донишҳо;

6. яке аз унсурхои муҳим дар фаъолияти ояндаи касбии хонандагон.

Дар замони ҳозира дар бисёр муассисаҳои касбии таълимӣ маҳсулоти барномавии чудогонаи таълимӣ тадвину таҳия мешаванд. Ин аз низоми комили автоматии таълим иборат буда, дар навбати худ фарогири маҷмӯи маводи таълимӣ – методӣ (намоишӣ, амалӣ, назариявӣ, назоратӣ) ва барномаҳои компьютерӣ мебошад, ки ҷараёни таълимиро идора менамояд.

Инкошифи технологияи компьютерӣ дар даҳсолаи охир имконоти зиёду судмандро дар ихтиёри инсонҳо гузошт ва афзоиши рӯзафзуни самаранокии компьютерҳои шахсӣ истифодаи васеи технологияи **мултимидаро** имконпазир намуд.

Технологияи мултимида (мултимида аз калимаи англisisи *multimedia* гирифта шуда, маънояш «муҳити серҷузъа» мебошад) фарогири барномаҳое мебошад, ки истифодаи матн, нақша, видео ва дигар воситаҳоро имконпазир мегардонад. Касбомӯзии мусирро бе истифодаи ин технология тасаввур намудан мушкил аст. Ин технология ба истифодаи васеи компьютерҳо дар ҷараёни таълим имконият муҳайё месозад.

Мо ҷунин меҳисобем, ки имкониятҳои бо унсурҳои зеҳниву эҷодӣ бою рангин соҳтани меҳнати хонандагони синфҳои болоӣ, ҷалби умумии онҳо ба кори эҷодии техникӣ, истифодаи васеи компьютер ва пайвастани ин намуди фаъолияти хонандагон бо меҳнати истеҳсолӣ ба шумор меравад.

Тарбияи тафаккури иқтисодӣ, маҳорату малакаҳои ҳочагидорӣ дар шароитҳои нави ҳисоби ҳочагӣ ва худмаблағгузорӣ меҳнати истеҳсолии хонандагонро аз нигоҳи иқтисодӣ бою ғаниву рангин месозад. Гузашта аз ин, дар шароитҳои тезонидани рушди иҷтимоӣ-иктисодии давлат беш аз ҳар вақти дигар алоқа миёни маориф, илм ва истеҳсолот наздиктар мешавад, таҳқим меёбад, талабот ба беҳбуди корҳои таълиму тарбияи хонандагон дар самти ташкили низоми иқтисодӣ, истифодаи сарфаҷӯёнаи буҷаи вақт, ки ба афзоиши сафи одамони соҳибмаълумот ҳам дар илм ва ҳам дар иқтисодӣ мусоидат мекунад, меафзояд. Таҷрибаи солҳои охир нишон медиҳад, ки олимон бисёр вақт баррасии

масоили тезутундро сарфи назар мекунанд, пажуҳишҳои худро дар доираи масъалаҳои густариши тарбияи иқтисодии хусусӣ ва ҳатто дуюмдараҷаи насли наврас маҳдуд месозанд. Ҳоло ҳам фосилаи байни омӯзиш аз таҷриба, талоши илм ба таҳсилот бартараф нашудааст. Педагог С. Қодиров чунин меҳисобад, ки «Вақти он расидааст, ки дар бисёр тасаввуротҳо таҷдиди назар шаванд, равишҳои нави концептуалӣ, роҳо ва воситаҳои таъминқунандай сифатан нави сатҳи тарбияи иқтисодӣ пайдо карда шаванд. Набояд фаромӯш кард, ки самти муҳими фаъолиятҳои илмӣ бояд омӯзиш ва таҳлили фаъолиятҳои омӯзиший – сатҳи тарбиявии омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, таҳсилоти ибтидойӣ ва миёнаи қасбӣ, таҳсилоти олии қасбӣ оид ба татбиқи Консепсияи таҳсилоти миллӣ; ошкор намудани мушкилоти хос дар кори тарбияи иқтисодӣ, сабабҳое, ки монеъи бартараф намудани тамоилҳо ва зухурот; ҷамъбасти беҳтарин ҷизҳое, ки дар фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ғун шудаанд; муайян намудани шароитҳои истифодаи дастовардҳои педагогҳо – озмоишгарон дар самти тарбияи иқтисодӣ бошад» [47, С 118-119].

Зикр бомаврид аст, ки ҷустуҷӯҳои эҷодӣ дар самти муайян намудани шаклҳои нисбатан самароварии идораи раванди таълимӣ ва ошкор соҳтани имкониятҳо барои рушди иқтисодии хонандагон, майлу рағбати ҷиддӣ ҷун мақсади асосии ноил гаштан ба қасби оянда бояд бошад.

Ҳамчунин масоили рушди худфаъолиятӣ ва худидории хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар кор, масъалаҳои меъёрбандӣ, ҳавасманд намудан ва пардоҳти музди меҳнат; робитаҳои мутақобилаи хонавода, муассисаи таълимӣ, коллективҳои меҳнатӣ ва ҳоҷагиҳои нави қишоварзӣ, ки дар деҳот яке аз унсурҳои муҳим ба шумор мераванд; масъалаҳои роҳбарияти педагогии қасбӣ-меҳнатӣ истеҳсолии хонандагон . Таҷрибаи кори мо бо падарону модарон ва омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ имкон дод, ки ҷанд шакли ташкили меҳнати истеҳсолии хонандагонро маҳсус зикр қунем:

- меҳнати истеҳсолӣ метавонад чун кори ҷудогона ташкил карда шавад;

- дар ҳоҷагиҳои деҳот бештари корҳоро метавон ба ин тарик анҷом дод: масалан ҷамъоварии пахта ва дарави ғалладона ва дигар рустаниҳо, шинонидани ниҳоли дараҳтон, пайванҷ намудани дараҳтони мевадиҳанд, ҷамъоварии меваҷот ва сабзавот, нигоҳубини ҳайвонотро метавон чун супориши ҷудогона иҷро кард.

Ҳар ҳонанда мустақилона аз аввал то ба охир силсилаи технологиро метавонад анҷом дигад ва ин барояш имкон медиҳад, ки равандҳои кориро яке пайи ҳам аз худ қунад, аз сӯйи дигар ин тарбияи фардии шаҳс дар масъулият ба кори фармудашуда, боинсофию дурусткорӣ, рушди ироди сабаб мешавад. Аммо таҷриба нишон медиҳад, ки машғул шудан ба шаклҳои ҷудогонаи меҳнат то ҳадде имкониятҳои тарбиявии ӯро маҳдуд месозад. Ҳонанда метавонад ба маҳсули меҳнати рафиқонаш бепарво бошад.

Аз ин рӯ, онҳо бояд ба кору меҳнати якҷояву дастаҷамъӣ ҷалб шаванд. Ҳоло ҳоҷагиҳои деҳқонӣ бештар фаъолият мекунанд, ки амалан вазифаҳои колхозу совхозҳои пештарро, ки айни замон ҳамчун ҳоҷагии деҳқони фаъолият мекунанд, иҷро мекунанд. Вале аз тарики ҳисоби ҳоҷагӣ ва худсармоягузорӣ; гурӯҳи ҳонандагон иборат аз 5-7 нафар мева мечинанд ва ҳатто аксияҳои кутоҳмуҳлати кориро ба роҳ мемонанд, ки гурӯҳҳои қалони ҳонандагон тибқи шартнома анҷом медиҳанд. Ин гуна ташкили кор ба ташаккули сифатҳои ахлоқӣ ва рафтор мусоидат мекунад, малакаҳои муколамаро такмил медиҳад.

Бояд қайд кард, ки чуноне натиҷаҳои таҷрибаи ҷустуҷӯи монишон медиҳад, кори дастаҷамъӣ, вақте ҳар вазифаи меҳнатӣ бо дақиқ нишон додани шаҳсони масъул ва ҳамаи колектив муташаккилона иҷро карда мешавад, таъсири қалони тарбиявӣ дорад. Миёни ширкатқунандагони он муносибатҳои аз ҳам вобаста, ҳисси масъулият ва назорат барқарор мешавад. Ҷалби ҳонандагон ба ин низоми муносибатҳо дар раванди меҳнати истеҳсолӣ ба тарбияи интизомнокӣ,

серталабӣ, поквичдонӣ, масъулиятшиносӣ, талош барои кумакӣ ҳамдигарӣ ва ғайра ёрӣ мерасонад.

Воқеъист, ки аз соли 2015 на танҳо дар бисёре аз воҳидҳои соҳтории низоми маориф, балки дар кумитаи марказии иттифоқи касабаи ҷумҳурӣ низ кор оид ба рушди минбаъда ва такмили гуногуннавъии шаклҳои ташкили меҳнати истехсолии ҷамъиятии фоиданок фаъол шуд. Ин бригадаҳои истехсолии хонандагон дар бисёре аз ҳочагиҳои деҳқонии деҳот, қитъаҳои ҷангальпарварӣ, урдugoҳҳои меҳнатӣ ва истироҳатии вилояти Суғд мебошад. Маҳз дар иттиҳодияҳои меҳнатии хонандагон, ки бар пояи он колективҳои муташаккил ва муттаҳиди хонандагон ташкил шудаанд, шароитҳои муносибу мусоидро барои рушди ҳудфаъолиятӣ ва ҳудидории хонандагон ба вучуд меоранд.

Таҷриба нишон медиҳад, ки волидон ва омӯзгорон бояд ҳама талошҳоро анҷом диҳанд, то ин ки хонандагон ҳарчи бештар ширкати ҳудро дар созмондехӣ ва баррасии нақшаҳои омӯзишӣ, тарбиявӣ, истехсолӣ ва роҳҳои расидан ба ҳадаф дар ташкили меҳнат ва ҷамъости натиҷаҳои он дар такмили ҷараёни кор таҳқим бахшанд.

Низоми маориф ба он таваҷҷӯҳ мекунад, ки на танҳо муассисаи таълимӣ, балки волидон низ ба сарнавишти бачаҳои худ дар мавриди интихоби қасб таҳаммулпазир бошанд. Айни замон маҳсусан дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳрҳои Хуҷанд, Исфара, Конибодом, Гулистон ва ғайра кумитаҳои падару модарон ба фаъолият пардохтанд, ки мо фаъолияти онҳоро аз соли 2010 то ин ҷониб ба назар мегирем. Онҳо даст ба ҳалли ин гуна мушкилиҳо заданд:

- бо қадрҳои соҳибистеъдод ва баландиҳтисос таъмин будани муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ;
- сармоягузории иловагӣ ба омӯзгорон (маблағе, ки волидон ихтиёрӣ медиҳанд);
- таъмири бино ва синфҳонаҳо;
- ҳаридани китобҳои дарсӣ, таҷқизоти гармкунандай синфҳонаҳо ва ғайраву ҳоказо.

Дар самти муносибатҳо миёни кормандони омӯзгорӣ ва маъмурият, ҳамчунин миёни омӯзгорон ва падару модарони хонандагон тафйиротҳое ба вучуд омадаанд. Муносибатҳои волидон ва омӯзгорон тибқи ҳамкории педагогӣ мавқеи хоса ёфт. Дар иртибот ба оддӣ кардани муносибати мутақобилаи муассисаи таълимӣ ва волидон Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ тадбирҳое ҷиҳати танзими ин раванд андешид. Дар ин маврид бо назардошти ҳамкориҳои педагогӣ миёни падару модар ва омӯзгорон дар баланд бардоштани роҳнамоии қасбии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Вазорати маориф ва илм қарору фармоишҳои зиёде ба имзо расиданд.

Аз ҷумла:

1. Низомнома дар бораи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон (1996), ки ташкили қумитаҳои падару модарон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро пешбинӣ мекунад.
2. Низомнома дар бораи шӯрои васояти муассисаҳои таълимӣ аз 6.08.2005 с., ки ба рушди муассисаҳои таълимӣ аз тарики механизмҳои нави идорӣ мусоидат намуд.
3. Нақшай дарсӣ барои ҳамаи навъҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.02.2010, ки ҳуқуқи аз ҷониби волидон интихоб шудани гузинаҳои (вариантҳо) нақшай таълимӣ барои фарзандонашонро пешбинӣ мекунад.
4. Низомнома дар бораи озмуни «Беҳтарин қумитаи падару модарон дар соли 2005,2010,2012»
5. Низомнома дар бораи механизмҳои татбиқи амалии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» оид ба фаъолиятҳои пулакии омӯзиши дар муассисаҳои таҳсилотӣ (солҳои 1998, 2013), ки ба муассисаҳои таълими иҷозат дод, то ин ки сармояҳо ва захираҳои иловагиро барои таъмини фаъолияти муътадили муассиса ҷалб кунанд.

Ин санадҳои меъёри-ҳуқуқии қабулшуда ба он равона шудаанд, ки робитаҳои мутақобили миёни муассисаи таълимӣ ва волидон пояҳои хуби қонунӣ дошта бошанд ва ба рушди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи


умумӣ мусоидат намоянд.

Ҳамзамон бо ин тӯли чанд соли охир бисёр созмонҳои байналмилалӣ, сармоягузорон бо Вазорати маориф ва илм озмоишҳое ҷиҳати татбиқи моделҳои муҳталифи фаъолнокии ҷамъиятии волидонро оғоз карданд.

Чунончӣ, солҳои 2018-2019 мо таҳқиқоти сотсиологие бо номи «Таҳлили ҳолати низоми таҳсилот дар вилояти Суғд»-ро гузаронидем. Пурсиш 792 нафарро дар шаҳрҳои гуногуни вилояти Суғд фаро гирифт.

#### **Ҷадвали 4. Төйдоди ширкаткунандагон дар таҳқиқоти сотсиологӣ**

№	Шаҳр	Омӯзгорон	Падару модарон	Директорони МТМУ	Дар умум
1	Хуҷанд	125	120	30	275
2	Гулистон	90	88	10	188
3	Бӯстон	55	56	8	119
4	Истаравшан	80	77	10	167
5	Б. Ғафуров	20	19	4	43
	Ҳамагӣ:	370	360	62	792



Ҳангоми гузаронидани пурсиш ва пажуҳиш дар қатори саволҳо оид ба сиёsat, иқтисод, маориф ҳамчунин ба масоили муносибатҳои мутақобили муассисай таълимӣ ва падару модарон низ дахл карда шуд.

Масъалаи робитаҳои дучонибаи муассисай таълимӣ ва ҷомеа дар шароити кунунӣ, дар ҳоле ки кумакҳои моливу моддии падару модарон ва ҷалби воситаҳои хусусӣ ба маориф яке аз қоидаҳои бозори иқтисодӣ мегардад, бисёр муҳим аст. Барои омӯзиши муфассали иртиботҳои мутақобилаи оила, муассисай таълимӣ ва ҷомеа ҳафт савол ба ҳам оварда шуданд:


Дар боби аввал савол ба худи омӯзгорон:

1. Саҳми падару модарон дар роҳнамоии касбӣ, омӯзиш ва интихоби касби фарзандон.
2. Иштироки волидон дар дарсҳои омӯзгорон аз ҷумла мавриди интихоби касб.
3. Суҳбати падару модар дар масъалаи интихоби касб ва омӯзиши касбу ҳунар дар тарбияи фарзанд.
4. Ёрии падару модар дар омӯзиши касбҳои миллӣ ва замонавӣ ба фарзандон.
5. Мушкилоти робитаҳои мутақобилаи муассисай таълимӣ ва оила.
6. Масъалаҳои баланд бардоштани фаъолнокии моддӣ.

Мо ин суолҳоро дар ҳамаи намудҳои пурсишнома ворид намудем. Масалан, суоли якум саҳми падару модарон дар роҳнамоии касбӣ, омӯзиш ва интихоби касби фарзандон аз чи иборат буд. Дар ин масъала бо роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ суҳбат гузаронида шуд. Роҳбарияти муассисай таълимӣ тибқи назорат ва мушоҳидаи худ ба ин савол чунин посух дод:

## Ҷадвали 5. Ҷавоби роҳбарияти муассисаи таълимӣ

№	Посухҳо	Шумора Синфи 7-11	Бо %
	Посуҳи директори муассисаи таълимӣ	820 нафар	100%
1	Падару модароне, ки мудом дар алоқа бо муассисаи таълимианд	120	14,6
2	Падару модароне, ки вобаста ба вақту имкониятҳояшон вориди муассисаи таълимӣ мешаванд	340	41,5
3	Падару модароне, ки умуман вориди муассисаи таълимӣ намешаванд	330	40,2
4	Падару модароне, ки дар интихоби касб ва омӯзиши он тариқи шабакаҳои интернетӣ ва алоқаҳои телефонӣ бо омӯзгорон дар муоширатанд	30	3,65



Таҳқиқоти мо ба муайян намудани ҳадди кумаки моддиву пулии волидон дар ҷараёни таҳсили фарзандонашон дар муассисаи таълимӣ ва дастгирии омӯзгорон маҳдуд нашуд. Масъалаи дигари нисбатан муҳим – ин ширкати худи падару модарон дар раванди таҳсил – баррасӣ ва қабули нақшаҳои таълимӣ, идораи муассисаи таълимӣ, ҳалли мушкилоти фаъолиятҳои ояндаи касбии фарзандони онҳо ба шумор меравад.


Бо мақсади муайян намудани ҳадди ширкати волидон дар раванди таҳсил дар пурсишномаҳо суолҳои мутобиқ ба он ворид карда шуда буданд. Қабл аз ҳама меҳоҳем қайд қунем, ки меъёрҳои ҳуқуқии ҷалби падару модарон дар фаъолияти ҳаётии муассисаи таълимӣ роҳи ҳалли ҳудро ёфта буд. Зеро ҳолатҳои асосии равобити мутақобилаи оила ва муассисаи таълимӣ дар татбиқи «Барномаи рушди роҳнамоии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 , 2021-2025 (минбаъд - Барнома) дар асоси моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон", моддаи 13 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ", қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 октябри соли 2010, № 499 "Дар бораи Консепсияи раҳнамоии касбии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон", қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2008, № 373 "Дар бораи Қоидаҳои ташкили низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор" таҳия гардидааст. Диққати моро он нуқта ҷалб намуд, ки баҳшҳои ин барнома дар амал чӣ гуна татбиқ мешаванд, чӣ монеъҳо дар амалий шуданий онҳо вучуд доранд ва гайраву ҳоказо.

Ба суоли «Мусоидати шумо дар интихоби нақшай таълим дар интихоби касб дар раванди таълиму тарбия дар муассисаи таълимӣ чӣ гуна аст?» 829 нафар (54,9%) аз ҷумлаи падару модарони пурсидашуда посух доданд, ки онҳо дар ин раванд басо фаъолона иштирок мекунанд. Аз як ҷиҳат натиҷа хурсандиовар аст, вале аз ҷониби дигар таҳмин

меравад, ки ин маълумот ба ҳақиқат рост намеояд. Аммо ҳатто дар ҳоли мавриди қабул будани ин рақам низ натиҷа наметавонад комилан хурсандибахш бошад. Наметавонад боиси нигаронӣ набошад, ки 41,7% падару модарон дар интихоби нақшаи таълим дар интихоби касб ё ширкат намекунанд ва ё аслан дар ин бора тасаввурот надоранд. Натиҷаи ин пурсишро дар ҷадвали зер меорем:

**Ҷадвали 7. Нишондихандай ширкати падару модарон дар интихоби нақшаи таълими чихати интихоби касб дар муассисаи таълими**

Ҷавобҳо	Теъдод	%
Фаъол	829	54.9
Ба масъала ошно нестам	260	17.2
Мусоидат намекунам	369	24.5
Дар умум посухдодагон	1458	96.6
Посух нест	51	3.4
<b>Ҷамъ</b>	<b>1509</b>	<b>100</b>



Ҳамзамон аз омӯзгорон суол шуд: «Шумо бо волидони хонандагон чӣ иртибот дар мавриди роҳнамоӣ дар интихоби касби наврасон доред?» Бештар аз нисфи зиёди омӯзгорон (56,1%) посух доданд, ки иртиботи хеле наздик доранд; 33,3% гуфтанд, ки иртиботи даврай доранд. Посухҳоро дар ҷадвали 8 меорем.

#### **Ҷадвали 8. Нишондиҳандаҳои иртиботи волидон дар роҳнамоии касбии фарзандон**

<b>Посухҳо</b>	<b>Теъдод</b>	<b>%</b>
Иртиботи наздик	1142	56,1
Даврай	678	33,3
Кам	185	9,1
Робита надоранд	14	0,7
Посух надоданд	17	0,8
<b>Дар умум:</b>	<b>2036</b>	<b>100</b>


Ҳамин тариқ, посух ба суоли «Оё муносибат миёни муассисаи таълимий ва падару модарон дар даврони истиқлолият тағиیر ёфтааст?» нишон медиҳад, ки оре, тағиир ёфтааст ва ба самти мусбат тағиир меёбад.

Суоли навбати ба ҳуди падару модарон яъне “Ёрии падару модар дар омӯзиши касбҳои миллӣ ва замонавӣ ба фарзандаш чи гунааст”. Волидон тибқи ин суол ҷавобҳои гуногуне иброз намуданд, ки мо натиҷаи онро тибқи ҷадвали зер нишон медиҳем:

#### **Ҷадвали 9. Нишондиҳандаҳои ёрии падару модар дар омӯзиши касбҳои миллӣ ва замонавӣ ба фарзанд**

<b>№ т/р</b>	<b>Посухҳои падару модарон</b>	<b>теъдод</b>	<b>Фоиз %</b>
	Микдори иштироки падару модарон	975	100%
<b>1</b>	Вобаста бо касби интихобнамудаи фарзанд ба ӯ ёрӣ мерасонем	157	16,1
<b>2</b>	Бештар бо касбу ҳунарҳои мардумӣ	50	5,12
<b>3</b>	Бештар бо касбу ҳунарҳои замонавӣ	110	11,3
<b>4</b>	Барои доҳил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ қӯшиш мекунем	140	14,4

5	Барои омӯзиши касбу хунар маблағи иловагӣ лозим аст, ки имконият дастрас нест	107	11
6	Хоҳиши худи фарзандон дар омӯзиши касбу хунар дида намешавад	286	29,3
7	Дар назди соҳибкасб ё хунарманде хунар омӯхта истодааст	125	12,8



Тибқи натичаи посухи волидон дар чадвали 6 чунин хулоса ба миён омад, ки қисми зиёди хонандагон аз надоштани шароит, имконият ва хоҳиш дар омӯзиши касбу хунар форигболи намуданд.

Аммо меҳостем қайд қунем, ки ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурӣ Тоҷикистон лозим меояд, корҳои зиёдеро бояд анҷом диҳанд то, ки равобити мутақобилаи муассисаи таълимӣ ва оиласро рушд диҳанд, доираи имконоти ин гуна робитаҳо барои падару модарон васеъ гардад.

- таъсиси таълими ройгон барои омӯзиши касбу хунар дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ;
- шавқу рағбати хонандагонро дар омӯзиш ва интихоби касб бедор созанд;
- равобити мутақобилаи оила ва муассисаи таълимиро дар интихоби касб ва омӯзиши он ҷоннок гардонанд.

## **2.3 ТАШКИЛИ ОЗМОИШХО ДОИР БА ҲАМКОРИИ ОИЛА, МУАССИСАИ ТАЪЛИМИЙ ВА ҶОМЕА ОИД БА РОҲНАМОИИ КАСБИИ НАВРАСОНУ ҶАВОНОН ВА НАТИҶАГИРӢ АЗ ОН**

Ҳангоми муайян намудани ҳадафҳо, вазифаҳо ва корҳои касбнтиҳобкуни бо хонандагони пеш аз ҳама вижагиҳои дурнамои рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ бо назардошти фаъолияти хоҷагии ҳалқ ба мутахассисони соҳибтаҳассусро дар назар гирифтем.

Иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо вижагиҳо ва гароишҳои пайдошуда аз моҳияти муносибатҳои истеҳсолии демократӣ, сатҳи умумии рушди нерӯҳои истеҳсолии ҷумҳурӣ мушаххас мешавад. Ҳамроҳ бо ин ҳама иқтисоди ҷумҳурӣ маҳсусиятҳои минтақавии ҳудро дорад, ки аз тамоилҳо, аз вижагии захираҳои табиӣ бармеояд. Маҳсусияти дигари кишвар дар он аст, ки бо вучуди барзиёдии захираҳои меҳнатӣ як қатор корхонаҳои саноатӣ, ташкилотҳои соҳтмонӣ, кишоварзӣ на танҳо аз нарасидани қувваи корӣ ранҷ мебаранд, балки устодону омӯзгорон низ намерасанд.

Ҳамчунин бояд қайд кард ва инро таҳқиқоти мо низ собит мекунад, ки дар интиҳоби касб ба хонандагони дехот анъанаҳои ҷории миллӣ, маҳаллӣ, хонаводагӣ таъсири муҳим мерасонанд ва дар ҳамин иртибот Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарори маҳсусе дар мавриди чудо кардани квотаи президентӣ барои ҷавонписарон ва ҷавондуҳтарони дар дехотро қарор қабул кард.

Ба ҳамоиши аҳолии дехот, баҳусус ба ҷавонони донишомӯзи дехотӣ ба муҳити шаҳр як қатор омилҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ (нарасидани макони зист, омӯзгорон, муассисаҳои таҳсилоти томактабиву таҳсилоти миёнаи умумӣ) монеъ мешаванд.

Аз ин ҷо мушкилоти муҳими иҷтимоӣ-иқтисодӣ, иҷтимоӣ-равонӣ ва педагогӣ сар мезанад, ки дар ояндаи наздик бояд роҳи ҳалли ҳудро пайдо кунанд.

Дар ҳалли вазифаҳои иҷтимоӣ-психологӣ дар навбати аввал ҳалли масъалаи баланд бардоштани зудҳаракатии хонандагони таҳсилоти

миёнаи умумии деҳот барои ҷалби онҳо ба кори оянда дар соҳаҳои гуногуни иқтисоди ҷумҳурӣ ва дар қадами дуюм таъмини онҳо ба мутобиқати иҷтимоӣ-психологии и деҳот ба шароитҳои маҳали шаҳр дар таҳсил, муҳити зист, рафтор ва гайра қарор мегиранд.

Ҳалли вазифаҳои номбаршудаи психолоғӣ-педагоғӣ ба ин оварда мерасонад: омода намудани довталабони оянда дар таҳсилоти миёнаи умумӣ, литеҳӣ, коллекҷо, гимназияҳо мутобиқ ба талаботи истеҳсолоти ҷамъиятии қишвар ба қадрҳо ва тағири тамоюли хонандагони деҳот бо мақсади истифодаи онҳо оянда дар корхонаҳои саноатӣ, соҳтмон ва низоми маориф. Аммо чуноне таҷрибаи раванди муосири иҷтимоӣ-иктисодӣ нишон медиҳад, самароварии гароиши касбӣ аз фаъолсозӣ ва ҳамоҳангозии амали волидон, омӯзгорон ва дигар ниҳодҳои иҷтимоӣ дар ташаккули ҳадафҳои касбии хонандагон дар ҷараёни фаъолиятҳои омӯзишӣ ва гайриомӯзишӣ вобаста мебошад. Фаъолсозии раванди омӯзиш – ин такмили равишҳо ва шаклҳои ташкили фаъолиятҳои таълимӣ мебошанд, ки фаъолиятҳои мустақили назариявӣ ва амалии хонандагонро дар ҳамаи пахљуҳои раванди омӯзишӣ таъмин мекунанд» [86, С. 19].

Зикр бомаврид аст, ки марҳилаи муосири омодасозии хонандагон ба фаъолиятҳои ояндаи касбӣ-меҳнатӣ бештар аз фаъол гардиданӣ ва дигар ниҳодҳои иҷтимоии тарбия вобаста мебошад.

Маҳз дар муассисаи таълимӣ ва баъдан дар хонаи падару модар, корхонаҳои сарпараст, ҳоҷагиҳои деҳқонӣ, марказҳои тамоюли касбии хонандагон метавонанд дониш ҳосил кунанд, соҳиби маҳорату малакаҳо шаванд, бо ҳоҷагиҳои бисёрсоҳа, дурнамои рушди он ошно шаванд, талаботҳои мушаххасеро, ки онҳо дар назди кормандон мегузоранд, донанд. Дар ин ҷо, дар ҷараёни омӯзиши кор хонандагон метавонанд қобилиятҳои худро озмоянд, коршоямии худро ба ин ё он навъи меҳнат санҷанд, ва дар ин асос касберо интихоб намоянд, ки на танҳо муносиби лаёқату нерӯи онҳо бошад, балки дӯстдоштаний бошад.

Таҷрибаи таҳқиқоти гузаронидашуда нишон медиҳад, ки фаъол

шудани раванди омӯзиш аз омӯзгор усулу равишҳоеро талаб мекунад, ки ба тарбияи ташаббускорӣ ва мустақилият мусоидат намоянд.

Аз ин рӯ, вазифаи омӯзгор ташкили шакл, равишҳо, намудҳои фаъолият ба тариқест, ки ҷараёни таъсир ба шахсияти хонанда ҳадафнок бошад. Шаклҳо метавонанд вобаста аз төъдоди хонандагон умумӣ, гурӯҳӣ, маҳфилиӣ, фардӣ ва ғайра бошанд.

Чунончӣ, машгулиятҳои умумӣ метавонанд факултативӣ оид ба тамоюли қасбӣ дар ҳамаи дарсҳо, аз ҷумла дарсҳои омӯзиши меҳнат, конфронсҳо, баҳсу муколамаҳо, мизҳои мудаввар ва ғайраҳо бошанд. Фаъолияти гурӯҳ метавонад дар шакли сухбат, сайру саёҳат, машгулиятҳо дар гурӯҳҳо ва маҳфилҳо ва ғайра анҷом ёбад. Фардӣ метавонад кор бо хонандагони синфҳои болоӣ дар гурӯҳҳо ва синфҳо гузаронида шавад.

Дар шароити қунунӣ олимон ва омӯзгорон ба технологияи таълим тавваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир менамоянд. Дар илм самти иҷтимоии нав ва фанни наве бо номи технологияи педагогӣ ба вучуд омадааст.

Худи истилоҳи «технология», ки аз риштаи истеҳсолӣ иқтибос шудааст, дар риштаи маориф шартан истифода мешавад, вале худи технологияи педагогӣ ҳамчун навъи технологияи иҷтимоӣ ба монанди технологияи истеҳсолӣ ҳусусияти маҳсус надорад, вале аз назарияи психодидактика, психологияи иҷтимоӣ, кибернетика ва идора замина мегирад.

### **Ба усулҳои технологияи педагогӣ дохил мешаванд:**

1. Усули тамомияти технология, ки қонунияти инкишофи низоми технологӣ, ҳамкории соҳтории онро ба ҳамкории муштараку ҳамоҳангӣ ҳамаи унсурҳои соҳтории он пешбинӣ менамояд;
2. Усули вариантивӣ – шахсии таълимӣ, ки мутобиқшавии технологияро бо ҳусусиятҳои шахсии хонанда, ҳусусиятҳои типӣ ва фардии он дар назар дорад ва ба фаъолияти омӯзиш таъсири судманӣ мерасонад;

3. Усули бунёдсозии самту ҷиҳатҳои касбии технология, ки фароҳамсозӣ ва инкишофи малакаҳои касбӣ, хусусиятҳои қобили мулоҳизаи касбии мутахассисро тибқи талаботи имрӯзу оянда таъмин месозад;

4. Усули дастирии иттилоотии технологияи таълим, ки дар раванди педагогии таълим истифодай воситаҳои санҷидашудаи иттилооти техникаи компьютериро дар назар дорад.

Дар таҷрибаи кори низоми маориф шаклҳо, усулҳои зиёде қобили таваҷҷуҳи гароиши касбии хонандагон на танҳо дар ҷараёни кори омӯзишӣ, балки дар раванди корҳои беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ анҷом дода мешаванд.

Дар таҷрибаи кори мо бо хонандагон ҳангоми таҷрибаомӯзии донишҷӯёни педагог дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳот ташкили дарсҳои факултативӣ дар ҷараёни дарсҳои мавҷуда дар барномаҳои омӯзишӣ ва нақшаҳои кории муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умуми, маҳфилҳо, соатҳои синфӣ, сайру саёҳат дар корхонаҳо ва ҳоҷагиҳои деҳқонӣ, озмунҳо барои дарёғти унвони «Беҳтарин касб», олимпиадаҳо, мулоқотҳо бо пешқадамони истеҳсолот, намояндагони литсейҳо, гимназияҳо, коллеҷҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва гайра фаъол гардонида шуд.

Дар шаклҳои номбурдашуда иттилооти касбӣ бо таблиғоти касбӣ ва фаъолсозии касбӣ алоқаманд мегарданд ҳангоме, ки хонандагон ҳар навъ фаъолиятро барои худ интихоб ва аз ин тарик тавоноиҳои худро «кимтиҳон» мекунанд, майлу рағбат ва тамоилҳо мушахҳас мешаванд.

Аксар вакт фарзандон ба касби волидон пайравӣ мекунанд. Дар мамлакати мо бисёр сулолаҳои меҳнатӣ мавҷуданд, ки пайравии умумии кориашон чандин даҳҳо солаҳоро ташкил медиҳанд. Аммо, баъзан волидон наметавонанд дар оилаи худ тарбияи меҳнатии қӯдак ва омодагии ӯро ба зиндагии оянда дуруст ба роҳ монанд. Дар ин ҷо нақши роҳбари муассисаи таълимӣ аҳамияти маҳсус пайдо мекунад. Шиносоии падару модарон бо масъалаҳои асосии тайёр кардани қӯдакон барои

интихоби касб, марҳилаи муҳим дар ҳамкории омӯзгор бо волидон мебошад. Албатта, ин амал фаъолияти муассисаи таълимиро анҷом намедиҳад. Мувофиқи нақшай дурнамои роҳнамоии касб, чорабиниҳои дигар низ дар назар дошта мешаванд.

Таъсири педагогӣ ҳамкорӣ бо падару модарон бо хонандагон бояд дар як низоми муайян амалӣ карда шаванд. Марҳилаи ибтидоии амалиёти муштараки педагогӣ бояд ҷенаки амиқ ва ҳамаҷонибаи сатҳи маърифати маънавии ҳар як хонанда бошад. Ғайр аз он, таҳлили тамоми ҳолати муносибатҳо, ки дар онҳо фаъолияти ҳаёти хонандагон дар оила, дар муассисаи таълимӣ, дар иртибот бо пиронсолон ва ҳамсолон дар вақти холии худ барои муайян кардани он муносибатҳои ноқис, ки дар зери он сифатҳо, одатҳо ва эҳтиёҷоти манғӣ ба вучуд меоянд, зарур аст. Бо назардошти ин маълумотҳо сатҳи таҳсилоти хонандагонро бо идеали шаҳрванде муқоиса кардан зарур аст, ки ба талаботи ҷомеаи мовла пешрафти илмию техникӣ ҷавобғӯ башад ва муайян карда шавад, ки дар қадом хонанда қадом хислатҳо бояд тарбия карда шаванд.

Ин марҳила аз пешѓӯйи педагогӣ мегузарад. Дар ин ҷо, дар асоси вазифаҳои тарбия ва шароити оила ва муассисаи таълимӣ, ки хонандагон мушахҳас ба он доҳил мешавад, бояд барномаи амалҳои муштаракро тартиб дихад, яъне аниқ муайян карда шавад, ки бояд дар оилаи худ, дар муассисаи таълимӣ дар таътили тобистона қадом машгулиятҳоро иҷро мекунанд. Навъи зарурии муносибатро чӣ гуна эҷод кардан, онро чӣ гуна идора кардан ва тасаввур кунед, ки натиҷа чӣ гуна хоҳад буд. Ҳамзамон, волидон бояд на танҳо ҳадафҳои тарбияро, балки манғиатҳо ва ниёзҳои шаҳсро ба назар гиранд, донанд, ки ҷиҳатҳои мусбиро дар онҳо меомӯзанд ва доимо барои беҳбудии кор ба онҳо такя мекунанд, барои ноил шудан ба намуди дилҳоҳи муносибат барои фарзандон на танҳо дар муассисаи таълимӣ, балки дар оила низ муҳим аст. вақти ҳолӣ мавриди берун аз муассисаи таълимӣ дар ҷои истиқомат, зеро дар ин ҳолатҳо таъсири омӯзгорон ҳамчун панди устодон қабул карда мешаванд. Тавассути фаъолиятҳое, ки дар

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва гурӯҳҳои истеҳсолӣ, оила ва дар соҳаи муошират бо қалонсолон ва ҳамсолон ба таври мақсаднок ташкил карда мешаванд, муносибатҳои мусбати ҷамъиятиро тақвият дода ва хислатҳои номатлуби фарзандонро нобуд кардан зарур аст.

Ин шакли фаъолсозии ташаккули раҳнамоиҳои касбӣ дар тарбияи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, аз ҷумла созмондехӣ ва анҷоми сайру сайёҳат ба корхонаҳо ва ҳочагиҳои дехқонии ноҳия ва шаҳрҳо ҷойгоҳи хос дорад. Дар ҷараёни таҷриба мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки комёбиро ҳам дар мавриди баргузории сайру саёҳатҳои умумӣ, шиносоии умумӣ бо корхонаҳо ва ҳочагиҳои кишоварзӣ ва ҳам дар сайрҳои ҳадафнок шиносоии мушахҳас бо таҷхизот гуногуни истеҳсолӣ, равандҳо, амалҳои кории коргарон ва заҳматкашони ҳочагиҳои кишоварзӣ ва ғайра метавон ба даст овард, ба шарте, ки агар омӯзгорон вижагиҳои синнусолии хонандагон, майлу рағбат ва қобилияти онҳоро ба назар гиранд. Ҳамчунин муҳим он аст, ки ҳадафи сайру гашт ё ба матолиби барномавии дарси омӯзиши алоқаманд бошад ва ё ба самтгирӣ касбии вазифаҳое, ки омӯзгор, роҳбари синф ва ё роҳбари маҳфил ва ғайра гузоштаанд, мутобиқ бошад.

Дар ин росто ба рушди гароиши касбӣ, чуноне таҷриба нишон медиҳад, кори мустақилонаву амалии хонандагон ва мушоҳидаи самтҳои омӯзиши ва равандҳои касбӣ-меҳнатӣ таъсири бештар доранд.

Аз ин ҷиҳат кори омодагӣ ва иҷрои саёҳат тавассути омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №16 шаҳри Ҳуҷанд М. Расуловага хеле ҷолибу омӯзандонда аст. Пеш аз саёҳат омӯзгор суюлномае таҳия мекунад, ки чунин мазмунро дар бар мегиранд:

1. Падару модари ту дорои қадом касбу коранд?
2. Оё ту дар бораи касбу кори онҳо маълумот дорӣ?
3. Оё ту ҷойи кори онҳо рафтай?
4. Оё волидонат ба ту дар бораи касбу кори худашон нақл мекунанд?
5. Оё ту мукофоту ҷоизаҳои волидонатро медонӣ?

6. Оё ту хохиш дори дар оянда касбу кори волидонатро интихоб намой?

Дар натицаи роҳандозии ин пурсишнома (миёни 35 нафар хонандагон) маълум гардид, ки:

- 18 нафар пурсидашудагон медонанд, ки падар ва модарашибон дар кучо кор мекунанд;
- 11 нафар дар бораи касбу кори падару модар маълумот доранд;
- 15 нафар аз ин чумла ҷойи кори волидонашибон рафтаанд;
- волидони 20 нафар аз хонандагони дар пурсиш ширкаткарда дар бораи касбу корашон ба фарзандонашибон нақл мекунанд;
- 7 тани онҳо ҷоизаву мукофоти волидонашибонро медонанд;
- 16 нафар меҳоҳанд касби падару модари худро интихоб намоянд.

Баъди омӯҳтани натицаи пурсишнома омӯзгор барои хонандагон дар яке аз устохонаи пойафзолдӯзӣ, дастгоҳи ҷеварон, аз чумлаи корхонаи муштараки дузандагии «Ҷавонӣ»-и шаҳри Хуҷанд сафар ва гаштугузори тафреҳӣ ташкил мекунад, онҳоро ба кошонаи ҳусн ва сартарошхона мебарад, ба биноҳои навсоҳт раҳнамоӣ мекунад ва аз корхонаи ҷубтарошӣ-кандакорӣ ва корхонаи мебелсозӣ дидан мекунанд. Умуман як гаштугузори хубу хотирмон ташкил мекунад.

Пеш аз ҳар сайру гашт хонандагонро ба риояи қоидаҳои сафар ба ҷойҳои ҷамъиятий ва корхонаҳои саноатию истеҳсолӣ ошно мекунад. Аз чумла рафтору муошират дар кӯчаю роҳравҳо ва коргоҳу устохонаҳоро меомӯзонад, диққати онҳоро ба риояи қоидаҳои бехатарӣ, эҳтироми коргарону ҳунармандон, тарзу усули суҳбат бо онҳоро мефаҳмонанд. Ин раванди кор, чи хеле таҷрибаи мо нишон медиҳад, аз оғози сафари тафреҳӣ таваҷҷуҳи хонандагонро ба худ мекашад, дар ин маврид омӯзгор диққати хонандагонро ба омода намудани саҳнае аз лаҳзай зиндагӣ ҷалб мекунад. Хонандагон дар ин саҳна тибқи супориши омӯзгор нақш мебозанд. Албатта омӯзгор нақшҳоро тибқи психологияи ҳар як хонанда тақсим мекунад. Онҳо саҳнаэро месозанд, ки чун як хонанда агар нақши кандакорро бозида бошад, дуюмӣ тарроҳ мешавад,

сеюми зардӯз, чорумӣ меъмор, панҷумин табиб, шореҳ ва ғайра.

Ҳар гурӯҳ матолиби заруриро ҷамъ меорад, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳанд ва баъдан ба роҳбари синф пешниҳод мекунад.

Сафари тафреҳии дигар дар мавзуи «**Касбу кор ва меҳнати пурсамар инсонро шарафманд месозад**»-ро омӯзгор дар корхонаи истеҳсолии мебелбарории шаҳри Хуҷанд гузаронд. Роҳбари корхонаи маҳсулоти тайёр Каримов Р.Г., ки падари хонанда Азимҷон буд, бо як ҷаҳон ҳушҳолӣ бачаҳоро бо корхона шинос кард, ҷойҳои кории коргаронро нишон дод, хонандагонро бо кори дастгоҳҳо, ки мизу курсӣ, ҷевони хонаю ошхона, дару тиреза, раҳтҳои хоб, ашёҳои ошхона, дарвозаҳо барои ҳавлӣ месозанд шинос намуд. Яке аз кормандони ин корхона Шарифов Мансур дар бораи дурнамои рушди корхонаи мебелсозӣ ба хонандагон қисса кард. Ин шеваи дарс таъсири иҷтимоии ҳудро дорад: хонандагон дар ҷараёни шиносӣ бо корхона тасаввур мекунанд, ки ҳар рӯзе шоҳиди оғариниши як ҷизи хубу зебо мешаванд, ки хонаҳоро оро медиҳад ва ҳамзамон душвориҳои ин корро ҳам мебинанд ва ин метавонад ба муносибати эҳтиёткорона ба ҳамаи ашёи хона, ки ин коргоҳ тайёр мекунад, мусоидат кунад.

Сайри навбатӣ дар ҷамъиятҳои дорои масъулияташ маҳдуди «Ҷавонӣ» ва «Сатн», ки дар он касбу ҳунарҳои ресандагӣ, рангуборкунӣ, боғандагӣ, дузандагӣ, дарзмолкунӣ устоҳонаи дӯзандагӣ ба роҳ монда шудааст, гузаронида шуд. Устоҳои моҳири ин коргоҳҳо дар бораи корҳои «амалиётӣ» сухан меронданд. Хонандагон возех мебинанд, ки ҷӣ гуна устод бар асоси қолиб бо эҳтиёт амал мекунад, ба ҳарҷу масрафи зиёдатии матоъ роҳ намедиҳад, ҳамзамон дар раванди омӯзиш ва тарбияи меҳнатӣ дар хонандагон инчунин раванди сарфаҷӯиву эҳтиёткорӣ низ шакл мегирад.

Дар сехи дӯзандагӣ хонандагон ба кори ҷеварон бештар зехн монданд. Дар сехи пироҳанҳои омодашуда хонандагон натиҷаи заҳмати тарроҳ ва дӯзанда, куртаҳои зебову шинамро диданд, ҳамзамон бо ин тасаввуроти пурра дар бораи кори бурранда, дӯзанда ва қабулкунандаи

фармоишҳо ҳосил намуданд.

Тачрибаи омӯзанда дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №2 шаҳри Гулистан ба даст омад, ки онро омӯзгори фанни ҷуғрофия Расул Азизов мегузаронд ва онро метавон як сайругашти басо самаровар донист.

Пеш аз сайр дар корхона вай нақша мекашад, суолҳоеро менависад, ки дар ин сайр манфиатбахш бошад. Вай аввал худаш ба корхона меравад, онро мебинад ва мушаххас мекунад, ки хонандагон чиро бояд бубинанд, дар борааш нависанд, расмашро кашанд, аксбардорӣ кунанд, кадом нигораро пурсанд, ва дар ин ҷараён чӣ корҳои амалиеро анҷом диханд. Ҳангоми дар корхона ҳузур доштан, омӯзгор бо равандҳои технологӣ шинос мешавад, бо коргарон вориди гуфтугӯ мешавад, бо маъмурият вақту соати дақиқи боздиди хонандагон аз ин корхона ва роҳбаладонро мушаххас мекунад. Баъди суҳбат бо роҳбалад вай нақши сайри тафрехӣ, вазифаҳо, ҳадафҳо, ҳатсайри истгоҳ ва лаҳзаҳоеро, ки бояд хонандагон таваққуф кунанд ва диққат диханд мекашад. Омӯзгор тамоми ҷузъиёти сайр бо ро дар мадди назар мегирад ва мушаххас мекунад, ки дар ин лазҳаҳо кӣ чӣ корро бояд анҷом дихад.

Чун хонандагон бо қасби ҷалонгарӣ ошно шудаанд, донистанд, ки ҳаррот ҷузъҳоро омода мекунад, аммо ҷалонгар онҳоро ба ҳам меорад ва танзим мекунад. Муҳандиси роҳбалад Неъмат Самадов ба хонандагон фаҳмонид, ки қасб ин шакли асосии фаъолияти инсон аст, қасб назар ба ихтисос фаҳмишу дарки васеътар дорад. Зери мағҳуми ихтисос фаъолияти корие фаҳмида мешавад, ки аз инсон омодагии маҳсус меҳоҳад, дониши маҳсуси мушаххас, малака ва қобилияти корӣ талаб мекунад. Чунончӣ, масалан қасби ҷалонгар ба ихтисосҳое чун ҷалонгари корҳои васли ҷонадрӣ, ҷалонгар – сантехник, ҷалонгари асбобсоз ва гайраҳо ҷудо мешаванд.

Баъди сайругашт шиносои бо ва дастгоҳҳои қасбҳо коргоҳ роҳбалад хонандагонро ба клуб овард ва дар бораи омӯзгор Самад Каримов, ки фаъолияти кории ҳудро чун ҳарроти корхона оғоз карда

буд, нақл намуд. Ин сұхбат бо тасвирхо ва намоиши қитъаҳо аз фильмҳо рочеъ ба таърихи корхона ҳамроҳ буд.

Матолибе, ки гирдоварӣ намуданд, дар як албом ва тахтадевор ҷой дода шуданд, мушоҳидаҳои хонандагон аз ин боздидҳо мавзӯъи сұхбати хубе дар дарси синфӣ бо номи “Касбе, ки мо интихоб мекунем” гардид.

Таҳқиқот нишон дод, ки масъалаи гароиши қасбии хонандагон ва арзишҳои педагогии равишҳои корие чун сұхбат танҳо дар сурате роҳи ҳаллашро пайдо мекунанд, ки агар онҳо тамоюли дурусти қасбӣ доштаву ҳадафнок бошанд. Дар ҳамин иртибот сұхбатҳо дар бораи қасб бояд ҷавобгӯи талаботҳои зерин бошанд:

1. Самти асосии сұхбатҳо бояд қабл аз ҳама ошноии хонандагон бо соҳаҳои меҳнат бошад ва дар миёни ин сұхбатҳо шиносоӣ бо қасбҳо ва ихтисосҳо шарҳ дода шаванд.

2. Сұхбатҳо дар бораи қасбҳо он бояд хеле дақиқ, мушаххас, илмӣ ва дастрас бошанд.

3. Муқоламаҳо бояд қасбӣ дар мавриди моҳияти графикӣ бошанд. Вақтҳои охир шаклҳои кории рушди тамоюли қасбии хонандагон чун кори маҳфилӣ (кружокӣ) густариш ёфт. Мушоҳидаҳои мо нишон медиҳанд, ки ин гуна маҳфилҳо дар интихоби қасб таъсири амалий мерасонанд. “Маҳфилҳое, ки роҳашон дуруст аст ва самташон мушаххас, метавонанд мушкилоти интихоби қасбро барои наврас хеле осон кунанд”, - навишта буд Н.К.Крупская [55, С. 22- 23].

Бояд қайд кард, ки пурсиши пешакии хаттӣ ба омӯзгор имкон медиҳад, ки самти рағбати хонандагонро ошкор созад ва мутобиқ ба ин дарсҳо дар ин ё он маҳфил тавсия дихад. Дар айни ҳол лозим аст донишомӯзон ба ҳамзамон тавзех диханд, ки чӣ коре анҷом медиҳанд, чӣ донишу маҳоратҳоеро қасб мекунанд. Маҳз бо ин шакли кор дар маҳфилҳо хонандагон соҳиби донишҳои фарогир ва малакаҳо мешаванд ва шуғли ба дилашон наздиқро пайдо мекунанд. Таҷрибаи мусбат дар ин масъала дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №20 –и шаҳри Ҳуҷанд

мушохидা мешавад. Чунончӣ, омӯзгори дарси меҳнат Сайид Муҳаммадҷонов дарси маҳфили “Дастони моҳир”-ро бо хонандагони синфҳои 9-ум басо пурмазмун мегузаронад. Дар ин маҳфил хонандагон барои коргоҳҳои омӯзишӣ аз васоити омӯзишӣ маҳсулоти техниқӣ месозанд.

Солҳои охир дар бисёр муасисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Ҳуҷанд ва вилояти Суғд дар ташаккули гароишҳои касбии хонандагон шакли дигари кор, мулоқоти хонандагон бо намояндагони касбҳои гуногун истифода мешавад. Ин гуна воҳӯрию мулоқотҳо, чуноне аз таҷриба бармеояд, ба ошнӣ бо касбу кори гуногун мусоидат мекунад, балки чун қумакрасони хуб дар интиҳоби ақлонии касб ба хонандагон дар замони таҳсил ва баъди анҷоми он хизмат мекунад. Ин мулоқотҳо боз як нақши муҳим доранд: онҳо табиатан тарбиявианд. Дидору мулоқот бо собиқадорону намояндагони касбу кори муҳталиф, мутахассисон дар тарбияи меҳнатӣ, масъулият дар таҳсил, муносибати эҷодкорона ба кор ва касб таъсир дорад, дар ниҳоди онҳо ҳисси талош барои дастгирии калонсолонро ба вучуд меорад.

Масалан, дар муасисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №2 шаҳри Истиқлол анъанаи хуби воҳӯрӣ бо намояндагони хочагиҳои деҳқонӣ амалӣ шудааст. Пеш аз мулоқот ҷорабиниҳои “Ҳафтаи меҳнат” ва “Интиҳоби касб” ташкил карда мешаванд. Муддати ин як ҳафта як силсила корҳои дигар анҷом мегиранд, масалан шоми суолу ҷавоб барпо мекунанд, шанбегиҳо мегузаронанд. Дар танаффуси байни дарсҳо аз тариқи баландгӯяки муассисаи таълимӣ дар бораи фаъолиятҳои кориву меҳнатии хочагии кишоварзӣ сухан меронанд. Зикр бомаврид аст, ки дар ин барномаҳо меҳнати пурсамари кишоварзон тариқи фитаҳо сабт гардида ва бо усули истифодаи техника ва технология замонавӣ ба намоиш мебароранд. Инчунин заҳмати ҳар як кишоварзро дар алоҳидагӣ ба намоиш бароварда, маҳсусан қайд мешавад, ки онҳо ба шарофати меҳнатдӯстӣ, ташаббускорӣ, муносибати эҷодкоронаву навоварона ба кор ва касби интиҳобкардаи худ ба ин комёбихо

мушарраф шудаанд.

Ҳамаи ин имкон медиҳад, ки пешакӣ ҳонандагон ба мuloқot омода шаванд. Ва табиист, ки ҳар дидору мuloқot бо ин гуна шахсон аз кабили собиқадорони меҳнат муфиду муассир мегузорад, зоро Сайдҷон Гадоев – яке аз аввалин касонест, ки хочагии деҳқонии пахтакориро ташкил намуд ва албатта гуфтаниҳое ҳам дорад, метавон аз ӯ хеле чизҳоро омӯҳт. Вай ба ҳонандагон мегӯяд, ки набояд аз мушкилот ҳарос дошта бошанд, ба онҳо илҳом медиҳад, ки барои расидан ба ҳосили хуби тиллои сафед донишу меҳнат зарур аст. Натиҷаи ин мuloқotҳо чунин аст, ки ҳонандагон бовар ҳосил намуданд, ки ин инсони шарафманд заминро дӯст медорад ва ба кори худ садоқат дорад.

Чунин шакли кор дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 3 –и ноҳияи Маҷтоҳи вилояти Суғд, муассисаи таҳсилоти миёнаи №5 ноҳияи Ашти вилоят ба роҳ монда шудааст.

Бояд қайд кард, ки тамоми кори омӯзиший-тарбиявии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №1 –и ноҳияи Масҷоҳ ба он равона шудааст, ки ҳонандагонро ба меҳнат омода созад, то ки кор барояшон ҳурсандиовар буда, аз қасби интихобкардаашон лаззат баранд ва дар оянда маҳорати қасбии худро пайваста боло баранд.

Солҳои охир дар ҷумҳурий қисми бештари хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба коллечҳо ва литсейҳои қасбӣ доҳил мешаванд ва теъдоди ин гуна муассисаҳои омӯзиший дар қишвар ҳоло ба 128 расидааст.

Кори муштараки корхонаҳои саноатӣ бо ин муассисаҳои таълимӣ ба таври мунтазам фаъол ва пуртасир шудааст. Зикр бомаврид аст, ки дар ҷумҳурии мо ташкили кори таблиғоти қасбҳои коргарӣ дар миёни ҳонандагон мушаххастар ва самаровартар шудааст. Кумитаи давлатии радио ва телевизион инъикос, таблиғ ва ташкили ҷорабиниҳои тамоюли қасбиро ҳам дар низоми фаъолияти саноат ва ҳам қишоварзиро ба ҳукми анъана даровардааст, ки ин хеле хуб аст. Аз тариқи радио ва телевизион барои ҳонандагон силсилаи барномаҳое ташкил гардид, ки дар бораи

ҳаёти муассисаҳои таълимӣ, қоидаҳои дохил шудан, шароитҳои таълим ва ташкили истироҳату фароғат шарҳ дода мешаванд. Миёни хонандагон ва волидони онҳо барномаҳои «Касби ман - Ифтихори ман», «Меҳнат-шараф аст», «Сарчашмаи касб», «Мехонем, орзу меқунем, мулоҳиза меронем», «Муосирон» ва гайра маъруфият пайдо кардаанд.

Кори хуберо дар таблиғоти касбҳои коргарӣ дар Литсейи политехникӣ, Коллеҷи тиҷорат ва Коллеҷи техникии шаҳри Хӯҷанд, Коллеҷи политехникии шаҳри Исфара, Коллеҷи кишоварзии ноҳияи Маҷтоҳ анҷом медиҳанд. Дар ин муассисаҳои таълимӣ иртиботҳои корӣ аз шиносоии колективҳои педагогӣ бо корҳои омӯзиший-тарбиявии коллекҷо ва барномаҳои омӯзишии касбӣ оғоз мешавад. Ин гуна шиносоии пешакӣ ба болоравии маъруфияти коллекҷ дар ҷашми омӯзгорон, роҳбарони синфҳо ва волидон, муносибати мусбии онҳо ба коллекҷ чун муассисаи таълимие, ки оянда шогирдон ва фарзандонашон метавонанд дар он таҳсил намоянд, мусоидат меқунад.

Муддати як сол дар ин муассисаҳои таълимӣ нуқтаҳои машваратӣ амал меқунанд, ки ҳоҳишмандон метавонад дар бораи коллекҷ ва омодасозии кадрҳо дар он маълумот дарёфт намоянд. Қариб ҳар моҳ ҳар муассисаи таълимӣ «Рӯзи дарҳои боз» барои хонандагон мегузаронад. Муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумие, ки таҳти сарпарастӣ гирифташудаанд аз ҷониби коллекҷ бо плакатҳо, эълонҳо ва адабиёти таблиғотӣ таъмин карда мешаванд. Вазифаҳои корҳои гароиши касбӣ ва ҷараёни роҳандозии он муттасил дар шӯроҳои педагогии ин коллекҷо мавриди баррасӣ қарор мегиранд.

Шабнишиниҳои муштарак, мусобиқоти варзиший, баҳсҳо дар мавзуи “Кӣ бояд шуд?”, “Касби коргарӣ – пурифтихор садо медиҳад” ва гайра ҳамчунин пайдами корҳои ҳамарӯзии роҳнамоии касбӣ дар миёни хонандагон ва мутахassisони ҷавон марказҳои “сарпараст” шудаанд.

Кори муштараки коллеҷи ҳусусии техникии шаҳри Хӯҷанд бо Гимназияи №4 шаҳри Хӯҷанд аз ҷумлаи таҷрибаҳои ибратбахшест, ки метавон аз он ҳикоят кард. Онҳо уҳдадориеро ба душ гирифтаанд, ки ба

омӯзгори коллеҷ барои ба хонандагон омӯзиш додани қасби ҳарроти таҷхизоти саноатӣ, ширкати хонандагон дар тайёр намудани маҳсулоти барои ҷомеа ва рӯзгордорӣ фоидаовар, ки дар коллеҷ тавлид мешавад, пешбинӣ мекунад, омӯзгорон, устоҳои омӯзиши истеҳсолӣ бо ширкат дар семинарҳое, ки гурӯҳи муҳандисиву педагогии коллеҷ мегузаронанд, ихтисоси худро такмил медиҳанд. Ғайр аз ин нақшай ҷорабиниҳои муштарак миёни колективи омӯзгорон ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва коллеҷ таҳия ва амалӣ карда мешаванд. Нақшай баргузории чунин ҷорабиниҳоро пешбинӣ кардааст:

- расонидани ёрӣ дар таъмини таҷхизот ва ороиши синфҳонаҳои интиҳоби қасб;
- ширкати колективҳо дар шӯроҳои муштараки педагогӣ ва кори усулҳои ба ҳам овардани дарсҳои ихтисосӣ;
- ҳамкориҳои дар роҳандозии корҳои интиҳоби қасби хонандагон;
- ташкили намоишгоҳои эҷоди техникӣ;
- ташкили ҷорабиниҳои муштараки тарбиявӣ, шабҳои воҳӯрӣ бо олимон, ҳунармандон, анҷом додани озмуни «Қасби ман – ифтиҳори ман» ва ғайра.

Дар натиҷаи ба роҳ мондани корҳои гуногуни таблиғотӣ нақшай қабул дар коллеҷ ҳамасола бо муваффақият иҷро мешавад. Вале ҳоло дар назди колективи кормандони коллеҷ ва гимназия на танҳо вазифаи омӯзиши хонандагон ба маҳорати қасбӣ меистад, балки тарбияи ҳисси қарзи қасбиву меҳнатӣ, ҳоҳиши ҷиддии хондан ва кор бо қасби интиҳобкарда низ як вазифаи муҳим ба шумор меравад. Бинобар ин дар назар аст, ки дар мавзӯҳои, эҳтируму иҷрои арзишҳои миллӣ, қарзи шаҳрвандӣ барои ободии Ватан, ва дӯст доштани қасби хеш корҳои тарбиявӣ анҷом дода мешаванд.

Бисёре аз хонандагон – довталабони оянда дар бораи коллеҷҳо тасаввуроти нодуруст ва норавшан доранд ва гумон мекунанд, ки танҳо

хонандагоне, ки бо баҳои қаноатбахш ва ғайриқаноатбахш таҳсил мекунанд, метавонанд ба ин муассисаҳо рафта таҳсил кунанд ва соҳиби ягон касб гарданд, ки ин ақида онҳоро ба нанг меоварад.

Инчунин ба ақидаи онҳо дар коллеҷ ва литсейҳо нисбат ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ба омӯзиш камтар диққат дода мешавад. Аз ин рӯ омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигар ташвиқотчиёнро лозим аст, мавриди ташвиқот ва фахмондадиҳӣ ғалат будани ин масъаларо ба хонандагон расонанд. Яъне хонанда дар баробари гирифтани маълумот инчунин соҳиби касбу ҳунар низ мегардад.

Тачриба нишон медиҳад, ки вақте ба барномаи ҷиддии таълимиву омӯзиший ва меҳнат дар литсейҳои техникӣ ва коллеҷҳо рӯ ба рӯ мешаванд, хонандагони сустхон, ки ба ин гуна муассисаҳои таълими дохил шудаанд, аз соли аввал аз он ихроҷ мегарданд. Ин гуна ҳодисаҳое низ буданд, ки мавриди сухбат бо волидон, маълум мегардад, ки бисёре аз онҳо тасаввуроте дар бораи омӯзиши касбу ҳунарҳои литсейҳои касбии техникӣ ва инчунин коллеҷҳо надоранд.

Президенти кишвар дар Паёми навбатии худ, аз 26 январи соли 2021, оид ба баланд бардоштани нақши литсейҳои касбии техникӣ, коллеҷҳо, васеъ намудани вазифаҳои онҳо дар иртибот ба тарбияи касбӣ-меҳнатӣ, таъмини ин гунна муассисаҳо бо тамоми таҷхизоти дарсӣ аз қабили техника ва технологияи замонавӣ ёдовар шуд. Дар роҳнамоии касбии хонандагон зарур аст ба баъзе мавқеъҳо дар робита ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсейҳои касбии техникӣ ва коллеҷҳо, тамоюли хонандагон ба касбҳои коргарӣ таҷдиdi назар шавад. Ин қабл аз ҳама вобаста ба як силсила ҳолатҳо даҳолат дорад.

Масалан, мавриди ворид гаштан ба якчанд муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии вилояти Суғд аз хонандагон пурсиdem, ки «Шумо дар мудати таҳсил чанд маротиба ба нерӯгоҳҳои обии ҷумҳур сафар кардед ва аз фаъолияти кормандони ин неругоҳҳо бархурдор гаштед?» Ба ин савол ҷавоби қаноатманде шунида нашуд. Пас

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ боре ба ин нерӯгоҳҳо сафар накунад, чи гуна шавқу рағбати ин касби бошараф дар дили онҳо ҷой мегирад.

Мо дарёфтем, ки бештарин самароварӣ дар беҳбуди маҳоратҳои касбӣ-меҳнатии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ он аст, ки дар ин кор муассисаи омӯзиши ҷақҷо бо муассисаи таълимӣ ҳамкорӣ кунанд. Сабабу омилҳое, ки бар огоҳӣ дар мавриди интиҳоби касб ва мутобиқшавии хонандагон ба шароитҳои муассисаҳои таълимӣ аз қабили МТМУ, гимназия, литеӣ, коллеҷ таъсири манғӣ мегузоранд, иборатанд аз:

- одати ғалат дар огоҳии умумии омӯзиши миёна танҳо роҳи расидан ба ҳавзаи кори зеҳнӣ;
- дарки нодурусти баъзе волидон ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар бораи нақш ва низоми коллечҳо, литеӣҳое ва дигар муассисаҳои касбомӯзӣ, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд.

Ҳамаи камбудиҳои номбаршуда натиҷаи парокандагии афродест, ки ба корҳои гароишҳои касбии хонандагон машғуланд, ҳамоҳангозии заъифи фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литеӣҳо, коллечҳо, корхонаҳо дар ташаккули масъулияти касбӣ-меҳнатӣ ва ахлоқии хонандагон дар интиҳоби касбии онҳо мебошад.

Барои аз байн бурдани камбудиҳои номбаршуда мо роҳҳо ва воситаҳои баланд бардоштани самаранокии кори муштараки тамоюли касбӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, коллечҳо ва литеӣҳоро муайян намудем.

Натиҷаи таҳқиқоти мо нишон дод, ки дастоварди муваффақонаи ҳадафҳо ва вазифаҳои роҳнамоии касбӣ аз он вобаста аст, ки масъалаи соҳтори мақомоти идорӣ ҷӣ гуна ҳал шудааст ва татбиқи амалии онҳо то қадом андоза дақиқ тарҳрезӣ шудаву амалан татбиқ мешавад. Бо мақсади таъмини ҳамоҳангии ҳамаи корҳои гароишҳои касбӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар партави Консепсия ва

Барномаи интихоби касбии наврасон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умӯмии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи рушди раҳнамоии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, 2021-2025 дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ Шӯрои гароиши касбӣ таҳти сарварии директори МТМУ ташкил мешавад. Ба ҳайати шӯро инҳо доҳил мешаванд:

- кормандони утоқи омӯзишӣ-методӣ оид ба роҳнамоии касбӣ, роҳбарони синфҳо, омӯзгорони соҳибтаҷриба, китобдори муассисаи таълимӣ, духтур, намояндагони кумитаи падару модарон, намояндагони корхона, коллеҷ ва ташкилотҳои ҷамъиятии минтаҷае, ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар он ҷойгир аст.

Соҳтор, ҳайат ва нақшай шӯро аз ҷониби шӯрои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ баррасӣ ва тасдиқ карда мешавад.

Ҷаласаи шӯрои роҳнамоии касбӣ на камтар аз як маротиба дар 2 моҳ гузаронида мешавад. Масоили мавриди баҳс дар ин шӯро метавонандмасъалаҳои зерин муҳокима шаванд:

- тарғиби интихоби касбии хонандагон дар раванди дарсҳои технология (таълими меҳнат), физика, кимиё, таъриҳ, ҷуғрофия ва дарсҳои дигар;
- нақши китобхонаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар таблиғи касб;
- корҳои таблиғоти тибқи маҳфилҳо ва роҳнамоии касбии хонандагон;
- кори муштараки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва корхона дар ташкили корҳои тарғиботии касбӣ бо хонандагон;
- маълумоти роҳбарони синф дар бораи кори тарбияи меҳнатӣ ва ёрӣ ба хонандагон дар интихоби касб;
- ташкили меҳнати истеҳсолии хонандагон дар устоҳонаҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дар корхонаҳо;
- омодагӣ ва гузаронидани якмоҳаи роҳнамоии касбӣ ва таҷрибаи истеҳсолӣ-педагогии хонандагон;

- ширкати колективи истеҳсолӣ дар ташкили чоряки тобистонаи меҳнатӣ;
- нақши утоқи омӯзишӣ-методӣ дар интихоби касби ояндаи хонандагон;
- иштироки равоншинос дар интихоби касб бо назардошти ҳолати психологӣ, саломатӣ ва маълумотномаи равониву физиологии хонандагон;
- нақши кумитаи падару модарон дар ташкили корҳои интихоби касбии хонандагон;
- тартиб додани саволномаҳо барои такмили минбаъдаи кор дар самти интихоби касби хонандагон;
- имзои шартномаи ҳамкорӣ миёни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсейҳои касбии техникӣ ва коллечҳо дар самти омода намудани хонандагон ба интихоби касб, тарбияи меҳнатӣ ва гайра.

Хуб мешуд агар дар ҳар ҷаласа навигариҳои назария ва амалияи корҳои роҳнамоии касб, ки дар матбуот, маҷаллаҳои илмӣ-методӣ интишор ёфтаанд, баррасӣ шаванд.

Ҳамин тарик, нақшаи тамоюли касбии хонандагон дар фаъолиятҳои рӯзмарраи муассисаи таълимӣ бояд як қисми таркибии нақшаи умумии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ зимни омӯзишӣ-тарбиявӣ бошад. Омӯзиш бояд дар низоми худ усули зерро риоя кунад: илмӣ, муназзам, барномарезии оянданигар ва феълӣ бо барномаҳои воқеъӣ ва эҷодкорона.

Таҳияи нақша, чуноне таҷриба нишон медиҳад, бояд аз ҷанд зинаи ба ҳам алоқаманд гузарад.

Зинаи аввал ин таҳлили маҷмуъии ҳолати тамоюли касбии хонандагон, муайян намудани сатҳи бадастомада ва вазифаҳо оид ба такмили фаъолияти ҳамаи гурӯҳҳо, таъмини маҷмуъии иҷрои нақша дар соли таҳсили пешомад.

Зинаи дуюм – иҷрои самтҳои асосӣ, муайян намудани ҳадафҳо, вазифаҳо, ҳамчунин воситаҳо ва роҳҳои татбиқи он.

Зинаи сеюм – таҳияи чорабиниҳои мушаххасе, ки имкон бидиҳанд вазифаҳои дар пеш гузошташуда дар амал татбиқ намояд, сана ва муҳлати мушаххаси чорабиниҳо ва масъулини иҷрои онҳо бояд зикр шаванд.

Зинаи чаҳорум – ворид кардани тағйирот ва мушаххас кардани замони нақша.

Бояд қайд кард, ки шарти асосии бо муваффакият анҷом додани ин марҳилаҳо, кори муштараки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, волидон ва муассисаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва миёнаи касбӣ буда, пайваста ва ҳадафнок бояд сурат гирад.

Самтҳои зерини ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ва коллекчҳо, литсейҳои касбии техникӣ, оила ва ҷомеа бояд муассиру пурсамар будани худро нишон диганд:

- роҳандозии ҷаласаҳои муштараки шӯроҳои педагогии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидой ва миёнаи касбӣ, ки дар он масоили раҳнамоии касбӣ баррасӣ мешаванд;
- шинос намудани омӯзгорон, хонандагон ва волидон бо қасбҳое, ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидой ва миёнаи касбӣ, коллекчҳо омӯзонида мешаванд;
- шинос намудани хонандагон ва волидон бо муҳтавои меҳнат ва омӯзиши қасбҳое, ки дар муассисаҳои миёнаи касбӣ ва олии касбӣ омода карда мешаванд;
- дар утоқҳои таълимӣ – методии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ташкил намудани гӯشاҳо дар бораи қасбҳое, ки дар муассисаҳои миёнаи касбӣ ва олии касбӣ карда мешаванд;
- ҷалби хонандагон ба қасбу коре, ки дар корхонаҳои саноатӣ ва дигар корхонаҳои давлатию ҳуссусии ҷумҳурӣ мавҷуданд;

Бояд шарҳ дод, ки дар шароити имрӯз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ ва миёнаи касбӣ рушд кардаанд ва таваҷҷуҳ ба қасб миёни довталабони ояндаи коллекчҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ инкишоф ёфтаанд. Аз ин рӯ, роҳандозии масоили

омода намудани хонандагон ба интихоби ақлонии касби оянда ва идомаи омӯзиш дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ, ки дар иртибот бо корхонаҳо, муассисаҳо ва хоҷагиҳои ҳалқ ба мақсад мувоғиқ аст. Натиҷаи таҳқиқоти мо нишон дод, ки тарбияи касбинтиҳобкуниро метавон дар чанд марҳила гузаронд.

Чунончӣ, сухбати аввал метавонад дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ гузарад ва ба мавзуъи умумӣ бахшида шавад. Зоро имрӯзҳо бисёре аз муассисаҳои таълимӣ дорои паркҳои технологӣ мебошанд, пас ҳуб мешуд онро бо дурнамои рушди соҳа ва омӯзишӣ касб алоқаманд намоянд. Дар ин маврид зарур аст ба ин нуқтаҳои муҳим таваҷҷуҳ қунанд: тавсифи муҳтасари соҳаи хоҷагии ҳалқ, гурӯҳи касбҳое, ки касби мазкур ҳам шомили он аст, мағҳуми касб барои ҷомеа, талабот ба қадрҳо, очерки муҳтасари таъриҳӣ ва дурнамои рушди касб, ихтиносҳои асосие, ки ба ин касб дохил мешаванд, соҳаи истифодаи онҳо, мисолҳо аз тарҷумаи ҳоли намояндагони беҳтарину машҳури он. Агар сухбат аёнӣ бошад, дар корхонаҳои саноатии моликияти ҳусусӣ ё шахсӣ, ки гӯшаҳои бо диаграммаҳо ороишёфта дошта бошанд, хеле таъсири ҳуб хоҳад дошт.

Сухбати дуюмро метавон дар устоҳонаҳои истеҳсолӣ, муассисаи таълимӣ роҳандозӣ кард. Дар ин ҷо зарур аст хонандагон бо муҳтавои истеҳсолии касб ошно шаванд:

- ҷойгоҳи касб дар раванди технологияи истеҳсолот;
- ашё, воситаҳо ва маҳсулот (ҳосил)-и меҳнат;
- бо муҳтаво ва моҳияти фаъолият (вазифаҳо ва тавсифи фаъолияти касбӣ-меҳнатӣ, муносибати онҳо бо донишҳо, малакаҳои умумӣ);
- таъсири автоматиқунонӣ ва механизатсия ба муҳтавои меҳнат.

Баъди сухбат ҳуб мешуд агар хонандагон ба озмунҳои «Беҳтарин аз рӯйи касб» ва ё намоиши маҳсулоте, ки аз тарафи касбомӯзони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва миёнаи касбӣ тайёр кардаанд, даъват карда шаванд.

Қобили қабул аст, агар сухбати сеюм дар корхонаи марказӣ

гузаронида шавад. Баъди сухбате, ки аз ҷониби намояндаи корхона роҳандозӣ мешавад, сайре ба сехҳои истеҳсолӣ ва шуъбаҳои даҳлдор гузаронанд. Дар ин ҳол хонандагон бояд бо шароити кор ва талабот ба он аз рӯйи ихтисоси интихобшуда тибқи нақшай зерин шинос мешаванд:

- шароити беҳдоштӣ – кор дар доҳили бино, дар ҳавои кушод, нишаста, истода, садоҳо, ҳарорат ва ғайра, талабот ба саломатӣ, таъсири баръакс;
- тавсифи равонӣ-физиологии хонанда дар ҷараёни меҳнат – ҷонибҳои ҷолиб ва ғайриҷолиб, унсурҳои эҷод, мушкилиҳо, дараҷаи масъулият;
- талаботи маҳсус ба маҳсусиятҳои ҷисмонӣ ва равонии инсон;
- сифатҳои фарқунандаи коргари хуб;
- шароити иҷтимоӣ – таъсири қасб ба майшат, тарзи ҳаёти коргарон ва ғайра;
- шароити иқтисодӣ – ташкили меҳнат, низоми пардоҳт, дурнамои рушди қасбӣ дар муносибатҳои нави бозорӣ;
- маълумоти муҳтасар оид ба меҳнати хонандагон, дар бораи қабул ба кор, дар бораи давомнокии рӯзи корӣ, руҳсатии меҳнатӣ ва ғайра.

Сухбати хотимавии ҷаҳорумро бояд дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии қасбӣ, миёнаи қасбӣ ва олии қасбӣ гузаронанд ва дар ин ҷо хонандагонро бояд бо низоми омодагие, ки мо муфассал дар банди аввали боби мазкур навиштем, қадрҳо ва вижагиҳои омӯзиш ва тарбия дар он муассисаҳои таълимие, ки довталабон меҳоҳанд шомили он шаванд, шинос намуд.

Таҷриба нишон медиҳад, ки роҳи нисбатан муҳим мавриди аз худ намудани қасбҳои мавҷудбуда аз таҳсили «муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ», баъдан муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии қасбӣ, миёнаи қасбӣ, инчунин муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ» ривоҷу равнақ мегирад. Ҳамчуноне таҷрибаҳои мо нишон медиҳанд, ки дарки ин нуқта чандон душвор нест. Хонанда баъди ба даст овардани дониши умумӣ дар бораи

илмҳои асосӣ ба осонӣ дар яке аз муассисаҳои таълимии дуруст интихобшуда аз рӯи тахассуси хос касб интихоб меқунад (ва ин барои шахс ва давлат аз ҳама муҳим мебошад). Баъдан дар истеҳсолот дар соҳаи барояш мақбул кор қадан чандон душвор нест. Натиҷаи ин азхудкуни амалии маҳорати касбӣ мебошад. Ин санчиши ниҳоӣ роҳи дурусти интихоби касб ба шумор меравад.

Ҳангоми гузаронидани корҳои интихоби касб дар муассисаҳои таълимӣ номбаршуда бояд аввал муттасиливу давомдор будани шаклҳои муҳталифи раҳнамоии касбӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умуми риоя карда шавад, дуюм, шаклҳои гуногуни роҳнамоии касбӣ бояд бо муҳтавои замони муосири бо назардошти интихоби касбии хонандагон пурра карда шаванд.

Сеюм, шароити маҳсуси ташаккули шахсият аст, ки бо омилҳои зерин муайян карда мешаванд:

- тезонидани раванди ташаккули иҷтимоӣ – иқтисодӣ;
- интихоби касб ва талош ба омӯзиши он дар як минтақаи хос зимни фаъолиятҳои кории касбӣ;
- таъсири ҳамарӯзai оила ва колективи муассисаи таълимӣ, инчунин колективи меҳнатӣ.

Ҳамин тариқ, кор дар мавриди тарбияи меҳнатӣ ва роҳнамоии касбӣ дар оила, мактаб ва муассисаҳои таълимӣ як раванди тулонии мураккаб аст. Ин фаъолият аз колективи педагогии мактаб заҳматҳои зиёди эҷодиро талаб меқунад ва танҳо дар натиҷаи кори ҳадафнок ва пайваста бо волидон мактаб метавонад ба ҳалли мушкилоти тарбияи меҳнатӣ ва роҳнамоии касбӣ умед бандад, ки қисми таркибии ҳамаи раванди омӯзишӣ-тарбиявӣ мебошад.

Натиҷаҳои ҷустуҷӯ ва таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки волидон ҳангоми интихоби роҳи дурусти зиндагии фарзандон нақши муҳим мебозанд. Онҳо беҳтар аз дигарон аз ҳоҳишу талошҳои фарзандашон огоҳанд, онҳоянд, ки фаъолона дар интихоби касб ба фарзандашон ёрӣ мерасонанд, талош меқунанд онҳоро аз иштибоҳоти эҳтимолӣ ва

дилсардиҳову ноумедиҳо ҳифз мекунанд ва барои ин ҳатман аз таҷрибаи ҳаётии худу ҳамкорону дӯстонашон истифода мекунанд.

Аммо ҳолатҳое ҳам мешаванд, ки волидон ба фарзандонашон дар интихоби қасб наметавонанд ёрӣ расонанд тавсияҳои волидон ба фарзандашон на ҳамеша қобили қабул аст, зоро худи волидон дар хусуси қасбҳо оғоҳии комил надоранд. Хонанда бо ҳоҳиши падару модар қасбро интихоб намудаву ҳоҳиши дили худро як сӯ гузошта, донишгоҳро ҳатм мекунад ва чун ба камол мерасад аз қасби интихобкардаи худ изҳори пушаймонӣ мекунад. Аз ин рӯ, мактаб бояд ҳама талошҳоро анҷом бидиҳад, то волидон тавонанд дар масъалаҳои интихоби роҳи ҳаётии фарзандонашон ба иштибоҳ роҳ надиҳанд.

Ҳамаи ин имкон медиҳад интихоби қасбро бар асоси омӯзиши манфиатҳо ва майлу рағбати фардиву хусусиятҳои хоси бачаҳо ба роҳ монда шавад.

Барои ноил шудан ба ин донишу амалҳо:

- падарону модарон бояд ба таблиги васеъи педагогӣ дар мавзуъи роҳнамоии қасбӣ аз тариқи маҷlisҳои волидон, конфронсҳо, семинарҳо ва дигар тадорукот фаро гирифта шаванд.
- ширкати волидайн дар кори роҳнамоии қасбии хонандагон фаъол гардонида шавад. Шаклҳо ва усулҳои кор бо волидон гуногунанд. Пеш аз он ки кори худро бо волидон ба нақша гирад, роҳбари синф бояд бо онҳо шинос шавад, шуғл, маълумот ва синну соли онҳоро донад. Файр аз ин ба хонаҳои рафта роҳбари синф бояд падару модар аъзоёни оила шароити зисту фаъолият ва хислати хонандагонро донад. Ин маълумот бояд дар рӯзнома ё дафтари ёддоштҳои муаллим сабт гарданд ва ҳангоми кор бо хонандагон аз он истифода кунад.

Шаклҳои нисбатан паҳншудаи кор бо волидон дар муассисаи таълими аз ҷорабиниҳои зерин иборатанд: сухбатҳои фардиву гурӯҳӣ, маҷlisҳои падарону модарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва синфӣ, конфронсҳо, маърӯзаҳо барои волидон бо намоиш додани фильмҳои роҳнамоии қасбӣ, конфронсҳои хонандагон дар бораи қасбҳо,

роҳандозии мулоқот бо ҳатмкардагони собиқи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ,саёҳат ба корхонаҳои хусусию давлатӣ, воҳӯри бо ҳунармандону соҳибкасбон дар масъалаҳои интиҳоби касб ва навиштани эссе атрофи ин масъалаҳо ва гайра. Интиҳоби шаклу усулҳои кор, ки ба волидон ёрӣ расонанд моҳияти роҳнамоии касбиро дурусттар дарк кунанд, аз муҳити истеҳсолии муассисаи таълимӣ, аз он муҳите, ки оила дар он зиндагонӣ мекунад ва аз синну соли хонанда вобаста мебошад.

## **Хулосаи боби 2.**

Дар боби дуюм масъалаҳои низоми фаъолиятҳои касбӣ ва мактаб дар тарбияи хидояту роҳнамоиҳои касбии хонандагони таҳсилоти миёна баррасӣ карда шуд. Барои беҳбуди кори хонавода ва мактаб дар истифодаи роҳнамоии касбии хонандагон, ҳамчунин чораҳои таъсири ҳамкории оила ва мактаб ва муассисаҳои ҷамъияти дар роҳнамоии касбии хонандагон. Бояд қайд кард, ки омӯзиш ва тарбияи касбӣ шакли ҷудо нашавандай тамоюли хонандагон дар аз худ намудани касби мушаххаси интихобшуда ва ҳамзамон оғози интихоби касб ва мутобиқшавии иҷтимоӣ ба шароитҳои корҳои таълимӣ ба шумор меравад.

Дар навбати худ мутобиқсозии касбӣ рушди сифатҳои шаҳсии барои кори муваффақ зарурӣ, ташаккули самти касбии мактаббачагон, таваҷҷӯҳи устувори ихтисоси интихобкарда, қобилияти истифодаи донишҳои касбӣ ва малакаро дар ҳаёти воқеъӣ таъмин менамояд

Мутобиқшавии касбӣ ҷалби хонандагон ба раванди таълимии колектив, азхуд намудани меъёрҳои муносибат дар колектив, ёрӣ ва ба даст овардани ҳамдигарфаҳмӣ ва боварӣ ба яқдигар, тарбияи фаъолнокӣ, инсоният, қобилияти ширкат дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти колектив, чӣ волидон ва чӣ ҳамсолони онҳоро дар назар дорад.

Яке аз муҳимтарин воситаҳои роҳнамоии касбии хонандагон ин устод ба шумор меравад. Дар вазъе, ки мо таҳлил мекунем, ин гуна устодон падарону модарон ва муаллимон мебошанд. Ҳамин тариқ ташаккули роҳнамоии касбии хонандагон дар раванди корҳои таълимӣ-методӣ дар марҳилаи муосири рушди ҷомеаи мо ба омодагиҳои умумӣ ва касбии хонандагон талаботҳои муҳим гузошта мешаванд. Вазифаҳои нишондодашуда хостори онанд, ки низоми ягонаи таҳсилоти пайваста сохта шавад.

Дар ҷараёни роҳандозии корҳои таҷрибавӣ ошкор шуд, ки роҳнамоии иҷтимоӣ-касбӣ ба ақидаи мо, аз оила оғоз мешавад, дар мактаб, литсей, коллеч, мактаби олий ва истеҳсолот идома мейёбад. Аз ин

нүқтаи назар роҳнамоӣ ин раванди диалектикий ошкор намудан, ташакқул додан, рушд ва такмили самтгирӣ қасбӣ, қобилиятҳо ва сифатҳои ахлоқӣ мебошанд. Омӯзишҳои ҳамаҷонибаи шахсият бо мақсади муайян намудани тамоюли қасбӣ ва дигар маҳсусиятҳои психофизиологии, ки барои интихоби наъни фаъолияти меҳнатӣ, қасбҳои шабех, ки ба омӯзиши ин хусусиятҳо равона шудаанд, мусоидат мекунад:

1. Ҷаҳонбинӣ, сифатҳои ахлоқӣ, талошҳо, яъне тамоюли шахсият ва идеалҳои вай.
2. Хусусиятҳои психологӣ – мизоҷ, хислат, қобилият, тамоил ва майлу рағбат.
3. Омода будан – сатҳи дониш, малака (сатҳи рушд, шахсият).
4. Маҳсусиятҳои фардии равандҳои рӯҳӣ (фарқ дар тарбия, таваҷҷуҳ, фикрронӣ, хотира, суръат ва дақиқияти ҳаракат.

## ХУЛОСА

Натицаи корҳои таҷрибавӣ-озмоиши нишон доданд, ки тарбияи меҳнатдӯстии мактаббачагон ва дар онҳо ташаккул додани тамоюли касбӣ дар солҳои охир аҳамияти бештар касб мекунад ва яке аз масоили муҳими таҳсилоти муосир арзёбӣ мешавад. Ин зарурат аз моҳияти муносибатҳои нави иҷтимоӣ-иқтисодӣ, фаъолнокии омили инсонӣ ва ҳамаи бозсозии ҳаёти ҷамъиятии муосир бармеояд. Таҷриба нишон медиҳад, ки тарбияи меҳнатии хонандагон ва тамоюли касбии онҳоро бояд чун тарбияи сифатҳои беҳтарини шахсияти онҳо, бунёди заминаҳои ҳаёти ҷомеа ва фарди ҷудогона баарсӣ намуд. Дар иртибот ба ин андешаҳо дар хотима ҷамъбасти корҳои анҷомшударо манзур месозем:

1. Натицаи таҳқиқоти мо нишон медиҳад, ки агар ҳангоми кори муштараки оила ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ маҳсусиятҳои синнусолии хонандагон ба назар гирифта шавад, ин ба рушди ҷисмонӣ, баланд шудани қобилияти корӣ ва тоқатпазирии организми онҳо мусоидат мекунад. Кори ҷисмонӣ, ки навбат ба навбат бо дарсҳои омӯзиши мегузарад, ба инкишофи фикрии хонандагон таъсири хуб мерасонад, ҷараёни омӯзиши дарсҳоро осон мекунад, донишҳо, малакаву маҳоратро ҳам дар дарсҳои гуманитарӣ ва ҳам ҷомеашиносӣ мушаххас месозад. Дар раванди фаъолияти меҳнатӣ дар хонандагон тафаккури техникӣ, амалӣ, эҳтимолӣ, ки ба таъмин ва шаклгирии дидгоҳҳо ва боварҳои хонандагон, комёбиҳои ҷаҳонбинӣ ва рафтори амалии онҳо мусоидат мекунад, рушд мекунад. Меҳнат ҳамчунин барои тарбияи интизоми бошуруна, шинохти масъулият ва масъулияти ахлоқӣ, меҳнатдӯстӣ таъсир мерасонад, барои интихоби дурусти фаъолияти меҳнатии оянда мусоидат мекунад, одат ба фаъолияти дурударози касбӣ-меҳнатро ба вучуд меорад.

2. Таҳлили адабиёти илмӣ-амалӣ ва психологӣ-педагогӣ дар раванди ҷустуҷӯи таҷрибаи дарси меҳнат ва роҳнамоии касбӣ бо даъвати волидон имкон дод, ки ин хулосаҳо рӯ зананд.

Кори омӯзиши дар раванди корҳои омӯзиши-тарбиявӣ вақти зиёди

хонандагонро мегирад ва таъсири зиёде ба ташаккули сифатҳои ахлоқиву меҳнатӣ мерасонад, ки меҳнатдӯстӣ ва эҳтироми худ ҷойи муҳимро ишғол мекунад.

Чун мисол дар ҷадвалҳои № 1 ва 2 намунаи раванди ташаккули сифатҳои ахлоқии хонандагон – меҳнатдӯстӣ ва эҳтироми худ оварда мешавад. Дар ин ҳол натиҷаи таҳқиқот нишон дод, ки агар дар хонандагон муносибати мусбат ба омӯзиш ва меҳнат шакл гирифта бошад, пас дар оянда он метавонад таҳкурсӣ барои гузариш ба меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ, пайвандгари омӯзиш ва меҳнати истеҳсолӣ бошад.

3. Вобаста ба дараҷа ва хислати маҷмуи далелҳои шахсият мо дар раванди таҷрибаҳои ҷустуҷӯй ва шаклгирии таҷриба 4 гурӯҳи хонандагонро, ки сатҳи зерини тамоюли қасбӣ доранд, чудо намудем:

- а) гурӯҳ бо сатҳи баланд;
- б) гурӯҳ бо сатҳи миёна;
- в) гурӯҳ бо сатҳи паст;
- г) гурӯҳи тамоилаш ташаккулнаёфта.

Бар асоси таҳқиқи гузаронидашудаи ҷараён ва сатҳи тамоюли қасбии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ ва бо мақсади ташаккули омодагиҳои психологии хонандагон мо тавсия додем:

**Ба ғурӯҳи якум** – минбаъд мусоидат намудан ба инкишоф ва тақмили ҳудогоҳӣ, ангезаҳои ҷамъиятиву арзишӣ, қобилиятҳо; ташаккули малакаву маҳорати қасби мавриди назар.

**Ба ғурӯҳи дуюм** – инкишоф додани ангезаҳои ҷамъиятиву арзишӣ ва ғоявӣ, муносибати мусбат ба меҳнат, ба қасбҳои умумӣ; ташаккули ҳудбаҳодиҳӣ, муносибати ҷамъиятӣ ба меҳнат, ҷамъият, сатҳи кофии даъво, нигариш ба қасбҳое, ки ба тамоюли фардӣ ва имкониятҳо мутобиқанд.

**Барои ғурӯҳи сеюм** – рушди ангезаҳои ғоявии барои ҷомеа ва шахс арзишманд; ташаккули муносибати корӣ ва ҷамъиятӣ ба меҳнат; талабот дар арзёбии имкониятҳои худ; рушди сифативу шуморавии ҷаҳонбинии

касбӣ, манфиатҳои аслии пойдор дар нигаришҳои ҳаётии касбӣ, устуворӣ дар татбиқи нақшаҳои касбӣ.

**Ба гурӯҳи чорум** – ошкор намудани майлу рағбат, тамоил ва қобилиятҳо; инкишоф додани тамоюли касбӣ, майл ба фаъолияти касбӣ-мехнатӣ, талабот дар интихоби касб, ҷалб ба намудҳои гуногуни фаъолият, ташаккули тамоил ба касб, нақшаҳои ҳаётӣ, ҳадафнокӣ ва фаъолиятнокӣ.

Ҳамин тариқ, чуноне таҳлили натиҷаи таҳқиқоти банақшагирӣ ва ташкили кори волидон ва омӯзгорон дар роҳнамоии касбии хонандагон тибқи самтҳои дар боло нишондодашуда нишон медиҳад, бо назардошти фарқияти мувоғики онҳо ба хонандагон дар тамоюли касбии онҳо ва интихоби роҳи ҳаётӣ ва меҳнатӣ ёрии амалӣ мерасонад.

4. Дар раванди ҷустуҷӯ ва баргузории таҷрибаву озмоишҳо низоми фаъолияти роҳнамоии касбии хонандагон зимни таъсири оила, ҷомеа ва муассисаи таълимӣ ҷиҳати ташаккули тамоюли касбии хонандагон таҳия шуд, ки аз инҳо иборат аст:

- ✓ Муайян намудани низомҳои асосии ташакkulёбии унсурҳо.
- ✓ Муайян намудани вазифаҳои ҳар унсур (бо роҳнамоии умумӣ ба тамоюли касбӣ)
- ✓ Ба роҳ мондани робитаҳо байнӣ унсурҳо, яъне ташкили низоми унсурҳои ташакkulёбанда. Дар айни ҳол унсурҳои аслии соҳторӣ, ки низоми роҳнамоии касбиро ташкил медиҳанд, иборатанд аз:
  - а) омӯзишҳои касбӣ;
  - б) таблиғоти касбӣ;
  - в) машварати касбӣ;
  - г) интихоби касб;
  - д) мутобиқсозии касбӣ;
  - е) таҳсилоти касбӣ;
  - ж) тарбияи касбӣ;
  - з) мутобиқшавии иҷтимоӣ-касбӣ;
  - и) омӯзиши шахсияти хонанда ба ҳадафҳои роҳнамоии касбӣ.

Мо танҳо унсурҳои асосии низоми мутамаркази тамоюли касбии хонандагонро муайян кардем, ки ба ташакқули хислатҳои шахсиятии зикршуда таъсир мегузорад. Унсурҳои низоми омодасозии хонандагон барои фаъолиятҳои феълӣ, ки мо нишон додем, бояд муҳимтарин хусусиятҳои шахсиятии як шахси нави серҳаракат ва ҷӯро дар тамоюли касбӣ ташкил дидад.

Лозим ба таъкид аст, ки дар низоми ташаккули як тамоюли касбӣ илова бар унсурҳои ёдшуда волидайн, муаллимон ва шаклҳои кори омӯзиши чун дарс, ки шакли асосии ташкили таълиму тарбия мебошанд, низ дорои чунин унсурҳои сохторӣ, ба монанди дарси омӯзиши матлаби нав, дарси такмили дониш, малака; дарси умумӣ, дарси назорати маҷмӯй ва ғайра мавқеъи асосӣ дорад.

5) Роҳу василаҳои мувофиқи фаъолияти оила ва мактаб дар мавриди тамоюли касбии хонандагон таҳлил шуд, ки гувоҳи ин натиҷаи таҳқиқот мебошад. Барои дарки тамоюли касбии шахсият муҳим аст, ки на танҳо сохтори онро донем, балки он чизеро, ки мо одатан хусусияти психологӣ ё шаклҳои равонӣ меномем, низ дониста шавад. Ҳамчуноне таҷриба нишон медиҳад, маҳз дар тамоюли шахсият талошҳо, алоқаҳо, ормонҳо, тамоми сарвати зиндагии ботиниву зоҳирӣ ҳаёти инсон кушода мешавад.

Дар таҳқиқоти мо таваҷҷӯҳ ба ҷанбаи самти касбии тамоил ба фаъолияти оянда ба шарҳи зер дар назар гирифта шудааст: ба таври хос алоқаи як нигариши мустақими отифӣ амалӣ ва идроқӣ ба касб аст, дар шароити мусоид, равона кардани таваҷҷуҳи хонандагон ба фаъолияти мушаҳҳаси касбӣ, ангеза ва ҳадафҳое мебошад, ки бояд мувофик ояд.

Вазифаҳое ҳам ошкор карда шудаанд, ки ба тамоюли касбӣ мусоидат мекунанд: ин ташкили кори мустақилонаи хонандагон ва мушоҳида ба омӯзиши объектҳо, равандҳои гуногуни кор дар устоҳонаи мактаб ва ҳангоми сайёҳат дар ташкилоти сарпараст.

Дар ин самт, тавре ки таҷрибаи бисёре аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ нишон медиҳад, ки дар ҷараёни сайёҳат дар он суръат

метавон комёбӣ ба даст овард, ки агар мавриди ташкили ин сайругашт бо хонандагон пурсишҳо гузаронида шаванд. Дар ин ҳол, агар ташкилкунандагон ба усули ташкили фаъолияти мустақилонаи ҷустуҷӯиҷе чун:

- ба ташаккули қобилиятаҳои эҷодӣ;
- ба усулҳои ҳалли мушкилот, барномарезишуда ва репродуктивӣ;
- ба ташкили кори мустақилона ва худомӯзӣ;
- ба ташкили дарсҳои семинарӣ, озмоишӣ, таҷрибавӣ ва гайра таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа дижанд.

Дар ташкили ташаккули самтироҳнамоии касбӣ гузаронидани сӯҳбат низ аҳамияти хос дорад. Мушоҳидаҳои мо нишон медиҳанд, ки ҳалли масъалаи тамоюли касбӣ ва арзиши педагогию психологӣ сӯҳбат танҳо дар сурати доштани самти дурусти касбӣ ва мувофиқи мақсад будани онҳо ба даст меояд. Таҷриба нишон медиҳад, ки сӯҳбатҳое, ки ба маърифати хонандагон мусоидат мекунанд, бояд ҷавобгӯи ин талабот бошанд:

1. Ҳадафи аслии сӯҳбатҳо, пеш аз ҳама бояд ба шинос намудани хонандагон ба соҳаву самтҳои кори зеҳнӣ ва дар заминай ҳар кадоми онҳо бо шиносой ба касбу ихтисосашон нигаронида шудааст.

2. Сӯҳбат дар бораи ин ё он самти меҳнат ва касби он, ихтисосҳо бояд дақиқ, мушаххас, илмӣ ва дастрас бошанд.

3. Гузашта аз ин сӯҳбат бояд озод, пурмуҳтаво бо истифода аз матлаби мушаххас сурат бигирад.

4. Натиҷаҳои ҳосилшуда а хонандагон з озмоишҳо нишон медиҳанд, ки бастагии зиёде ба ҳамкории мутақобили волидайн ва омӯзгоронон дар шаклгирии тамоюли касбии довталабони оянда дорад. Лозим ба зикр аст, ки равобити дар ҳоли инкишоф дар раванди фаъолиятҳои омӯзишии байни донишомӯзони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, омӯзгорон ва волидайн анҷазае барои пешрафти тамоюли

касбӣ нест. Онро метавон ҳамчун омили ангезаи иҷтимоии рафтори хонандагон баррасӣ кард. Аммо азбаски тамоюли касбӣ ба таври чудогона рушд намекунад, берун аз таъсири шароити муҳталифи фаъолият, муносибатҳои иштирокчиёни раванди таълим нақши ҳавасмандкунанда - дар ташаккули самти касбии шахсияти донишҷӯён доранд.

5. Мо бо ҳамроҳии омӯзгорон чунин шакл ва усулҳоро дар ташкили ҷараёни таълим муайян кардем, ки ба ташаккул ва рушди на танҳо дониш ва малакаҳои зарурӣ, балки дар самти касбӣ низ мусоидат кардааст. Үнсурҳои асосии ин шакл ва усулҳо вобаста аз теъоди донишҷӯён - оммавӣ, гурӯҳӣ, маҳфилиӣ, инфириодӣ буданд.

Бинобар ин, дарсҳои оммавии роҳнамоии касбӣ дар ҳама дарсҳо аз фанҳои гуногун, аз ҷумла дарсҳои омӯзишии меҳнат, конфронсҳо, мубоҳисаҳо, мизҳои мудаввар ва ғайра буданд.

Дарсҳои гурӯҳӣ – сухбатҳо, саёҳатҳо, машғулиятҳо дар гурӯҳҳо ва маҳфилҳо аз рӯйи майлӯ шавқ ва ғайра.

Дарсҳои чудогона – машғулиятҳо ва кор бо хонандагони синфҳои болоӣ дар гурӯҳҳо ва синфҳо.

6. Мо дарёфтем, ки барномаи кори мактаб дар ташаккули самти устувори касбӣ аҳамияти хос дорад, зоро он як ҷузъи ҷудонашаванди кори тарбиявӣ мебошад. Ин нақша бояд ба усулҳое чун: илмӣ, пайдарпай, систематикӣ, барномарезии дурнамо ва феълӣ бо барномаҳои бутунӣ, воқеъӣ, эҷодӣ ҳамроҳ бошад. Самаранокии он дар ҳоле ба даст ҳоҳад омад (ва мушоҳидаҳои мо оид ба раванди ташаккули касбӣ нишон медиҳанд), ки агар он дар марҳилаҳои зерини ба ҳам алоқаманд сурат бигирад:

Тарҳрезӣ – таҳлили ҷомеъ ва ҳамаҷониба аз вазъияти тамоюли касбии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, муайян кардани сатҳ ва вазифаҳои бадастомада барои беҳбуди фаъолиятҳои ҳамаи үнсурҳо, икрои ҳамаҷонибаи барнома барои соли таҳсили оянда; икрои дастурамалҳои аслӣ, муайян кардани ҳадафҳо, маҷмуаҳо ва

ҳамчунин роҳҳои татбиқи онҳо;

- таҳияи чорабиниҳои мушаххасе, ки имкон бидиҳанд вазифаҳои дар миёнгузошташуда татбиқ гарданд, муайян намудани муҳлатҳои мушаххаси гузаронидани чорабиниҳо ва таъин намудани масъулони иҷрои онҳо;

- ворид намудани тағйирот ва тавзехот дар ташкили кор барои иҷрои нақша.

7. Мо як нуктаро ошкор қардем, ки волидон дар интиҳоби роҳи ҳаётии фарзандонашон баҳуссус дар интиҳоби қасб нақши муҳим доранд. Онҳо беҳтар аз ҳар қаси дигар ҳастанд, онҳо хостаҳо ва орзуҳои фарзандони худро мешиносанд, дар интиҳоби қасб ба онҳо ба таври ҷиддӣ қумак меқунанд, талош меқунанд бо истифода аз таҷрибаи зиндагонии худашон аз иштибоҳҳо ва ноумедиҳои эҳтимолӣ муҳофизат кунанд. Бо ин ҳол дар амали онҳо низ мавриҷову ҳолатҳое дида шудааст, ки волидайн моил ба қумак ба фарзандони худ дар интиҳоби қасб ҳастанд, vale ҳамеша қодир ба анҷоми ин кор нестанд ва тавсияҳои онҳо аз сабаби ноогоҳиашон на ҳамеша самараҳаҳш буданд. Бо интиҳоби қасбе бо тавсияи волидайн, аммо бар хилоғи майли ӯ донишомӯз аксар вақт баъди ба камол расидан аз он руҳафтода мешавад ва қасбашро ба қасби дигар иваз меқунад. Бинобар ин муассисаи таълими бояд тамоми талоши худро биқунад ва кушиш ба ҳарҷ диҳад, то ин ки волидайн бо дарки масъулият дар роҳнамоии интиҳоби қасбии фарзандашон дуруст амал кунанд.

## **Тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот:**

Муассисай таҳсилоти миёнаи умумӣ дар мавриди роҳнаммоии касбӣ бояд бо хонандагон дар самтҳои зерин кор кунад:

1. Фарогирии васеи волидон бо тарғиботи педагогӣ оид ба роҳнамоии касб тавассути ҷаласаҳои волидайн, лексияҳо, конфронсҳо, семинарҳо, сухбату воҳӯриҳо ва дигар шаклҳои кор.

2. Ҷалби ҳадди аксари волидон дар кумак ба муассисай таълимӣ дар роҳнамоии касбии хонандагон мувофиқи тамоюли касбӣ (сӯҳбатҳо, лексияҳо, экспурсияҳо). Шаклҳо ва усулҳои кор бо волидон метавонанд гуногунранг бошанд.

Ҳамин тарик, мо даъво надорем, ки як таҳқиқоти ҷомеъ ва мукаммал дар ин ҷода анҷом дода шуд ва танҳо таъқид мекунем, ки бояд самтҳои имконпазири рушди минбаъдаи ин ҷанбаи муҳими роҳнамоии касбии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро дар шароити оила, ҷомеа ва муассисай таълимӣ қайд намоем:

1. Барои ташаккули роҳнамоии касбӣ, ошкорсозии самтҳои иртиботӣ ва имкониятҳои фаъолияти касбӣ лозим аст, ки як барномаи мақсадноки давлатӣ дар самти роҳнамоии касбии муштараки хонандагон аз ҷониби хонавода, ҷомеа ва муассисай таълимӣ коркард ва қабул гардад.

2. Бо назардоши имконоти мавҷуда ҷалби падару модарон, ҷомеа ва омӯзгорон ба тамоюли касбии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ муҳим буда, иштироқи онҳо дар ҷунин ҷорабиниҳо, аз қабили соатҳои синфӣ, экспурсияҳо, озмунҳо оид ба интихоби касб, ороиши гӯшаҳои синфи ё умумимактабӣ, конфронсҳои илмӣ, семинар ва гайра шарт ва зарур дониста мешавад.

3. Фаъолияти кумитаи падару модарон ва ҷомеа бо дарназардоши самти касбӣ ва муҳити зист ба фаро гирифтани хонандагон ба фаъолияти корӣ нигаронида шуда, ташкили шароитҳои ҷойҳои корӣ баҳусус дар деҳот ба фаъолияти касбӣ ва роҳнамоии касбии хонандагон мусоидат намояд.

4. Фаъолияти муассисай таҳсилоти миёнаи умумӣ, волидон ва чомеа тавассути баргузории семинарҳои омӯзишӣ дар самти роҳнамоии касбии хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бояд тавсса дода шавад.

5. Ба таври мунтазам тавассути васоити ахбори омма, телевизиону радио, шабакаҳои иҷтимоӣ ва порталу сомонаҳои интернетӣ ташкил намудани пахши барномаҳо бо ширкати мутахассисони касбу ҳунарҳои муҳталиф оид ба масъалаҳои тамоюли касбӣ ба хонандагон дар интихоби бошууронаи касб кӯмак ва мусоидат меқунанд.

6. Зарур аст, ки оид ба самти роҳнамоии касбии хонандагон тавсияҳои методӣ, дастурҳои таълимӣ, нақшай фаъолияти волидайн, чомеа ва омӯзгорон таҳия ва барои истифода пешниҳод шаванд.

## **ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА**

1. Абдухаков А. Экономическое воспитание учащихся в процессе формирования экономических понятий в учебной работе. - Автореф. дисс. ... канд.пед.наук. - Худжанд, 2002. - 19 с.
2. Мирализода А. Паҳлӯҳои иҷтоимоию педагогии интиҳоби қасб. — Душанбе: Сино, 2003. — 173 с.;
3. Мирализода А. Тарбияи ахлоқии наврасони душвортарбия. — Душанбе: Сино, 2007. — 59 с.
4. Айнӣ Камол: Носири Ҳусрави Қабодиёни «Сарсухан ба Гулчине аз ашъор» - Сталинобод, 1957.
5. Асроров А. Трудовое воспитание в общеобразовательной школе Таджикской ССР. - Душанбе, 1970.
6. Атутов П.Р. Политехнический принцип в обучении школьников. -М., 1976.
7. Атутов П. Р. и др. Роль трудового обучения в политехническом образовании школьников. - М., 1985. - С. 92-93.
8. Атутов П. Р. Соединение обучения с производительным трудом - ведущий принцип общеобразовательной школы //Советская педагогика.-1984.-Н3.-С.14.
9. Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоєъ. –Душанбе, Адиб, 1972. – 220с
10. Ахмеджанов Р. Формирование у учащихся 7-8 классов сознательного отношения к труду. - Алма-Ата, 1985. Ахмедова М.С. Взаимосвязь школы и семьи по профориентации учащихся // Материалы научно-практической конференции "Проблема воспитания студентов". - 1996, 20-21 мая. - С.35-36.
11. Ахмедова М.С. Педагогические основы народной педагогики в формировании профориентации //Материалы научно-практической конференции "Проблема воспитания в народной педагогике". - 1998.- 27-28 мая. - С.33-34.

- 12.Ахмедова М.С. Научные основы подготовки школьников к выбору профессии //Материалы научно-практической конференции: Сб. научных трудов. – 2000. 25-26 октября. - С.13-15.
- 13.Ахмедова М.С. Особенности работы кабинетов профориентации // Сериалы научно-практической конференции: Сб. научных трудов. - 2001. -С.47-48.
- 14.Ахмедова М.С. Формирование познавательных интересов учащихся в процессе учебной работы // Материалы научно-практической конференции. - 2002, 30-31 октября. - С.27-28.
- 15.Ахмедова М.С. и др. Программа и методические рекомендации по диагностической педагогике. - Душанбе. 2002. - С. 22.
- 16.Ахмедова М.С. и др. Программа и методические рекомендации по педагогике школы. - Душанбе, 2002. – С.14.
- 17.Байматов С.8. Педагогические основы взаимодействия школы и семьи по формированию общественного образа жизни у подростков - Автореф.дисс. ... канд.пед.наук. - Худжанд, 2002. - С.19.
- 18.Барномаи рушди роҳнамоии қасбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020.
- 19.Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. – Ростов на Дону, 1999. – С. 323.
- 20.Батышев С.Я. Актуальные проблемы подготовки рабочих высокой квалификации. - М.: Педагогика, 1979.
- 21.Батышев С. Я. Трудовая подготовка школьников: Вопросы теории и методики. - М., 1981. - С. 64.
- 22.Батышев С. Я. Подготовка рабочих кадров. - М., 1984.
- 23.Берг А.И. Профессиональная этика. - М., 1975.
- 24.Белозерцев Е.П. Подготовка учителя в педагогическом институте. – М., 1989. – С. 3 – 50.
- 25.Булатова О.С. Педагогический артистизм. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – С. 10 – 18.

- 26.Булбулов Д. Педагогические основы совершенствования деятельности школьного технического кружка как важнейшего средства подготовки учащихся к труду. - Автореф. дисс... канд.пед.наук. - Душанбе, 2000. - С. 14-15.
27. Вайсбург А.А. Организация профориентационной работы школ: Пос. для учителей. - М., 1985.
28. Вайсбург А.А. Школьники выбирают рабочие профессии //Знание. - 1983.-и 12.-С.12.
29. Витиныш В.Ф. Реформа школы и профессиональная ориентация школьников. -М.: Педагогика, 1988. – С. 7-23.
30. Волков О. потенциальная сила науки. - М.,1987. - и 2.
31. Вопросы профориентации и активизации познавательной деятельности старших школьников. - Тюмень, 1970. - С.14-15.
32. Головко Н.А. Морально-ценостные ориентации современного человека: Мораль. Сознание и поведение. - М., 1986.
33. Голомшток А.Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника. - М., 1983.
34. Голубов В.Б. Хочу..., могу.., нужно стать рабочим. -Йошкар-Ола, 1983. -С.49.
35. Горчаков Л. Персональное распределение выпускников. - М.. 1982. - с 9.
- 36.Громцева А. К. Самообразование учащихся средних профтехучилищ. - М., 1987. - С. 119.
- 37.Громыхалин В.И. Профессиональная ориентация молодежи. - Ташкент: Знание, 1982.
- 38.Дубинчук Е.С. Активизация познавательной деятельности учащихся в процессе обучения математике. - Киев, 1987. - С. 103.
- 39.Закон Республики Таджикистан "Об образовании". - Душанбе 2000. -с.33.
- 40.Захаров Н.К. Профессиональная ориентация школьников.М1988.- С.68-69.

- 41.Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд – во Уральского гос. проф. – пед. ун – та 2000. – С. 181 – 224.
- 42.Иовайша Л.А. Проблемы профессиональной ориентации школьников. - М., 1983.
- 43.Исаев И.Ф. Профессионально – педагогическая культура преподавателя. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – С. 73 – 105.
- 44.Исоев С. Народные традиции об опыте по трудовому воспитанию детей в семье. - Дисс. ... канд. пед. наук. - Ташкент, 1980.
- 45.Каграманов Г. С. Педагогическая система физического воспитания учащейся молодежи. - Автореф. дисс. ... докт.пед.наук. -Душанбе. 1997.- 0.48.
- 46.Кадыров С. Проблемы организации педагогического воздействия на трудных подростков в системе общественного воспитания. - Автореф. дисс. ... докт.пед.наук. - Ташкент, 1989. - 0.25-26.
- 47.Кадыров С. Профориентационная работа с подростками: Учеб. пос. - Душанбе, 1990.
- 48.Кадыров К. Дидактическая эффективность совершенствования учебного процесса на базе ЭВМ в вузах. - Автореф. дисс. ... канд. пед.наук. - Душанбе. 1996. - С. 25.
- 49.Кадыров С. Профессиональная ориентация школьников. - Душанбе: Сино. 1997. - С.118-119.
- 50.Кадыров С. Умственное воспитание детей в семье. - Душанбе 2002. - С.11-119.
- 51.Калугин и др. Профессиональная ориентация учащихся. - М., 1983. - С. 63.
- 52.Карамзин И.В. и др. Основы профессиональной подготовки. - Душанбе, 1993.
- 53.Карцев И.Д. и др. Физиологические критерии профессиональной подготовки подростков к различным профессиям, - 2-е изд. - М. 1977.
- 54.Клинов Е.А. Путь в профессию. - Л., 1974.

- 55.Климов Е.А. Как выбрать профессию. - М., 1984.
- 56.Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации. - М., 1984. - С. 56-61.
- 57.Козлова О.В. Научные основы управления производством. -М.: Экономика, 1970. - С. 11-13.
- 58.Котляр А.Э. и др. Молодежь приходит на производство. - М. 1978. - С.13.
- 59.Крылов Н.И. Профориентация как проблема специальной организаторской и нравственной подготовки молодежи //Проблемы профориентации и профконсультации в школе. - М.: Просвещение, 1969.
- 60.Крупская Н. К. К закону о политехнизации М.: Просвещение, 1969. с. 22-23.
- 61.Крылов Н.И. Профориентация как проблема специальной организаторской и нравственной подготовки молодежи //Проблемы профориентации и профконсультации в школе. - М.: Просвещение, 1969.
- 62.Кубрушко П.Ф. Содержание профессионально – педагогического образования. – М.: Высшая школа, 2001. – С. 24 – 26, 83 – 103, 151 – 159.
- 63.Кудрявцев Г.В. Исследование психологических особенностей профессионального становления //Психологические основы профессио¬нально-технического обучения. - М.: Педагогика, 1988. - С.8-12.
- 64.Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г. ЮНИСЕФ.
- 65.Концепция и Программа профессиональной ориентации молодежи в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан. / Постановление Правительства Республике Таджикистан от 5 октября 1998 г. № 339.
- 66.Консепсия ва барномаи раҳнамоии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 05.12.1998 г. №399. - С. 2.
- 67.Консепсияи раҳнамоии касбии хонандагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 2 октябри соли 2010, № 499. - Душанбе, 2010.
- 68.62.Концепция национальной школы. - Душанбе, 1995.

- 69.Қоидаҳои ташкили низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор, аз 1 августи соли 2008, № 373. – Душанбе, 2008.
- 70.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” - Душанбе, 2016. – 48 с.
- 71.Лавин В.М. и др. Профессиональная ориентация и врачебная про консультация подростков. - Л., 1977.
- 72.Лазерев Д.Н. Формирование знаний, умений и навыков по растениеводству в системе трудовой и политехнической подготовки учащихся в сельских школах СССР. - Душанбе, 1969.
- 73.67.Левитов И.Д. Психология труда. - М., 1963. - С. 80-82.
- 74.Леднев В. С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. - М., 1991. - С. 170.
- 75.Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М., 1991 С. 234.
- 76.70. Лутфуллоев М. Асосҳои омузиш [Матн] / М. Лутфуллоев. – Кобул, 1982. - 126 с.
- 77.Лутфуллоев М. Дарс. [Матн] / М. Лутфуллоев. - Душанбе, 1995. – 192с.
- 78.Лутфуллоев М. Тарбияи худшиносӣ ва ифтихори миллӣ. Мачмуаи маколаҳо. [Матн] /М. Лутфуллоев. – Душанбе. 1999. – 138 с.
- 79.Лутфуллоев М. Осор. Инсон ва тарбия. – Душанбе. 2013. 164 с.
- 80.Лутфуллоев М. Педагогикаи миллии ҳалқи тоҷик. - Душанбе. 2015. 698 с.
- 81.Лутфуллоев М. Тулӯи ҳуршеди истиқлол ва масъалаҳои тарбия - Душанбе. 2015. 200 с.
- 82.Макаренко А. С. Соч., т. I. - У., 1957. - С.654.
- 83.Макаренко А.С. Соч., т.3. - М., 1957. - С.222-223.
- 84.Макаренко А.С. Воспитание в труде // Соч.: В 7 т. - М., 1967. - Т.9. - С. 39-48.
- 85.Макаренко А. С. О воспитании. -М., 1990. - С. 115.
- 86.Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., 1996. –С. 49 – 57, 262 - 270.

- 87.Мадъковская Т.Н. Труд как фактор воспитания социальной активности школьников. - 1983. - С.35.
- 88.Маркс К. Капитал, т. I, кн.Г. Процесс производства капитала // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т. 23. - С. 188.
- 89.Маҷидова Б. Ањанаҳо ва оинҳои мардумӣ ҳамчун воситаи ташаккулёбии сифатҳои маънавии қӯдакон дар оила / Б. Маҷидова [Матн]. Рисолаи илмӣ барои дарёфт намудани дараҷаи доктори илмҳои педагогӣ. – Д.: 2004. – С. 32, 39, 41-42.
- 90.Маҷидова Б. Ањана ва расму оини халқӣ дар ташаккулёбии сифатҳои маънавии қӯдакон дар оила / Б. Маҷидова [Матн]. Мақолаи илмӣ. – Душанбе, 2004. - С. 24, 25.
- 91.Маърифати оиладорӣ. X. Раҳимзода, Ш. Ёрмуҳаммадзода, Л. Назирова, Н. Амонов [Матн]. Китоби дарсӣ барои синфи 10-ӯм. – Душанбе: Маориф, 2015. –С. 64-67.
- 92.Методика индивидуальной профконсультации / Отв.ред. В. П. Каневец). - М., 1982.
- 93.Мижериков В.А. Ермоленко М.Л. Введение в педагогическую деятельность. – М: Пед. о – во России, 1999. – С. 44 – 127, 216 – 233.
- 94.Миралиев А.М. Педагогика ва психология. – Душанбе, 2007.
- 95.Миралиев А. Социально-профессиональные основы подготовки учащихся к выбору профессии. - Автореф. дисс. ...канд.пед.наук. - Душанбе, 1997. - С. 19.
- 96.Мохов Б. И. Воспитание ответственного отношения к труду. – Горький. 1987. - С.72.
- 97.Нагорная А.Г. Формирование готовности к планированию профессиональной карьеры у студентов вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук / А.Г.Нагорная. – СПб.: ИПО, 2011. – 24 с.
- 98.Научно-технический прогресс: Словарь. - М.: Политиздат. 1987. - С.299.
- 99.Ноэдков В.В., Фетисов Э.Н. Социальные проблемы подготовки к труду. - М.: Мысль, 1984. - С. 78.

- 100.Овчинников П.Ф. Принципы сохранения. - М., 1966. - С.26.
- 101.92.Орлов А.Б. Склонность к профессии. - М., 1981.
- 102.О реформе в общеобразовательной и профессиональной школе: Сб. документов и материалов. - М., 1984. - С.33-40.
- 103.Павлюшенков Е.М. Профессиональная ориентация учащихся. – Киев, 1983. - С. 31.
- 104.Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҳумҳурии Тоҷикистон аз санаи 22-уми декабри соли 2018.
- 105.Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҳумҳурии Тоҷикистон аз санаи 22-уми декабри соли 2019.
- 106.Пашков А. Т. Педагогика производительного труда. - М.Д987. - С. 20.
- 107.Педагогическая энциклопедия. - М., 1966. - Т. 3. - С. 210.
- 108.Педагогическое мастерство и педагогические технологии. / Под ред. Л.К. Гребенкиной, Л.А. Байковой. – М.: Пед. о –во России, 2001. – С. 122
- 109.Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гарунов М.Г. Психолого – педагогический справочник преподавателя высшей школы. – М.: Пед. о –во России, 1999. – С. 223 – 230.
- 110.Платонов К.К. Об изучении и формировании личности учащихся. - М.. 1966. - С. 80.
- 111.Платонов К.К. Проблемы способностей. - М., 1972. 83\* Платонов К.К. Профессиональная ориентация молодежи. - М.. 1978.
- 112.Платонов К. К. Щеди и задачи профессиональной ориентации. - М. 1978.- 0.67.
- 113.Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. - М., 1981. - С. III.
- 114.Потин В. С. Системно-структурный подход и специфика философского знания // Вопросы философии. - 1968. - и II. - С. 47-58.
- 115.Профессиональная педагогика. / Под ред. С.Я. Батышева. – М.: Ассоц. «Профессиональное образование», 1999. – С. 31- 50, 133 – 152.

- 116.Рахмонов Э. Ш. Наша цель - национальное единство. - Душанбе: Ирфон. 1977. - С. 33-34.
- 117.Рахмонов З.П. Педагогические основы активизации учебно-познавательной деятельности неуспевающих учеников младшего школьного возраста. - Автореф. дисс. ... канд.пед.наук. - Худжанд. 2002.- 18 с.
- 118.Рубинштейн С.П. Бытие и сознание. - М.: АПН СССР, 1957 .-С.226.
- 119.Рубинштейн С.П. Проблемы общей психологии. - М..1973. -С.38-99.
- 120.Руткович М.И. Социально профессиональная ориентация молодежи в условиях развитого социалистического общества //Философские науки,- 1977. - ІІ. - С. 25.
- 121.Рижов В.А. Профессиональная ориентация и подготовка кадров в Великобритании. - М., 1991. - С. 50.
- 122.Садыков М.М. Система подготовки студентов к организации физического воспитания школьников. - Автореф. дисс. ...канд.пед. наук. - Худжанд, 2000. - С. 9-10
- 123.Сазонов А.Д. Профессиональная ориентация учащихся. - Челябинск,1977
- 124.Сазонов А.Д. и др. Профессиональная ориентация учащихся. -М.. 1988 - С.118.
125. Сахаров В.Ф. Система профессиональной ориентации учащихся средних школ. -Киров, 1977.
126. Саюшев В.Н. и др. Социально-экономические проблемы профессионально-технического образования. - М., 1982. - С.69.
127. Семенихин В.П. Изготовление инструментов в школьных мастерских. - М., 1987. - С. 207.
128. Сейтешев А.П. Пути формирования личности будущего молодого рабочего. - М., 1982. - С. 60.
- 129.Сейтешев А.П. Пути профессионального становления учащейся молодежи. - М., 1988, - С.8.
130. Семушкина Л.Р., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в средних специальных учебных заведениях. – М, 2000. – С. 238 – 261.

131. Сидоров В. П. и др. Социальные экономические проблемы подготовки молодежи к труду. - М., 1986. - С. 60.
132. Сильвейдойне Н.Г. Произойдет венная адаптация, ее критерии и показатели: Сб. научных трудов. - М., 1982. - С. 18.
133. Симоненко В.Д., Фомин Н.В. Современные педагогические технологии: Учебное пособие. – Брянск: Изд – во БГПУ, 2001. – С. 57 – 80.
134. Скаткин М.Н. и др. Трудовое воспитание и профориентация школьников. - М«, 1984.
135. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. и др. Педагогика: Учебное пособие для высших педагогических учебных заведений. / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – С. 3 – 58.
136. Смирнов В. П. и др. Перспективное комплексное планирование совместной деятельности профессионально-технического училища и базового предприятия. - М.. 1980.
137. Смирнов А.Н. О психологической подготовке к труду // Вопросы психологии. - 1984. - Л 5.
138. Смирнов С.А., Котова И.Б., Шиянов Е.Л. и др. Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии: Учебник для студентов высших и средних учебных заведений. / Под ред. С.А. Смирнова. – М.: Изд. центр «Академия», 1999. – С. 90 – 115.
139. 124. Современный словарь по педагогике. Современное слово. - Минск, 2001. С.9.
140. Соловьев А. П. Правила выбора профессии. - Л.» 1975.
141. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. - М., 1979. - Т. I. С.525.
142. Тонконогой Е.П. Проблемы повышения профессиональной квалификации руководителей школ. - М., 1987. - С. 168.
143. Учебно-методический кабинет профессиональной ориентации. - М., 1986.-С.60-61.
144. Ушинский К.Д. Собр. соч. - М.: АПН СССР, 1950. - Т. 8. -С. 23.
145. Ушинский К.Д. Полн. собр. соч. - М.: АПН РСФСР. - Т.9.-С. 117-118.

146. Ушинский К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении //Собр. соч. - М., 1948. - Т. 2. - С. 34.
147. Федоров В.А. Профессионально – педагогическое образование: теория, эмпирика, практика. – Екатеринбург: Изд – во Уральского гос. проф. – пед. ун – та, 2001. - С. 76 – 93, 265 – 280.
148. Хасанов С. Педагогические основы полуфункциональной подготовки студентов к профессиональной деятельности. - Автореф. дисс ... канд.пед.наук. - Худжанд, 2002.-С.19.
149. Хидирова Л.С. Формирование нравственных качеств у детей средствами семейных традиций. -Автореф. дисс. . .канд. пед. наук. - Худжанд. 2002. - С. 19.
150. Ходалиев Н. Трудовые ресурсы Таджикистана: проблемы и перспективы. - Душанбе. 1988. - С.20-25.
151. Хуррамов В. Система формирования профессиональной направленности будущего учителя. - Автореф. дисс. ... канд.пед.наук. - Худжанд, 2002. - 0.22.
152. Хусейн-заде М.О. Народное образование Республики Таджикистан в период суверенитета (1991-2001 г.г.). - Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. - Душанбе, 2002. - С. 24.
- 153.Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе; Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – С. 391 – 396.
- 154.Чернышенко Н.Д. Трудовое воспитание школьников. -М.,1980 - С. 100.
155. Чистякова С.Н. Основы профессиональной ориентации школьников. - М., 1983. -С.106-110.
156. Чистякова С.Н. Основы профессиональной ориентации школьников. - М., 1989. -С.7.
157. Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. -М., 1981.
158. Шарапов Ш.А. Педагогическая система подготовки старшеклассников к труду в условиях Республики Таджикистан. - Автореф. дисс. ... докт. пед. наук. - Алма-Аты. 1996. - С.45.

159. Шарифзода Ф., Каримова И., Сулаймонӣ С., Булбулов Ҷ. Педагогикаи ибтикорӣ. - Академияи таҳсилоти Тоҷикистон / Ф. Шарифзода, И. Каримова [Матн]. Душанбе: Ирфон , 2013.- 544 с.
160. Шарифзода Файзулло Педагогика: назарияи инсонофар ва ҷомеаи фарҳангӣ /Ф. Шарифзода.- Душанбе, Ирфон, 2010.-543 с.
161. Шарифзода Ф., Каримова И.Х. Педагогика. (Курси лексия). Душанбе: «Ирфон», 2008. – 284 с.
162. Шароғов Ш. Муошират ва худшиносӣ /Ш.Шароғов.-Хӯҷанд, 2017.-302 с.
163. Шелтен А. Введение в профессиональную педагогику: Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд – во Уральского гос. проф. – пед. ун – та, 1996. –С. 91 - 106, 154 -164.
- 164.Шоев Н.Н. Педагогические доминанты воспитательно – образовательных технологий в системе высшего образования. Душанбе, «Ирфон», - 2004. – 304 с.
- 165.Шоев Н.Н. Вариативные воспитательно – образовательные технологии и инновационные модели обучения в высшей школе. – Душанбе «Ирфон», 2005. – 310 с.
166. Шоев Н.Н. Усул ва манбаъҳои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои олии таълими. – Душанбе. «Ирфон», 2003.
- 167.Шомуровд X.Р. История становления и развития системы высшего образования в Республике Таджикистан: Монография. – Душанбе, 2000.– 308с.
168. Шомуровд X.Р. Актуальные проблемы и тенденция развития высшей школы Таджикистана: Монография. – Душанбе, 2003. – 115с.
- 169.Юсуфбеков Ю.Р. Подготовка человека к труду: Социально-экономические вопросы. - Душанбе, 1987.-С. 175.
170. Ярмаченко А. Д. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся // Педагогика. - 1983. - и 10. - С. 87.

**МУҚАРРАОТИ АСОСӢ ВА НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТИ  
ДИССЕРТАЦИОНӢ ДАР ИНТИШОРОТИ ЗЕРИНИ  
МУАЛЛИФ ИНҶИКОС ШУДААНД:**

**I. Мақолаҳои илмии дар маҷаллаҳои тақризшавандада тавсиянамудаи КОА  
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон батабърасида:**

[1–М] Акмалова М.А. Каюмова Х.Т., Состояние и пути совершенствования системы профессионального образования Акмалова М.А. /Х.Т.Каюмова [Текст] //Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе. – 2018. – №5. – С. 255-259. ISSN 2074-184

[2–М] Акмалова М.А. Ҳусусиятҳои вазъи оила ва мактаб дар самти пешбуруди фаъолияти касбии хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умуми / М.А. Акмалова [Текст] // Вестник Курган-Тюбинского государственного университета имени НосираХусрава (научный журнал).– Бохтар. –2018.– 1-1(51). – С.105-111.ISSN 2309-6764.

[3–М] Акмалова М.А. Особенности семейной и школьной ситуации в педагогической деятельности учащихся средних общеобразовательных учебных заведений / М.А. Акмалова [Текст] // Вестник Курган-Тюбинского государственного университета имени НосираХусрава (научный журнал).– Бохтар. –2018.– 1-1(51). – С.105-111.ISSN 2309-6764.

[4–М] Акмалова М.А. Роҳнамоии касбӣ –асоси тарбия зимни фаъолияти якҷояи оила ва муассисаи таълимӣ дар тамоилҳои касбомӯзии хонандагон / М.А Акмалова [Текст] Паёми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф . – Душанбе. – 2019.– №4.(28)– С.130-133. ISSN 2617-5620.

[5–М] Акмалова М.А. Баъзе роҳҳои такмил ва рушди низоми таҳсилоти миёнаи касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / М.А. Акмалова [Текст] // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе. – 2018. –№9. – С. 223-228. ISSN 2074-1847

[6–М] Акмалова М.А. Ташкили фаъолияти муассисаи таълимӣ, хонавода ва ва чомеаи муосир дар тарбияи роҳнамоии касбии хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ / М.А. Акмалова [Текст] // Паёми

Пажӯхишгоҳи рушди маориф. – Душанбе. – 2021. – №1(33). – С. 20-28. ISSN 2617-5320

[7-М] Ақмалова М.А. Кори фоиданоки ҷамъиятӣ – асоси тарбияи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар самти роҳномаии касбӣ / М.А. Ақмалова. [Текст] // Номаи Донишгоҳ Учёные Замиски. – Ҳуҷанд. – 2021. №2 (67). – С. 167 – 175. ISSN 2077 – 4990

**II. Мақолаҳое, ки дар дигар нашрияҳо ва маводи конференсияҳои илмӣ ҷоп шудаанд:**

[8-М] Ақмалова М.А. Роҳнамоии касбӣ зимни фаъолияти якҷояи оила ва муассисаи таълимӣ дар тамоилҳои касбомӯзии хонандагон. / Маҷмуаи мақолаҳои конфронсияи илмӣ-амалӣ баҳшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи илми тоҷик / - Гулистон. 2020.- С.45-47.

[9-М] Ақмалова М.А. Технологияи муосири роҳнамоии касбии наврасону ҷавонон зимни ҳамкории оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа. / Коференсияи байналмилалӣ: “Таъмини баробархуқӯқӣ қӯдакони имконияташон маҳдуд дар таълим, мушкилот ва роҳҳои ҳалли он дар ҷомеа”/- Душанбе – 2023. – С.326 – 332.